

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ДОНИШГОХИ ДАВЛАТИИ ТИҶОРАТИ ТОҶИКИСТОН



МАВОДИ

конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар
мавзуи «Нақши омӯзиши забонҳо (руسӣ ва англисӣ) дар
рушди муносибатҳои иқтисодӣ»
20-уми майи 2024

МАТЕРИАЛЫ

Республиканской научно – практической конференции на тему
“Роль изучения языка (русского и английского) в развитии
экономических отношений”



ДУШАНБЕ - 2024

УДК – 001(092)+81точик+37точик+373+03точик+008
ББК – 72.3+66.61(2точик)8+81.2точик-4+74.03(2точик)+74.200+9212
М – 13

Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзӯи «Нақши омӯзиши забонҳо (русӣ ва англисӣ) дар рушди муносабатҳои иқтисодӣ» (ш. Душанбе 20 – уми апрели 2024) – Душанбе, ДДТТ, 2024. **98** с.

Зери назари:

Назарзода Хайрулло Холназар – доктори илмҳои техникиӣ, профессор
Қаҳҳоров Масъуд Маҳмудович – номзади илмҳои филологӣ, дотсент
Машокиров Джамshed Неъматуллоевич - номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент

МУРАТТИБОН ВА МУҲАРРИРОН:

Қаҳҳоров Масъуд Маҳмудович – номзади илмҳои филологӣ, дотсент,
Абдулазизова З.С. - н.и.ф., дотсент, дотсенти кафедраи забонҳо, Акрамов Ф.М. – н.и.ф.,
дотсент, дотсенти кафедраи забонҳо, Насриддиниён Б.Х. - н.и.ф., дотсент, дотсенти
кафедраи забонҳо

Масъули таҳияи нашр:
кафедраи забонҳо

Баъзан фикр ва хулосаҳои дар маҷмӯа омада ба мазмун ва масъалаҳои конференсия созгор наомаданашон мумкин аст. Барои дурустии фикр, моҳияти илмӣ, хулоسابарориҳо, услугуб ва баёни мақолаҳои муаллифон масъул мебошанд.

Пешгуфтор

Ҳар қас ба забони худ сухандон гардад, Омӯхтани сад забон осон гардад.

Таҷрибаи таърихи навтарини Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дод, ки забон яке аз аломатҳои воқеии пешрафти чомеа ва давлатдории миллӣ мебошад. Аз ҳамин сабаб Президенти кишвар, Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ-Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба нақши забон дар рушди чомеа ва давлатдории миллӣ баҳои баланд дода, барои таҳқими пояҳои илмӣ, таълимӣ ва иҷтимоию сиёсии он пайваста кӯшиш менамоянд. Заминаи илмии забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ бар он аст, ки ин забонҳо ба як оилаи забонҳо - ҳиндӯаврупой тааллук доранд, яъне мабдаи онҳо як аст. Ин чунин маъно дорад, ки онҳо дар асл табииати ҳамгун доранд, ки аз ҳусусиятҳои соҳториву маънӣ бармеояд, пас, ҳуб донистани яке дар омузиши муваффақонаи дигаре мусоидат мекунад. Навовариҳои қуллие, ки саросари кишварро солҳои охир фаро гирифтанду дар ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шароғати Истиқлолият ба назар мерасанд, ба тағиیر додани нақшу мақоми омӯзиши забонҳои ҳориҷӣ дар чомеа, ҳусусан забони англисӣ ҳамчун фанни таълимӣ оварда расонд. Натиҷаи чунин навварист, ки забони англисӣ аз як фанни аввалиндарача ба қатори ғанҳои асосии ҷавобғӯи ниёзи мардум дар муассисаҳои таҳсилоти оливи миёнай кишварамон ҷой гирифтааст. Дар навбати худ ин ба таҷдиди назари ҳадафу вазифаҳои омӯзиши забонҳои ҳориҷӣ дар муассисаҳои гуногуннавъи мактабҳои таҳсилоти умумӣ, гуногуншаклӣ ва олии қасбӣ мусоидат намуд. Ин мабно ба он расонидааст, ки омӯзиши забонҳои ҳориҷӣ яке аз муҳимтарин воситаи байни инсонҳо, фарҳангҳо, гуфтушунидҳо, ҳамоҳангсозиҳои рушди саноатиқунонии кишварҳо, созишиномаҳо ва тамаддунҳои башариро барои музокира додан тақвият баҳшида, ҳамвора бо рушди чомеаи тамаддуни башарият дар як зина барои муюширати байнизабонӣ қарор гирифтааст. Омӯзиши забонҳои ҳориҷӣ ҳоси инсонҳо, қавмҳо, миллатҳо ва асоси он нишонаҳои вуҷуд доштани миллат мебошад. Яке аз масъалаҳои муҳим дар таълим ва омӯзиши забонҳои ҳориҷӣ, аз ҷумла забонҳои хоирӣ интиҳоби дурустӣ тарзу усулҳои нави таълим мебошад. Усулҳои таълим дар дунё аксаран мавриди пажӯҳишҳо қарор гирифта, дар ин бобат назарияҳои гуногун пешниҳод шудаанд. Аммо, гуногуни методҳои таълим, аз як ҷиҳат, доираи интиҳоби усули таълимро васеъ намояд, аз тарафи дигар, ба душвориҳои нав ба нав низ рӯбарӯ кардааст. Зоро аксарияти методистони забони англисӣ соҳибони забон мебошанд ва онҳо аз нуқтаи назари фаҳмишҳои худ усулҳои нави таълим пешниҳод кардаанд, ки на ҳама вақт натиҷаи дилҳоҳ медиҳанд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди ба даст овардани Истиқлолият низоми маорифро мавриди ислоҳоти ҳамаҷониба қарор дода, низоми зинаҳои таҳсилоти кредитии раванди “Болонӣ”-ро қабул намуд. Раванди “Болонӣ” дар саросари Иттиҳоди Аврупо ҳамчун низоми беҳтарин ва пешрафтатарин қабул шуда, аз ҷониби аксарияти мамлакатҳои мутараққӣ эътироф гардидааст. Олимони лингвист ва методистони аврупой стандарти умумиаврупои салоҳиятнокиро дар таълим, омӯзиш ва баҳодиҳии забонҳои ҳориҷӣ (Common European Framework of References for Languages: Teaching, Learning, Assessment – CEFR) таҳия намуданд.

Стандарти умумиаврупои салоҳиятнокӣ дар таълим, омӯзиш ва баҳодиҳӣ, ки бо забони англисӣ “Common European Framework of References for Languages: Teaching, Learning, Assessment” ном дошта, шакли ихтизори он “CEFR” ҳаст, маҳакҳои асосии таълим, омӯзиш ва баҳодиҳиро муайян мекунад.

Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷанде пеш зимни суханронии худ дар маросими ба истифода додани муассисаҳои таълими русӣ бо иштироки онлайнӣ Президенти Федератсияи Россия Владимир Путин омӯзиши забонҳои ҳориҷӣ, баҳусус русиро, муҳим арзёбӣ карда, равона намудани таваҷҷуҳро ба ин самти фаъолият зарур донистанд.

Аз чумла, дар Паёми навбатии хеш чунин таъкид намуданд: «Ба Вазорати маориф ва илм супориш дода мешавад, ки барои омода кардани омӯзгорони фанҳои риёйӣ, дақиқ ва табиӣ бо забонҳои хориҷӣ дар донишгоҳҳои равияи омӯзгорӣ кушодани шуъбаҳои алоҳидаро пешбинӣ намояд. Умуман, зарур аст, ки таълими забонҳои хориҷӣ, маҳсусан русиву англисӣ дар тамоми факултаву шуъбаҳои мактабҳои олӣ, боз ҳам беҳтар ба роҳ монда шавад».

Ба вазъи омӯзиши забонҳои хориҷӣ баҳои воқеъбинона додани Сарвари давлат моро водор месозад, ки ба ин масъала бештар эътибор дихем. Дар партави ҳидоятҳои Пешвои миллат мекӯшем, ки сатҳу сифати таълими забони русӣ ва англисиро ба дараҷаи баландтар бардорем. Барои ин шароитҳои мусоиди таълимӣ, пойгоҳи муқтадири таълимие, ки бо таваҷҷуҳ ва дастгирии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фароҳам омадаанд, мавҷуданд. Танҳо саъю талош, азму ироди ва ғайрати дучанд лозим аст, ки ҳидоятҳои Пешвои миллат ичрои саривақтии худро ёбанд.

Ҳукумати ҷумҳурӣ, ки се солро ба рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ихтисос додааст, забондонӣ боз ҳам ба масъалаи муҳимтар табдил меёбад. Зоро барои дурусту сари вақт муаррифӣ кардани имконияту зарфиятҳои сайёҳии қишвар забонҳои хориҷӣ нақши калидӣ мебозанд. Коршиносони соҳа набудани рекламаро, ки тавонад имкониятҳои сайёҳии мамлакат, ҳусусан бахши сайёҳии таърихио фарҳангиро бозгӯ намояд, аз мушкилоти аввалиндарча арзёбӣ мекунанд.

Набудани маълумоти пурраи илмиву оммавиро ба забонҳои русӣ, англисӣ, чинӣ ва арабӣ дар бораи мавзеъҳои таърихии қишвар яке аз сабабҳои кам рушд кардани ин навъи туризм аст. Бештари ширкатҳои сайёҳии мамлакат маводи рекламавии худро танҳо ба ду забон: тоҷикӣ ва русӣ паҳн мекунанд. Ин дар ҳолест, ки айни замон сайёҳони зиёда аз 80 қишвари олам аз ҷумҳурӣ дидан мекунанд ва онҳо бештар бо забони англисӣ ҳарф мезананд.

Дар робита ба ин, воситаҳои аҳбори омма метавонанд дар тарғиби мавзеъҳои таърихӣ саҳми бориз гузоранд. Масалан, рӯзномаи «Ҷумҳурият» дар бораи ёдгориҳои таърихӣ, ба монанди қалъаҳои Ҳисор, Ҳулбук, Ҳуҷанд, Қаҳ-қаҳа, дижҳо, масҷиду мадрасаҳо маводи зиёд ба нашр мерасонад ва бо ин амал таваҷҷуҳи сайёҳонро ба ин ҷойҳо ҷалб месозад. Агар ҳоҳем, ки мардуми мамолики пешрафтаи ҷаҳон ба мавзеъҳои таърихӣ, дараву дарёҳои кӯҳӣ, обанборҳо, кӯли Сарез ва ғайра бештар таваҷҷуҳ зохир созанд, мо бояд рекламаҳои худро бо забонҳои англисӣ, чинӣ ва арабӣ роҳандозӣ намоем. Дар сурати надоштани маълумоти зарурӣ сайёҳони хориҷӣ кам ба ҷумҳурии мо ташриф меоранд. Мо бояд муарриғари сайёҳии экологӣ, кӯҳӣ, дарёнавардӣ, кӯҳгардӣ, таърихшиносӣ, қишоварзӣ, шикор, расму русум ва ғайра бо забонҳои ҷаҳонӣ бошем. Он гоҳ шумораи сайёҳони хориҷӣ метавонад соле аз даҳ миллион нафар буруз намояд.

Забони ширину шевои тоҷикӣ муҳимтарин унсури ҳастӣ ва бақои умри миллати қуҳанбунёди мо мебошад, ки дар даврони истиқлол ва дар марҳилаи бунёди давлатдории миллӣ рисолати миллатсозиву давлатсозии худро бо рангу ҷилои тоза идома бахшида истодааст.

Забони модарӣ мо аз нигоҳи таърихӣтамоми шебуфарозҳоро гузашта, тавассути гузаштагонамон ба мо мерос мондааст ва моро низ зарур аст, ки ин забонро покизаву беолоиш ба ояндаҳо мерос гузорем.

*Забони модарӣ фарҳунда доред,
Шумо, ки ворисони рузгоред.
Барои ҳар қаломи поки модар,
Даруни синаҳо ҳайкал гузоред.*

Маҳз ҳамин забони ноби модарӣ ҳалқи моро дар тӯли зиёда аз панҷуним ҳазор сол бар зидди тамоми бадбахтиҳову тоҳтутози аҷнабиён муттаҳиду сарҷамъ нигоҳ дошта, умри ҷовидонӣ бахшидааст.

Ҳар як точику тоҷикистонӣ бояд ифтихор намояд, ки маҳз ҳастии ҳамин забон дар масири таърих миллатро сарҷаъм карда, ба воститаи хизматҳои бузургу заҳматҳои бедареғ ва корнамоиҳои беназири фарзандони фарзонаву барҷастаи худ ба монанди Куруши Кабиру Исмоили Сомонӣ ва устод Абӯабдуллоҳи Рӯдакиву Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафурову Мирзо Турсунзода дилнишину зебо бокӣ мондааст. Ин забон дар масири таърих бисёр марҳилаҳои тӯлонӣ ва мураккабу пурпечутобро тай намуда, санчишҳои сахту сангини таъриҳро паси сар намуда, то имрӯз рисолати худро нигоҳ доштааст.

Вучуди ин забони таъриҳӣ дар даврони истиқлол дар бунёди давлати миллӣ нақши бориз гузошта, ҳамчун як рукни муҳими давлатдорӣ баромад менамояд, ки аз ҷониби Ҳукмати кишавр давра ба давра барномаҳои рушди забони давлатӣ таҳия, тасвӣ ва амалӣ карда мешаванд, ки барои рушди забони модарӣ нақши муассир доранд.

Аз ҷумла Барномаи рушди забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020 – 2030, ки 29-уми ноябрини соли 2020 қабул гардид, дурнамои рушди забони моро барои даҳ соли оянда дар бар гирифта, ба татбиқи муваффақонаи Қонуни забон равона шудааст.

Дар робита ба ин, хотиррасон менамоям, ки ҳарчанд Ҳукмати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба воситаи соҳторҳои даҳлдор барои рушди забони тоҷикӣ чораҳои зарурӣ андешаидо истодаанд, аммо боз ҳам нофаҳмиҳо ва ё навиштаҳои нодуруст ба назар мерасад.

Дар сиёсати давлатии Тоҷикистон дар баробари ҳифз ва рушди забони модарӣ, ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ низ аҳамияти маҳсус медиҳанд, зеро бе донистани забони хориҷӣ имкони фаъолият кардан дар шароити бозаргонӣ маҳдудтар аст. Аммо, аҳамияти омӯзиши забони модарӣ аз забони хориҷӣ бештар аст, ҷуноне, ки Пешвои миллат таъкид мекунанд, ки дар шароити ҷаҳонишавӣ, яъне таҳочуми фарҳангиву забонӣ моро зарур аст, ки баробари омӯзиши забонҳои хориҷӣ, аз ҷумла русӣ ва англисӣ бештар барои пешрафти забони тоҷикӣ ва тавсееи доираи истифодаи он кӯшиш ва ғамхорӣ намоем.

Зеро, забони худро надониста, аз бар намудани забонҳои дигар имкон надорад. Бинобар ин, ҳар як шаҳрванди кишвар барои поку беолоиш нигоҳ доштани забони тоҷикӣ, 5ода онро маъмулан забони модарӣ меномем, вазифадор аст, зеро беътиноӣ ба забони модарӣ беэҳтиромӣ нисбат ба миллату Ватан, 5ода рва таъриху фарҳанги хеш аст. Бахусус, тавассути ташкил намудани мулоқоту воҳӯриҳо бо ҷалби олимону адибони маъруф, омӯзишу мутолиаи асарҳои илмиву адабӣ, азбар кардани шеърҳо ва ғайра, ки имконияти бештари бедор намудани завқу шавқи ҷавононро дар пай доранд, барои дуруст нигоҳ доштани забон зарур мебошад. Пешвои муаззами миллат дар яке аз Паёмҳои худ дар робита ба гиромидошти забони модарӣ таъкид намуданд, ки: «Мо бояд забони шево ва шоиронаи тоҷикиро мисли 5ода рва Ватани худ дӯст дорем ва онро ҳамчун гавҳари бебаҳои ҳастимон ҳифз кунем». Дар ҳақиқат, забони модарӣ ҳамчун оинаи пурцило аст, ки симои миллат ва тамоми дастовардҳои маънавии он инъикос мегардад. Аз ин рӯ, дар сатҳи олӣ донистани забони давлатӣ ва поку мунаzzah нигоҳ доштани он зарур мебошад.

Соҳибистиқлолӣ барои рушду пешравии забон, анъана ва дигар суннатҳои миллӣ имконоти навро фароҳам соҳта, барои устувории хотираи таъриҳӣ ва аз нав барқарор намудани саҳифаҳои фаромӯшишудаи таърих мусоидат кард. Дар баробари ин, забони модарии мо тӯли таърихи ҷанд ҳазорсола бисёр миллату ҳалқият, қавмҳои саҳронишину таҳҷириро ба ҳам оварда, ба онҳо маданияти гуфткор, рафткор ва кирдори некро омӯҳт. Баъзе миллатҳои ҷавон бо ин забон худро ҳамчун миллати алоҳида ташаккул дода тавонистанд. Аз ин рӯ, эҳтиром ва донистани забони модарӣ ин кӯшодани пайраҳа барои аз бар намудани дигар арзишҳоест, ки баҳри рушду такомули миллат мусоидат менамоянд, муҳим мебошад.

Бояд зикр намуд, ки забон яке аз нишонаҳои асолат, тамаддун ва миллати комил буда, ҳамқадами ҷамъият ва бо таърихи ҳалқ тавъзам масири тӯлониро тай намудааст. Дар асари арзишманд ва пурмуҳтавои «Забони миллат – ҳастии миллат» зикр гардидааст, ки «танҳо забон аст, ки дар ҳамаи давру замон таърихи воқеъ ва ростини миллатро дар ҳофизаи худ нигоҳ медорад».

Агар ба таърихи забони тоҷикӣ назар афканем, мебинем, ки бар сари он чӣ мусибатхое оварда ва зарбаҳои муҳлиқ ба пайкараш зада шуданд. Борҳо хостанд аз реша нобуд кунанд ва бо ҳамин ният сад теша бар решапайвандаш задаанд, то фарру шукуҳи ҳудро аз даст диҳад, vale аз ин заҳмҳо, ҷун дараҳтеро, ки шоҳаҳояшро мезананд, ҷавонтару равонтар шуд. Аз таъсире, ки забонҳои бегона ба воситаҳои муҳталиф ба забони тоҷикӣ расониданд, на танҳо асолати он коста гардида, ба таҳаввулоти соҳториву маънӣ дучор нагардид, балки таркиби луғавии он аз ҳисоби воҷаву таркибҳои иқтибосӣ бою рангин шуд, ки ин далели устувориву пойдории ин рукни ҳастӣ ба шумор меравад. Имрӯз ба мисли забони тоҷикӣ кам забонеро метавон пайдо кард, ки осори ҳатти ҳазорсолааш салису равон ва шевову фаҳмо бошад. Зоро ин гуна тақдир на ба ҳамаи забонҳо насиб гардидааст. Аз ҷумла, забони англisi, ки имрӯз дар арсаи байнамилалӣ шуҳрати зиёд дорад, осоре, ки ҷанд садсола қабл аз ин бо ин забон таълиф шудаанд, барои имрӯзиён нофаҳмо ҳастанд ва танҳо мутахассисони соҳа ба воситай луғатномаҳои маҳсус матолибро дарк мекунанд. Зоро, ин забон ба таҳаввулоти ҷиддӣ рӯ ба рӯ шудааст.

*Забон ин ҷисми миллатро камар бошад,
Тавону қудрати мағзи башир бошад,
Яқин маҳсули фикри борвар бошад,
Камоли илму фарҳангу ҳунар бошад,*

Забони тоҷикӣ бузургтарин сармоя ва муҳимтарин омили ниғаҳдорӣ, ҳимоя ва интиқолдиҳандаи фарҳангу тамаддун ва суннату анъанаҳо буда, дар ҳифзи асолати миллӣ нақши ҳалкунанда дорад.

Он ҳамчун омили муҳими пойдории миллат ва давлатдории миллӣ аз ҷониби Давлату Ҳукумати ҷумҳурий ҳимоя мешавад. Аз ин рӯ, сиёсати давлатӣ дар бораи забон ҳамчун ҷузъи ҷудои ҷаҳонӣ дар таъмини рушди бомароми забони давлатӣ ва забонҳои дигар равона шудааст.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ бо намояндагони аҳли зиё, маориф, илм, адаб ва фарҳанг ба муносабати Рӯзи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 4-уми октябрин соли 2019 таъқид карданд, ки бо мақсади боз ҳам рушд ёфтани забони давлатӣ бояд барномаҳои давлатӣ мавриди амал қарор гиранд ва барои омода ва таҳия намудани лоиҳаи «Барномаи рушди забони давлатӣ барои солҳои 2020-2030» Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо вазорату идораҳои даҳлдор масъул гардида буд, ки он бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28-уми ноябрин соли 2020 таҳти №647 тасдиқ гардид.

Мақсади асосии барнома рушди устувор ва ҳимояи забони давлатӣ, таҳқими заминаҳои меъёрии ҳуқуқӣ вобаста ба татбиқи сиёсати давлатии забон буда, аз 5 фасл ва 75 банд иборат мебошад ва масъалаҳои эҳтиром ба забони давлатӣ, ки ҳамчун муқаддасоти миллӣ эътироф шудааст, истифодай забони давлатӣ дар тарбияи маънавӣ, фарҳанги ҳудшиносиву ҳудогоҳӣ, риояи меъёрҳои забони адабӣ, ҳифзи забони адабӣ аз унсурҳои ғайриадабӣ, гуфтугӯй ва бегона, танзими истилоҳоти соҳавӣ, эҳёи арзишҳои маънавӣ, аз ҷумла, номҳои тоҷикӣ, номгузории мавзеъҳои таъриҳӣ, хиёбонҳо, муассисаҳои таълими, боғҳои фарҳангӣ бо забони давлатиро дар бар мегирад. Он дар асоси муқаррароти Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ таҳия шуда, давра ба давра татбиқ гардидани сиёсати давлатӣ дар

бораи забон, танзими санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва таҳияи барномаҳои гуногуни омӯзиши забони давлатӣ ва забонҳои дигарро фаро гирифтааст.

Даврони соҳибистиқлолӣ барои рушду ташаккули забони тоҷикӣ имконоти мусоидро фароҳам овард. Маҳз дар ин давраи таърихии давлатдории навин забони миллӣ ҳамчун неру ва омили муҳими иттиҳоди миллату ҳалқиятҳои сокини чумхурӣ пазируфта ва шинохта шуд. Баъди ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ аввалин қадаме, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти рушди забони тоҷикӣ гузошт, дар Конститутсияи кишвар ҷойгир намудани мақоми забони тоҷикӣ ҳамчун забони давлатӣ буд. Мақоми забони тоҷикӣ дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин ифода ёфтааст: «Забони давлатии Тоҷикистон забони тоҷикӣ аст. Забони русӣ ҳамчун забони муоширати байни миллатҳо амал мекунад».

Миллат ва ҳалқиятҳое, ки дар ҷумҳурӣ зиндагӣ мекунанд, ҳуқуқ доранд аз забони модариашон озодона истифода кунанд.

Дар заминаи забони тоҷикӣ омӯзиши забонҳои ҳориҷӣ низ дар асоси муқоисаи ҳусусияти овой ва дастуриву луғавии забони тоҷикӣ сурат мегирад. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки омӯхтани забони ҳориҷӣ ба манфиати кор буда, шахсе, ки донандаи ҷанд забон мебошад, аз таъриху фарҳанги миллати дигар оғоҳ аст ва таъриху фарҳанги миллиро низ ба ҷаҳониён метавонад муаррифӣ кунад. Ин нуктаро Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз суханрониҳояшон ба тарикӣ зайл зикр кардан: «Аз ҳуд намудани забонҳои ҳориҷӣ ва дар баробари ин, беътиноӣ зоҳир кардан ба омӯзиши забони модарии ҳуд нишонаи бефарҳангӣ ва беэҳтиромӣ нисбат ба миллату Ватан, модар ва таъриху фарҳанги хеш аст ва пеш аз ҳама, падару модарон масъуланд, ки ба чунин амали нораво роҳ надиҳанд.

МО бояд қӯшиш кунем, ки фарзандонамон нахуст забони модариро аз ҳуд кунанд, ба он эҳтирому арҷ гузоранд ва сипас, ба омӯзиши забонҳои ҳориҷӣ оғоз намоянд. Дар сатҳи олӣ донистани забони давлатӣ ва поку беолоиш нигоҳ доштани он, ҳусусан, забони муошират, яке аз муҳимтарин вазифаҳои мо мебошад».

Яке аз самтҳои асосии фаъолияти Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия, танзим ва ҳамгунсозии истилоҳот мебошад, ки дар фасли дуюми барнома зикр шудааст. Кумита фарҳангномаҳои соҳавиро, ки аз ҷониби мутахассисон таҳия ва пешниҳод мегарданд, мавриди баррасӣ қарор дода, барои мувофиқа ва коркарди он саҳм мегузорад. Муносибати амиқ ва илман дақиқ ба коркарду интиҳоби истилоҳот яке аз дастовардҳои ғанӣ гардидани заҳираи луғавии забон буда, дар рушду густариши минбаъдаи он мусоидат ҳоҳад кард. Вобаста ба ин масъала мұхтарам Пешвои миллат чунин зикр намуданд: «МО бояд ба таҳия, танзим ва ҳамгунсозии истилоҳот, ки яке аз масъалаҳои муҳим дар роҳи рушди забони давлатӣ ба шумор меравад, эътибори ҷиддӣ дихем. Дар замони пешрафти бесобиқаи илму техника таҳияи истилоҳ ё истилоҳсозӣ ба сифати омили тавонбахши забон дар ҷомеаи мо аҳамияти мубрам пайдо кардааст. Ба вучуд овардани забони илм бе таҳияву танзими истилоҳоти соҳаҳои мұхталифи илм ва то ҳадди забони меъёр такмилу сайқал додани он ғайриимкон аст. Аз ин лиҳоз, зарур аст, ки барои тавсееи доираи калимасозиҳои мавзӯй, аз қабили истилоҳоти сиёсӣ, иқтисодӣ, иттилоотӣ, ҳуқуқӣ ва ғайра аз имкониятҳои забони модарӣ ҳамаҷониба истифода карда шавад.

Бо мақсади ҳифзи асолати забон ҳангоми истифодаи истилоҳот бояд ҳам зарфияти унсурҳои пойдори забони давлатӣ ва ҳам иқтибосирии оқилюнаву санҷида ба таври мутавозин дар мадди назар бошад. МО бояд аз иқтибосҳои бемавкӯе ҳуддорӣ карда, истилоҳоти иқтибосиро ба табииати забон, соҳтори сарфию наҳвӣ ва низоми овозии он мутобиқ гардонем».

Барнома дар таъмини ҳатмии масъалаҳои гуногуни забони тоҷикӣ дар ҳама вазорату идора, ташкилоту муассиса, новобаста ба шакли ташкилию ҳуқуқии онҳо, мусоидат ҳоҳад кард.

Ҳоло яке аз масоили мубрами ҷомеа эҳё кардани номҳои миллии тоҷикӣ мебошад, ки дар «Барномаи рушди забони давлатӣ барои солҳои 2020-2030» ворид

гардида, амалишавии он дар асоси Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ» аз 27-уми июли соли 2016 таҳти №325 ба роҳ монда шудааст.

«Эҳё кардани номҳои миллии тоҷикӣ, ба танзим даровардани онҳо ва номҳои ҷуғрофӣ яке аз масъалаҳои мубрами сиёсати забони мо мебошад. Бо такя ба суннатҳои арзишманди гузаштаи ҳалқамон барои эҳё намудани номҳои қадимаи тоҷикӣ ва истифодаи саҳҳо аз қолабҳои калимасозии миллӣ бо қарори Ҳукумати мамлакат «Феҳристи номҳои миллии тоҷикӣ» тасдик шуда, меъёрҳои интихоби номҳои миллӣ муқаррар карда шуданд. Феҳрист бо таваҷҷӯҳ ба арзишҳои миллӣ ва фарҳангӣ номгузории ниёғони мо таҳия гардида, дар он ҳеч маҳдудият вучуд надорад», — зикр карданд Пешвои миллат зимни суханронӣ ба муносибати Рӯзи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 4-уми октябри соли 2019.

Барои расидан ба ҳадафҳои барнома лозим аст, то ба масъалаи таълим ва тадриси забон, такмили равишу усули самарабахши омӯзиши он дикқати ҷиддӣ дода шавад. Ҷустуҷӯ ва пайдо намудани роҳу усули муассири таълими забон, истифода аз методҳои анъанавӣ ва санҷидашуда, ба кор бурдани таҷрибаи беҳтарини омӯзиш ва навовариҳо дар ин бахш ва такмили онҳо аз масъалаҳои муҳим ба шумор мераванд.

Бо дарназардошти он ки забони тоҷикӣ ҳамчун забони сиёсату қонунгузорӣ ва муоширату коргузорӣ дар ҳама соҳаи ҳаёти мамлакат истифода мешавад, омӯзишу доностани он барои ҳар як сокини ҷумҳурий зарур аст. Бо ин мақсад, ҳоло вақти он фаро расидааст, ки ҳар як вазорату идора, ташкилоту муассиса, новобаста ба шакли ташкилию ҳуқуқӣ, дар татбиқи кору вазифаҳо, ки дар «Барномаи рушди забони давлатӣ барои солҳои 2020-2030» тасдик гардидаанд, сидқан саҳм гузошта, дар амалисозии он кӯшиш ба ҳарҷ диҳад. Зоро иҷрои барнома қадами қатъӣ дар рушду густариши минбаъдаи забони давлатӣ ба ҳисоб меравад.

Хулоса: Агар сесад забон донӣ, фузун нест,

Ҳама рӯзе ба кор ояд, забун нест

Қаҳҳоров Масъуд Махмудович
– номзади илмҳои филологӣ, дотсент

Расулов Сұхайли Мирқозиевич
доктори илмҳои филологӣ, профессор
Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии
Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода

ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВИИ ИБОРА ДАР ЗАБОНИ ҲОЗИРАИ ТОҶИК

Масъалаҳои ибора ба мушкилоти бештар актуалии илми забоншиносии имрӯза тааллук доранд ва дар баробари ин худи ибора хусусан дар контексти назм воҳиди кам омӯхташуда мебошад. Ба ҳама маълум аст, ки ин воҳиди забонӣ дар низоми тамоми воҳидҳои забон таркиби бештар муҳим ва асосгузорро муаррифӣ мекунад. Ҷанбаҳои муҳталифи ибораро бо калима, чумла ва матн таҳлил ва муқоиса намуда, чунин хулоса баровардан мумкин, ки ибора ҷузъи муҳиму мобайни қатори забонӣ мебошад ва тавассути таҳлил ва шарҳи ибораҳо ба хусусиятҳои мазмунӣ, функционалий ва таркибии дигар воҳидҳои забон ҳамчун калима, чумла ва ҳатто матн баромадан мумкин аст.

Дар даҳсолаҳои охир дар лингвистикаи ҳам ватаний ва ҳам хориҷӣ дар бораи таркиб, семантика ва дигар хусусиятҳои ибораҳо миқдори ба таври кофӣ калони консепсияҳо, фарзияҳо ва ақидаҳои гуногун пешниҳод шуданд. Мувофиқи зарурият мо оиди ибораҳо дар забоншиносии муосир дар раванди таҳлил ва шарҳи мавзӯи таҳқиқотиямон назарияҳо ва ақидаҳои пешкашшуда ва бештар маъруфро меорем.

Ин ҷо лозим мешуморем, ки дар баъзе масъалаҳои ибора каме бозистем, ки дар корҳои муҳаққиқон ва олимони забоншинос баррасӣ шудаанд. Масъалаҳои ибора аслан аз қадимулайём якҷоя бо дигар масъалаҳои синтаксис ва хусусан чумла баррасӣ мешуданд, зеро вақте дар замони қадим оид ба синтаксис сухан меғуфтанд, мувофиқан мушкилоти алоқаи калимаҳоро дар назар доштанд, ки ҳам дар таркиби чумла ва ҳам дар таркиби ибораҳо думболагирӣ мешуданд.

Аксари муҳаққиқони шинохтаи хориҷа ва ватаний Аполлоний Дисколро асосгузори синтаксисмешуморанд, ки дар Юнон дар асри 2-и эраи мо ҳаёт ба сар бурдааст. Филолог-эллинист, профессор А.В. Добиаш (1846 - 1911) соли 1882 китоберо бо номи «Синтаксиси Аполлоний Дискол» нашр кардааст, ки дар дар он ғояҳои А. Дисколро оид ба ибора идома дода, дар бораи ибора консепсияи худро низ меорад Намунаи синтаксиси ибора ба ақидаи А.В. Добиаш дар асоси семасиология ва шаклҳои функционалии ҳиссаҳои нутқ пешниҳод шудааст ва нисбати ин масъала забоншиносии тоҷик А. Мирзоев дар монографияи худ «Масъалаҳои ибора дар забони тоҷикӣ» ақидаи зеринро пешкаш мекунад: «А.В. Добиаш қайд мекунад: «...калимаи тафсилшаванда ва тафсилкунанда (ин он ҷизест, ки ибораро ташкил мекунад) на ҳама вақт аз пайвасти ду калима иборат мебошад» [1, 25], ба ин ақида олим розӣ нест ва чунин мешуморад, ки ибора ҳамеша пайвасти ду ва зиёда калимаҳо мебошад. Баъдан А. Мирзоев менависад, ки гарчанде ба А.В. Добиаш муюссар нагашт ҳамаи хусусиятҳои ибораро то охир күшояд, худи таваҷҷӯҳи олим гувоҳи он аст, ки гуфтан мумкин асосгузори назария оид ба ибора дар илми забоншиносии рус маҳз А.В. Добиаш мебошад [1, 25].

Дар хусуси консепсияи А.В. Добиаш оид ба ибора Валгина Н.С. дар кори хеш «Синтаксиси забони муосири рус» қайд намудааст: «Ин мураттабии грамматикий дар натиҷаи дар калима пайдошавии паҳнкунандаи семантикий ба вучуд меояд, ки вобаста аз имконоти лексикӣ-грамматики худ ба ин калимаи ҳукмрон мувофиқ мешавад. Ҳанӯз А.В. Добиаш ба «қобилияти бо шаклҳои гуногуни мувофиқат бо дигар калимаҳо маънои худро паҳн намудани гурӯҳҳои гуногуни калимаҳо» диққат дода буд ва консепсияи синтаксиси худро маҳз дар асоси семасиологии ҳиссаҳои нутқ ва шаклҳои онҳо тартиб дод» [7, 23].

Дар корҳои классикони илми забоншиносии рус М.В. Ломоносов «Грамматикаи Русия» ва А.Х. Востокова «Грамматикаи рус» қисми муҳими синтаксис таълимот дар бораи чунин қонуниятиҳое маҳсуб мешуд, ки дар доираи онҳо калимаҳо ва дигар

вохидҳои забон ба системаи таркиби синтаксисӣ ва ба ягонаи бутуну пайваст дохил мешуданд. Дар асоси ҳамин назария, муносибати байниҳамдигарии калимаҳои таркиби ибора дар маркази дикқат ба таҳқиқи синтаксиси ҳамон вақт қарор дошт. Вале ба чунин гузошта шудани масъала нигоҳ накарда, дар корҳои ин донишмандон ибора дар баробари дигар вохидҳои таркибии забон ҳамчун воҳиди хосаи синтаксисӣ, мисли калима ва ҷумла ҷойи алоҳидаро ишғол намекард.

Ибора дар корҳои Ф.Ф. Фортунатов ҷойи назаррасро дошта, ӯ ибораро чунин тавзех медиҳад: «Ибора дар нутқ гуфта, ман мазмунан он бутуниро меномам, ки бо ҳамроҳшавии як калимаи пурра (на ҳиссача) бо дигар калимаи пурра ҳосил мешавад, фарқ надорад, ки он ифодай фикр комили психологӣ аст ё ифодай қисми он. Дар тамоми конструксияҳои ибора ду қисм бо маъно фарқ мекунанд: номустақили тобеъ ва мустақили ғайритобеъ, илова бар ин, маҳз предмети фикр дар яке аз ин ду қисм дар ибора ҳамчун дар муносибати маълум ба предмети фикри қисми дигари ибора қарордошта ишора мешавад. Дар он ҳолатҳое, ки ибора дар нутқ ҷумлаи пурра мебошад, муносибати як предмети фикр ба дигарааш дар мулоҳизаи психологӣ кушода мешавад, ки дар ин ибора ҳамчун дар ҷумлаи пурра ифода мешавад»/

Андеҳаҳои Ф.Ф. Фортунатов дар солҳои минбаъда ҳамаҷониба дар корҳои дигар олими Русия М.Н. Петерсон «Очеркҳои синтаксиси забони русӣ» инкишоф меёбанд. М.Н. Петерсон кӯшиш кард фарзияи худашро оид ба синтаксис бе иштироки концепсияи ҷудогона дар бораи ҷумла таҳия қунад ва назарияи худро тавре пешниҳод кард, ки ҳар гуна пайвастагӣ ва алоқамандии калимаҳо ибора ё ҷумлаи сода буда, пайвастагӣ ва алоқамандии ибораҳо ҷумлаи мураккаб ҳосил мекунад. М.Н. Петерсон дар худ кораш оид ба масъалаи синтаксиси забони русӣ фарзияро пешниҳод мекунад, ки синтаксис, асосан илм дар бораи алоқамандии калимаҳо дар забон мебошад, аз ин ҷо, синтаксис аз ибтидо илм дар бораи ибораҳо маҳсуб мешуд. Ба ақидаи олим синтаксис дар ғрамматикаи даврони атиқа нисбати вохидҳои забон дар ду маъно баррасӣ мешуд: аввалан, ба маънои алоқамандии овозҳо дар таркиби калима ва дуюм, ба маънои алоқамандии калимаҳо.

Яке аз муҳаққиқони аввалини синтаксиси забони русӣ, ки дар синтаксис таълимоти алоҳидаро дар бораи ибора дар қисмати ҷудогонаи китоби худ ҷой додааст, А.М. Пешковский мебошад. Тавре олим дар пешгуфтори нашри аввали китобаш «Синтаксиси рус дар тавзехи илмӣ» қайд мекунад, ҳанӯз дар соли 1914 заминаи илмии китоби мазкур пеш аз ҳама курсҳои университетии профессор Ф.Ф. Фортунатов, В.К. Поржезинский, асарҳои А. Потебня ва дигар олимони забоншиноси а. XIX буданд ва табиист, ки ҳангоми баёни концепсияи илмии худ оид ба ибора А.М. Пешковский ба ғояҳои олимони номбаршуда такя мекард ва ибораро дар оғози қисмати алоҳида бо номи «Мағҳум дар бораи шакли ибора» чунин шарҳ додааст: «Пеш аз ҳама ба қароре биёем, ки мо таҳти вожаи «ибора» чиро мефаҳмем, зоро ин истилоҳ ҳаргиз ба маъмулан «мувофиқати калимаҳо» баробар нест. Дар забон чунин пайвастҳои калимаҳо мавҷуданд, ки ибора намебошанд, баръакс, баъзе «ибораҳо»-и мо аслан на мувофиқати калимаҳо, балки калимаҳои одӣ мебошад. Пас, на ҳар қадом ду калимаи дар нутқ садодиҳандаву дар ҳамсоягии бевосита қарордошта ибора ҳосил мекунанд, балки танҳо чунинҳое, ки дар фикр (тафаккур) ба ҳам пайвастанд».

Аз пайи Ф.Ф. Фортунатов шогирди дигари ӯ А.А. Шахматов ғояҳои устодашро пайравӣ карда концепсияи илмии худро пекаш мекунад. Зимнан масъалаи ибораро тафсирнамудаи А.А. Шахматов: «Ибора чунин пайвастагии калимаҳо номида мешавад, ки ягонагии ғрамматикий ҳосил мекунад ва бо вобастагии яке аз ин калимаҳо аз дигарааш муайян мешавад», боиси таваҷҷуҳи хоса аст .

Ҳамин тавр, А.А. Шахматов моҳиятан концепсияи устодаш - Ф.Ф. Фортунатовро дақиқ карда, собит мекунад, ки бояд танҳо иттифоқи ғайрипредикативии калимаҳо - асосӣ ва тробеъ ибора номида шавад. Умуман, асосгузорони назарияи ибора Ф.Ф. Фортунатов, А.И. Пешковский, М.Н. Петерсон ва А.А. Шахматов ибораро ба маънои васеъ омӯхтаанд. Ин олимон ба ҳадди муайян дар навиштаҳои илмии худашон чунин

хулосае овардаанд, ки ибора воҳиди асосии синтаксис мебошад ва иттиҳоди предикативӣ ва ғайрипредикативии шаклҳои калимаро дар бар мегирад. Дар замони мо чунин ғояҳои илмиро олимон А.Н. Гвоздев, Е.С. Скобликова ва В. П. Сухотин ривоҷ медиҳанд.

Дар тафсирҳои илмии олимони номбаршудаи ибораҳо чизи муттаҳидкунанда фаҳмидани ибора ҳамчун ягонагии синтаксисие мебошад, ки аз ҷумла бармеояд ва танҳо дар ҷумла мавҷуд аст. Дар алоқамандӣ бо ин, забоншиноси рус Н.С. Валгина чунин мешуморад, ки «аз ин дарки умумии ибора шинохти ибораҳои предикативӣ ва ибораҳои пайвасткунанда низ сарчашма мегиранд, ки муносибатҳои байни ҷузъҳояшон дар ҷумла ниҳода мешаванд»

Дарк кардани ибора дар корҳои В.В.Виноградов бо тартиби комилан дигар оварда шудааст, ки он ҷо олим фаҳмиши ибора ва ҷумларо ҷудо мекунад. Ҳудудгузорӣ пеш аз ҳама дар асоси функционалии ин воҳидҳо гузаронда мешавад, ҷунки ҷумла — воҳиди коммуникативӣ (иртиботӣ), воҳиди иттилоъ, аммо ибора воҳиди номинативӣ ё ин ки номӣ мебошанд. Дар ин бора В.В.Виноградов чунин мешуморад, ки «ибора ва ҷумла мағҳумоти қаторҳои семантикаи гуногун ва сатҳи услубии гуногун мебошанд. Онҳо ба шаклҳои гуногуни фикрронӣ мувофиқат мекунанд. Ҷумла умуман намуди ибора нест, зоро ҷумла-калимаҳо низ вуҷуд доранд. Вале он ҳам бо моҳияти дарунияш, ҳам бо аломатҳои конструктивияш бевосита аз ибора нобароварданист. Мағҳуми ибора мазмунан ягон аломати грамматикие надорад, ки ба анҷоми иттилоъ ишора кунад. Ибора танҳо дар таркиби ҷумла ва тавассути ҷумла ба низоми категорияҳои иртиботии нутқ, воситаҳои хабар доҳил мешавад. Аммо он ҳамчун калима ба доираи воситаҳои «номинативии» забон, воситаҳои ишора мансуб аст. Он мисли калима маводи созанде дорад, ки дар раванди муоширати забонӣ ба кор бурда мешавад. Ҷумла бошад, ҳосили ҳамин мавод аст, ки дар бораи воқеяят хабар дорад»

Ҳамин тавр, ғояи тафриқаи ибора ва ҷумла дар корҳои илмии академик В.В.Виноградов ҳамаҷониба ва самаранок рушд кард ва асоси ин назарияи олимро хулосаҳои зерин ташкил медиҳанд, ки ибора калимаҳои мустақилмаъное месозад, ки байни ҳам дар алоқаи тобеъкунанда қарор доранд, муносибатҳои муайянни синтаксисиро ифода мекунанд ва воҳиди номии мазкур мисли калима ҳамчун воситаи номинатсия (номгузорӣ) хизмат мекунад, аммо аз интонатсияи (оҳанги) хабар ва тарҳи модалноку замонӣ орӣ аст, бинобар ин, дар низоми воситаҳои иртиботии забон ибора танҳо ба таркиби ҷумла доҳил мешавад .

Дарки хеле асоснок ва ҳоси ибора аз ғояҳои он дар ин бора сарчашма мегирад, ки «ибора ҳамчун воҳиди забон нисбат ба калима ва ҷумла мустақилият ва муайянни камтар дорад. Ба ғайр аз ин, мағҳуми ибора бо мағҳуми ҷумла мутаносиб нест. Гурӯҳҳои бутуни ибораҳо, ки воҳидҳои усутувори фразеологӣ гаштаанд, бо соҳташон ба калимаҳо наздик мешаванд (муқ.: сар ба поин, дили ноҳоҳам, бекорхӯча гаштан ва ҳ.к.). Баръакс, дар суханҳои озод үнсuri асосии конструктивӣ ҳамон калима бо шаклҳои грамматикӣ ва маъноҳои лексикии муҳталифашон мебошанд»

Академик В.В. Виноградов дар мақолаи дигари илмияш ибораро ҳамчун воҳиди синтаксисии конструктивӣ баррасӣ кардааст, ки ҳамчун воситаи номинатсия хизмат мекунад. Ба ақидаи олим намудҳои лексикию грамматикии ибораҳо дар забон таъриҳан шаклҳои якҷошавии грамматикии ду ва зиёда калимаҳои мустақилмаъно мебошанд, ки аломатҳои асосии ҷумларо гум кардаанд, аммо маънои парокандай як фаҳмиш ё мағҳумро медиҳанд

Чанбаҳои ҳархела, ҳосиятҳои фарқкунандаи ва муайянкунандаҳои конструксияи таркибии додашударо омӯхта, академик В.В.Виноградов ба чунин хулоса меояд, ки «ибора - ин номгузории мураккабест. Он ҳамон вазифаи номинативии калимаро ба дӯшдорад. Он мисли калима метавонад низоми комили шаклҳоро дошта бошад. Дар доираи лексика ба ин маъно мағҳум дар бораи воҳиди фразеологии забон мувофиқат мекунад».

Дар маркази таълимоти синтаксисии В.В. Виноградов назарияи ҷумла ва ибора,

предикативнокӣ ва модалнокӣ, инчунин назарияи синтагма қарор доранд.

Ҳолатҳои асосии концепсияи грамматикии В.В. Виноградов, ки дар доираи онҳо ибора ва чумла расман ва функционалӣ баррасӣ шудаанд, ба тамоми рушди минбаъдаи илми грамматика таъсири калону босамар расонданд ва омӯзишу таҳқиқоти муосири грамматикаи ҳам ва ҳам тоҷик ба системаи таълимоти ў пайравӣ мекунанд.

Ҳанӯз дар соли 1966 Н.Н. Прокопович дар таҳқиқоташ, ки ба масъалаҳои ибора дар забони адабии рус баҳшида шудааст, масъалаҳои назариявӣ ва амалии ибораро баррасӣ карда қайд мекунад, ки: «хусусияти хоси ин категорияи синтаксисӣ ҳамчун заминай зарурӣ барои таҳияи назарияи умумии ибора омӯзиши чукури қатору гурӯҳҳои гуногуни ибораҳоро дар забонҳои гуногун талаб мекунад».

Забоншинос Н.Ю. Шведова дар мақолаи худ бо номи «Дар бораи воҳидҳои асосии синтаксис ва самтҳои омӯзиши онҳо» ибораро ҳамчун воҳиди синтаксисӣ шумурда чунин нигоштааст: «ибора – воҳидест, ки дар сатҳи синтаксиси калима ҳамчун воҳиди созанда пайдо мешавад. Он ташаккули расмӣ, алоқаи пешниҳодшудаи узви тобеъкунанда (калимаро) ва узви тобеъро (шакли калима) дорад. Аҳамияти грамматикии ибора ин муносибатест, ки байни аъзои он сар мезанад. Ибора воҳиди созандаест, ки дар паҳн намудани чумлаи сода ва дар ташкили шакли воҳидҳои гуногуни матни мураккаб ширкат мекунад. Ибора ҳамчунин метавонад дар таркиби матн вазифаи иваз кардани мавқеъҳо, инчунин вазифаи номбаркунандаро амалӣ кунад».

Дар асоси ғояҳои дар боло овардашудаи олимони шинохта мо ба чунин ақида омадем, ки ҳам калима ва ҳам ибора унсурҳои зерсистемавии синтаксис мебошанд, ки бо ёрии онҳо тадриҷан ва пайдарҳам паҳншавии воҳидҳои синтаксисии тартиби бештар баланд ба вучуд меояд. Вобаста ба ин, ба ғояҳои Н.Ю. Шведова рӯ овардан мумкин аст, ки ҷанбаҳои хосу универсалии ибораҳоро дар забонҳои ҳиндуврупой баррасӣ намуда, қайд мекунад, ки «дар доираи синтаксиси калима воҳидҳои таркиб калима ва шакли калима, аммо воҳиди бунёд – ибора мебошанд. Неруи синтаксисии калима дар хосиятҳои категориявии он маҳфуз аст, ки дар таносубҳои барои синтаксис гуногунмаъни маънои умумии калима ҳамчун ҳиссаҳои нутқ, семантикаи хусусии грамматикӣ ва/ё калимасозии он ва семантикаи лексикии он пешниҳод шудаанд. Бо хосиятҳои категориявии калима хосиятҳои валентии он, яъне интиҳоби шакл ё шаклҳои бо калима ба алоқаи тобеъкунанда ҳамроҳшаванда муқаррар карда шудаанд. Дар асоси ин алоқа ҳамчун воҳиди бунёд ибора пайдо мешавад, ки маъно ва вазифаҳои худро дорад».

Умуман, таҳти мафҳуми ибора дар забон новобаста аз чумла воҳиди таркибии хислаташ ғайриириботӣ баррасӣ мегардад, ки бо роҳи пайваствшавии ду ва зиёда калимаҳои мустақилмаъно ва мустақил дар асоси алоқаи тобеъкунанда ҳосил мешавад. Илова бар ин, воҳиди додашуда маънои хос дорад, ки бо хислати алоқаи тобеъкунанда ва умумияти лексикӣ-семантикаи калимаҳои мувофиқшаванда ба вучуд меояд.

Ҳанӯз дар соли 1963 О.С. Ахманова ва Г.Б. Микоян дар китоби «Назарияҳои синтаксисии муосир» таърифи зерини ибораро оварда буданд: «Ибора категорияи маҳсуси забон аст, ки умуман аз чумла, синтагма ва бадан аз чунин мафҳумҳои аз нуқтаи назари синтаксис аллакай номуайянтар, масалан "мувофиқати калимаҳо", "гурӯҳи ритмӣ" ва ғ. фарқ мекунад. Яке аз хусусиятҳои муҳими он ин аст, ки мисли калима маводи созандае мебошад, ки дар раванди муоширати забонӣ ба кор бурда мешавад» [6, 34].

Мутобиқи таърифи дар боло овардашуда О.С. Ахманова, Г.Б. Микоян дар чунин хулосаанд, ки ибора дар фарқ аз чумла предмети «синтаксиси хурд» (minorsyntax) мебошад. Вале, баъд аз якчанд сол О.С. Ахманова дар «Луғати истилоҳоти забоншиносӣ» таърифи дигар дода қайд кардааст, ки ибора «пайваствагии ду ё зиёда калимаҳои мустақилмаъно, якҷоя бо калимаҳои ёридиҳандаи ба онҳо тааллуқдошта ё бе онҳо мебошад, ки барои ифодаи мафҳуми ягона, вале тасаввур ё фаҳмиши аз ҳам ҷудо хизмат мекунад», ки дар таърифот муайянкунандаҳои «ягона», «аз ҳам ҷудо» то як

андоза мухолиф садо медиҳанд

Дастовардҳои илмӣ оид ба ибора дар илми забоншиносии Русия тӯли солҳои охир дар корҳои олимони варзида Е.С. Скобликова ва В. А. Белошапкова хуласабандӣ шудаанд.

Дар раванди алоқа ибора мисли калима ба воҳидҳои иттилоъ ҳамчун ҷузъи раванди иртиботӣ тааллук дорад ва дар баробари ин, ибора метавонад берун аз иттилоъ ҳамчун воҳиди номинативӣ ба кор бурда шавад, дар номҳо ва навиштаҷот истифода гардад.

АДАБИЁТ

1. Виноградов В.В. Вопросы изучения словосочетаний (на материале русского языка) // Вопросы языкоznания. – М., 1954. №3. - С.4.
2. Винокур Г.О. Понятие поэтического языка// Избранные работы по русскому языку. - М., 1959. - С. 388-393.
3. Мирзоев А. Масъалаҳои ибора дар забони тоҷики. – Душанбе: Деваштич, 2002. 320 с.
4. Муҳаммад Гиёсуддин. Гиёс-ул-лугот. Иборат аз се чилд. Чилди 1. – Душанбе: Адиб, 1987. - 480 с.
5. Петерсон М.Н. Очерк синтаксиса русского языка. – М., 1923. – 264 с.
6. Ревзина О.Г. Лингвистика XXI века: на путях к целостности теории языка // Критика и семиотика. – Вып. 7. – Новосибирск, 2004. С. 11-20.
7. Таджиев Д.Т. Об определительных словосочетаниях типа «Ахмада китобаш», «гапа камаш» //Ученые записки Таджикского государственного университета: Серия гуманитарных наук. Том 2. – Душанбе, 1954. – С.34 – 43.

Абдулазизова З.С.
кандидат филологических наук, доцент кафедры языков, ТГУК

**РАЗВИТИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЕ - КАК СРЕДСТВО РАСШИРЕНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ
СВЯЗЕЙ**

Русский язык - один из мировых языков. Так как Россия и Таджикистан имеют давние международные связи в разных областях политической, общественной, культурной и социальной жизни, поэтому наш народ большое внимание уделяет русскому языку не только как «транслятор культурных ценностей», но и как фактор неотъемлемой части мировой цивилизации. Его хотят изучать, говорить на нем, а посредством языка узнать как можно больше об истории, культурах, обычаях русского народа. Преподаватели русского языка должны воплощать модель образования и эффективнее вводить методы обучения в образовательный процесс.

Ключевые слова: русский язык, межкультурные связи, методы обучения.

Абдулазизова З.С.
номзади илмҳои филологӣ, дотсент, дотсенти кафедраи забонҳои ДДТТ

**ИНКИШОФИ ЗАБОНИ РУСӢ ДАР МУҲИТИ ДОИРАИ МАОРИФ —
ҲАМЧУН ВОСИТАИ ВУСЪАТ ДОДАНИ АЛО҆АИ БАЙНИФАРҲАНГӢ**

Аннотатсия. Забони русӣ яке аз забонҳои ҷаҳонист. Азбаски Русия ва Тоҷикистон дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти сиёсӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва иҷтимоӣ робитаҳои дарозмуддати байналмилалӣ доранд, мардуми мо ба забони русӣ на танҳо ҳамчун «тарҷумони арзишҳои фарҳангӣ» таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир мекунанд, балки ҳамчун омили қисми таркибии тамаддуни ҷаҳонӣ. Онро меҳоҳанд омӯзанд, бо он сухан ронанд ва ба воситай ин забон то ҳадди имкон аз таъриҳ, маданият ва урғу одатҳои ҳалки рус шинос шаванд. Омӯзгорони забони русӣ бояд модели таълимро таҷассум намуда, усулҳои таълимро дар раванди машгулят самараноктар ҷорӣ кунанд.

Калидвожаҳо: забони русӣ, робитаҳои байнифарҳангӣ, методикаи таълим.

Abdulazizova Z.
candidate of Philological Sciences, Associate Professor
Department of Languages, TSUC

**DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN EDUCATION
ENVIRONMENT - AS A MEANS OF EXPANDING INTERCULTURAL
CONNECTIONS**

Russian is one of the world's languages. Since Russia and Tajikistan have long-standing international ties in various areas of political, public, cultural and social life, our people pay great attention to the Russian language not only as a "translator of cultural values," but also as a factor in an integral part of world civilization. They want to study it, speak it, and through the language learn as much as possible about the history, cultures, and customs of the Russian people. Russian language teachers must embody the education model and more effectively introduce teaching methods into the educational process.

Key words: Russian language, intercultural connections, teaching methods.

XXI век поставил перед миром ряд глобальных проблем, одной из которых является развитие и применение информационных технологий, что будет способствовать повышению культурного и профессионального уровня большинства

жителей планеты на основе развития и распространения методик, средств, технологий образования. Активное участие России в международной жизни (политика, торговля, туризм, образование и др.) приводит к повышающемуся востребованию русского языка. Все большее внимание людей из разных стран привлекает русский язык не только как «транслятор культурных ценностей», но и как фактор неотъемлемой части мировой цивилизации. Его хотят изучать, говорить на нем, а посредством языка узнать как можно больше об истории, культурах, обычаях не только русских, но и представителей других наций, проживающих в разных регионах Российской Федерации. Русский язык в качестве филологической дисциплины представляет собой активно развивающееся направление науки о русском языке, рассматривающее язык как средство общения между людьми и между народами.

С рождения человек принадлежит многим группам, и именно в них формируется его коммуникативная компетентность, то есть способность человека к общению в одном или всех видах речевой деятельности. Более крупные группы, обычно называемые культурами, существенным образом определяют процесс, с помощью которого происходит обработка информации нашим сознанием и практическую, относящийся к практике, связь условий, их причин и следствий основ коммуникативной деятельности.

Информационные технологии коренным образом изменяют системное мышление студентов, выстраивают открытую систему образования, обеспечивающую каждому собственную траекторию обучения. Новые технологии обучения призваны значительно увеличить скорость понимания, восприятия и глубокого усвоения огромных массивов знаний. Мы становимся свидетелями феноменального явления - постепенного перехода от текстовой цивилизации к цивилизации изображения. Обучение русскому языку, в настоящее время, призвано носить творческий и новаторский характер и должно строиться на подлинно научной основе: оно должно быть многообразным, адекватным культурному разнообразию человека, удовлетворять всесторонние потребности культурных, социально-профессиональных групп.

Проблема обучения русскому языку на современном этапе носит междисциплинарный характер, что обусловлено спецификой образовательной системы, характеризующейся, с одной стороны, стремлением к глобализации, с другой стороны, к сохранению национального своеобразия языка изучаемого.

Методика обучения русскому языку - это «самостоятельная педагогическая дисциплина о законах и правилах обучения языку и способах овладения языком, а также об особенностях образования и воспитания средствами языка. Известно, что качество обучения русскому языку зависит от качества контингента обучающихся; качества преподавательского состава; качества управления учебным процессом; качества средств обучения, например, учебников, учебных пособий, слайдов; качества объективности и надежности оценки и оценивания. Предметом обучения русскому языку является оптимальная система управления учебным процессом, т. е. система, направленная на наиболее эффективное овладение обучающимися русским языком. О необходимости изменения преподавания русского языка говорят давно. Перед педагогами стоят важные вопросы: как воплощать модель образования, как эффективнее вводить методы обучения в образовательный процесс? Таким образом, назрела необходимость обсудить общий подход к пониманию новых тенденций в мировоззрении XXI в., ориентирующий профессиональное научное сообщество на целостное, непрерывное, опережающее образование в современном обществе.

В последние годы все большее внимание людей из разных стран привлекает Россия с его географической экзотикой, национальными обычаями, традициями. Она интересует не только специалистов, но и людей разных профессий. Россия и Таджикистан имеют давние международные связи в разных областях политической, общественной, культурной и социальной жизни. Еще в 2003 году Основателем мира и национального единства - Лидером нации, Президентом Республики Таджикистан Э. Рахмоном был подписан Указ об обязательном изучении русского и английского

языков во всех общеобразовательных школах республики, который реализован в Государственной программе совершенствования преподавания и изучения русского и английского языков в Республике Таджикистан на 2004—2014 гг. В настоящее время эта программа продлена до 2030 года.

Мы считаем, чтобы сделать язык привлекательным для познания и изучения, нужно создать оригинальную концепцию языка - коммуникативную лингвистику. Основной единицей языка и коммуникации является текст. В практических занятиях нужно проводить работу с текстом, который является не только продуктом, но и инструментом коммуникации. Среди актуальных проблем обучения русскому языку по праву может считаться обращение к художественной литературе, в которой в наибольшей степени проявляются философия русского языка, история, культура, традиции, обычаи русского народа. В современной методике преподавания русского языка художественные тексты рассматриваются как средство, формирующее индивидуум, позволяющий проникнуть в многообразие языковых форм, постигнуть богатство изучаемого языка.

В произведениях русских писателей и поэтов мы часто встречаем описание «Зимнего сада». Например, в произведении Афанасия Афанасьевича Фета «Ранние годы моей жизни»: *Всем садом заведовал ученый садовник пан Кульчицкий, гордившийся преимущественно тем, что перед примыкающею к гостиной теплицей, служившею зимним садом, он содержал большой цветочный круг, на котором цветы были разбиты на 24 группы, из которых на каждой они распускались последовательно в каждый час дня и ночи [8, 67].* Или в романе Льва Николаевича Толстого «Война и мир»: *Она шла прямо перед собой через зимний сад, ничего не видя и не слыша, как вдруг знакомый шепот *m-lle Bourienne* разбудил ее. [7, 106].*

Так как Таджикистан расположен в Центральной Азии, а в долинах гор преобладает тропический климат, то жители не нуждаются в зимних садах. Поэтому перед тем, как пересказать текст, преподаватель должен показать подготовленный им слайд и рассказать студентам о зимнем саде:

- Можно ли остановить время? Вопрос, конечно, риторический. Это невозможно. Но сделать так, чтобы в зимние дни, когда за окнами метет метель и лежат снежные сугробы, в жилище человека зеленели деревья и благоухали цветы, можно. Для этого надо всего лишь переместить сад под крышу и консервировать... лето. Между прочим, в англоязычных странах их так и называют – консерваториями. В Голландии именуют привычным для нас названием – веранды. В России же они превратились в зимние сады, которые могут быть и маленькими верандами, пристроенными к дому, и огромными павильонами над плавательным бассейном, и отдельно стоящей беседкой, и галереей-пассажем, соединяющей несколько сооружений.

Итак, преподаватели в силу своих возможностей должны вводить передовые методы обучения в образовательный процесс. Так как пришло время использования новых тенденций в мировоззрении XXI в., которые ориентируются на профессиональное, научно обоснованное, целостное, непрерывное, опережающее образование в современном обществе.

Использованная литература

1. Борбелько В. Г. Принципы формирования дискурса: От психолингвистики к лингвосинергетике. Изд-е 4. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. - 288 с.
2. Вишняков С. А. Русский язык как иностранный: уч. пос. - М.: Флинта, Наука, 1998. - 128 с.
3. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. - М.: Изд-во ЛКИ, 2008. - 144 с.
4. Колшанский Г. В. Объективная картина мира в познании и языке. - Изд-е 4 / Ответ, ред. А. М. Шахнарович. - М.: КомКнига, 2010.- 128 с.
5. Малышев В. Н. Пространство мысли и национальный характер. - СПб.: Алетейя,

2009. - 408 с.
6. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. - М.: Слово, 2008 - 205 с.
 7. Толстой Л. Н., Война и мир. - М.: Художественная литература, 1973. Т. 1.- 425 с.
 8. Фет А. А., Ранние годы моей жизни, 1893. - 56 с.
 9. Флоренский П. А. У водоразделов мысли. Т. 2. - М.: Правда, 1990. - 447с.
 10. Электронный ресурс: <https://fiakon.ru/zimnie-sady/interer> (Дата входа 26.03.2024).

**Насриддиниён Б.Х.,
номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи забонҳо, ДДТТ**

**НАҚШИ ЗАБОН ДАР ТАШАККУЛИ ҲУВВИЯТИ МИЛЛӢ
(ДАР ОСОРИ ҶАЛОУДДИНИ БАЛҲӢ)**

Муаллиф дар ин мақола бо мисолҳои раднашаванда бартаран аз осори гаронарзиши Ҷалолуддини Балҳӣ такя бар назар ва хулосаҳои илмии мутафаккирони сатҳи ватаний ва ҷаҳонӣ нақши ӯро дар ташаккули ҳуввияти миллӣ ва бедории фикрии соҳибзабонон тавассути омӯхттану донистан, ҳифзи асолат ва арҷузорӣ ба ватану забони ниёғони хеш ба исбот расонидааст.

Калидвоҷа: асолат, ҳифзи забон, осори ниёғон, устувории забон, ҳуввият, қашиш, қонун, шаҳодат, ватандорӣ, ҷаззобият, тамъи сухан, ҳамасрон, пасовандон, таназзул, такомул.

**Насриддиниён Б.Х.,
кандидат филологических наук, доцент кафедры языков ДДТТ**

**РОЛЬ ЯЗЫКА В ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
(В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЖАЛАЛУДДИНА БАЛХИ)**

В этой статье автор приводит неоспоримые убедительные примеры из бесценного творчества Джалолуддина Балхи с научными заключениями мыслителей местного и мирового масштаба . Автор привел неоспоримые доказательства о роли Джалолуддина Балхи в развитии национального , гордости и пробуждения мышления носителей этого языка по средствам изучения, постижения, сохранения справедливости и дани уважения отечеству, а также языку предков

Ключевые слова: самосознание, самопознание, закономерности развития, положение, сохранение общекультурных функций, гордость, культура, нация, традиции, патриотизм, поколение.

**Nasriddinien B.H.,
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Department of Languages
DDTT**

**THE ROLE OF LANGUAGE IN THE FORMATION OF NATIONAL IDENTITY
(IN THE WORKS OF JALALUDDIN BALKHI)**

The given article is considering the valuable exact samples from the incredible art of Jaloliddin Balkhi along with scientific conclusions of wise men of the local and world scale. The author brought incredible facts regarding the role of Jaloliddin Balkhi in development of national pride and raising mentality of the owner of the given language, the methods of learning, achievement, the maintenance of judgment and majors of respect towards the native land, as well the ancient owners of the language

Key words: self-comprehension, legislation, development, status, the storage of cultural function, proud, culture, nation, tradition, patriotism, generation.

Забон, ки арзиши ҷовидонӣ мебошад, чун гавҳари бебаҳо эҳтиёт кардани он қарзи ҳар қадоми мост.” Барои он, ки номи миллат дар саҳифаҳои таърихи башарӣ ҷовидон бошад, миллат бояд ҷароғи роҳнамои ҳудшиносиву ҳудафрӯзии ҳуд, яъне забонро ҳифз қунад ва онро ҳамчун волотарин арзиши миллӣ ба наслҳои оянда поку беолоиш ва равону ширин ба мерос гузорад” (5,100)

Барҳақ, офарандай забони миллӣ худи миллат буда, дар баробари ташаккул ёфтани он пайдо мешавад ва баъдтар ҳамчун ҳадди ниҳоии тафаккури миллӣ хизмат мекунад. Қисми зиёди ҷанбаҳои ҳаёт, ки моро ҳамроҳӣ мекунанд-зиндагӣ, иқлим, дин, шакли давлатдорӣ ва қонунҳо, расму анъанаҳои миллӣ аз худи миллат метавонанд то дараҷае дур бошанд, аммо **танҳо забон аст, ки дар шакли зинда дар мағкураи миллат вуҷуд дорад.** Тамоми ҳусусият ва ҳулқу атвори миллат маҳз дар забон бозтоби худро мейбад, ин аст, ки ҳангоми муошират фардият аз байн меравад. Ягонагии забон ва инкишофи бемайлони он яке аз алломатҳои асосии миллат мебошад. Танҳо забони адабӣ, ки ҳамчун воситаи мухобираи як ҷомеаи мустақили забонӣ мебошад, мардумро дар таркиби як воҳиди маъмурӣ, як қишвар муттаҳид месозад.

Донишмандон ба чунин натиҷа расидаанд ва ҳақиқати бебаҳс ҳам ҳаст, ки забон на танҳо ҳамчун василаи баёни фикру андеша ва муоширати байниҳамдигарии одамон аст, балки **дар ташаккули ҳуввияти миллӣ ва бедории фикри соҳибзабонон** низ нақши қалидӣ дорад.

Ин андешаи солим дар суханрониҳои Пешвои муаззами миллат низ батакрор таъкид мешаванд ва моро ҳӯшдор ҳам медиҳанд: “Дар замони авҷ гирифтани равандҳои ҷаҳонишавӣ **ҳифзи забон маънои ҳифзи асолат ва ҳуввияти миллиро** дар баҳри пурталотуми табаддулоту таҳаввулоти азим дорад” (5, 139)

Академик Кароматулло Олимов низ ба гуфтаҳои фавқ ҳамназар аст, ки менависад: «Неруҳое, ки роҳи ифротгароӣ ва ба бероҳагӣ сафарбар кардан инсонро ба воситаи ҷангҳо, ифротгароӣ, терроризм, радиқализми динӣ ва гайра пеш гирифтаанд ҳавасманди аз моҳияти худ бегона шудани инсонҳо буда, амалан ба ташаккули ҳисси ҳудшиносии воқеии дар заминай илмӣ қарор доштани миллатҳо ҳар гуна монеаҳо эҷод мекунанд» (4, 152).

Бояд бо ифтихор қайд намоем, ки тамоми пажӯҳандагони рӯзгор ва осори Ҷалолуддин Муҳаммади Балҳӣ чи ватанию чи ҳориҷӣ ба натиҷае расидаанд, ки эҷодиёти Мавлавӣ ба муҳтавою маъни шеъру адаби асримиёнагии тоҷику форс бӯйи тозаи бунёдӣ овард, ҳоса бо истифода аз нерӯю тавонмандии забон дар ангеза додан ва ташаккули ҳуввияти миллӣ. Беасос нест, ки ӯро нобигаи назми тоҷикӣ-порсӣ гуфтаанд, ки касе мадраки инкорашро надорад.

“Ба қавли олими Эрон Мазоҳир Мусаффо, - менависанд муаллифони асари “Мавлавии Рум хуб бидонад арӯз”, - “Девони Мавлавӣ” яке аз ҷаҳон шеърҳои ҷаҳонӣ буда, яъне якҷоя бо “Шоҳнома”-и Фирдавсӣ, “Куллиёт”-и Саъдӣ ва “Девон”-и Ҳофиз, ки ҳар қадом аз тоифаи нобигаҳои шеъру адабанд” (7, 9).

Мирзозода Х. ба шарқшинос Смела, ки дар муқаддимаи тарҷумаи «Гулистан» менигород, ҳамраӣ аст, ки ҳамзамон тақвияти суханҳои болост: “Агар мо ба эҷодиёти Саъдӣ таваҷҷӯҳ қунем, бармеояд, ки Саъдӣ дар гуфтани шеърҳои ҷаҳонӣ (эпикӣ) пасттар аз Фирдавсӣ, дар лирика камтар аз Ҳофиз, дар мистика камтар аз Ҷалолиддини Румист, вале дар идроқу тафриқаи зиндагии замонааш, бешӯбҳа аз ҳамаи онҳо болотар аст” (3, 77). Манзур ҳамон чор сутуни адабиёти форсист.

Агар ҳангоми омӯзиш, таҳқиқ ва тадқиқ ба умқи осори бекарони то замони мо расидаи Мавлавӣ ворид шавем, бешакку тардид дарҳоҳем ёфт ва икрор ҳам ҳоҳем шуд, ки ӯ ба қадом навъи адабие, ки даст зада бошад, ҳатман ба тозакорӣ ва қашфиёт ноил шудааст.

Бартарии Ҳазрати Мавлавиро адабиётшиносон Урватулло Тоиров, Мирзо Солеҳов, Барот Латифов дар баробари дигар донишмандону эътиқодмандон ба ”донистани урғу одати ҳалқ, таърихи он, адабиёти шифоҳии мардум, шеваю лаҳҷаҳо ва ба ҳусус, мақолу зарбулмасалҳо, луғоту таъбирот, фарҳангу маънавиёти мардумӣ” рабт

додаанд, ки ҳақиқати маҳз аст ва ўаз ин ганчи шойгони халқи тоҷик ба ҳадде устодона кор гирифтааст, ки дар чунин поя ва устодӣ то ба даврони мутафаккир, дар даврони ин нобиға ва пас аз вай ҳам касе натавониста бо ўхампанҷагӣ биқунад (7, 10).

Ахли фазлро пушида нест, ки замони зиндагии Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ рӯҳи миллӣ бинобар нобасомониҳои замон то ба ҳадде рӯ ба костагӣ дошт, аз ин рӯ тарғибу ташвиқи худшиносӣ ва ҳуввияти миллӣ дар мисоли фаъолият ва зиндагии шаҳсӣ, новобаста аз он ки дар кучо иқомату ҳаёт ба сар мебарем, манзуллати воло касб карда буд, то рӯҳи коҳишёфтai ҳамқавму ҳаммиллатон пушту паноҳ ва умединорие пайдо кунад. Мавлоно, ки дар Қунији Рум мезист тамоми осорашро бо забони модарияш-тоҷикии форсӣ меофарида, ин эҳсос –шӯр дар байти зераш чунин буруз карда:

Балхиям ман, балхиям ман, балхиям,

Шӯр орад оламе аз талхиям.

Ин бурҳонест қотеъ, ки Мавлоно бо таъкиди ватани аслии хеш рӯҳи миллӣ ва садоқати хешро, на танҳо аз ёдкарди ватан ва корбурди забони миллӣ изҳор менамояд, балки ҳифзу густариш ва сари забонҳо афтодани онҳоро шарафу имони инсонӣ медонад. Ё дар байти дигаре аз ғазали худ таъкидан мегӯяд:

Наъраи ҳойу ҳӯйи ман аз дари Рум то ба Балх,

Асл кучо ҳато кунад, Шамси ману Худои ман.

Ҳине ки сухан аз ишқ меравад, муҳим нест, ки онро бо қадом забон баён мекунӣ, дар ҳар ду ҳолат- чи ишқи заминӣ бошад, чи самой (Худо). вале “**Порсӣ гӯ, гарҷӣ тозӣ ҳуштар аст,**

Ишқро худ сад забони дигар аст”(1, 98).

ё

Ҳамзабонӣ ҳешию пайвандӣ аст,

Мард бо номаҳрамон чун бандӣ аст (1, 66).

Чои дигар:

Ҳар кӣ ўаз ҳамзабоне шуд ҷудо,

Безабон шуд, гарчи дорад сад наво – мегӯяд.

Ҳуввияти миллӣ магар аз ин болотар мешавад, ки дар ишқи ватан мегӯяд:

То зи Қунија битобад нури ишқ,

То Самарқанду Бухоре соате.

Ё дар “**Маснавии маънавӣ**”, на танҳо аз “Самарқанди чу қанд”, балки аз кӯйу гузарҳояш низ ёд кардааст:

Гуфт:: Кӯйи ў қадом асту гузар?

Ў Сари Пул гуфту кӯйи Ғотифар”

ё

Дар сафар гар Рум бинӣ ё Ҳутан,

Дар дили ту кай равад ҳуббулватан.

Дар ин маврид аз шоирони мусоири мо ҳам яке мефармояд:

Беватан нест, ғарibe, ки кунад ёди ватан,

Дар ватанбудаи бе ёди ватан беватан аст.

Мадракоти зиёдест, ки аз корбурди вожаи “**тоҷик**”(ҳамчун **миллат**) шаҳодат додаанд ва дар осори гаронмояяш Мавлоно низ сарҳан аз нармтабиатӣ ва таҳаммулпазирии тоҷикона сухан дар миён оварда, ки мегӯяд:

Як ҳамлаву як ҳамла, қомад шабу торикӣ,

Чустӣ куну туркӣ кун, на нармию тоҷикӣ. (8, 252)

ё

Худ чи ҷои турку тоҷик асту занг?

Фаҳм кардаст ин нидоро чубу санг(1, 70).

Чуноне ки дар байте болотар ёдрас шуда будем, ӯ дар осори ҷовидонааш аз макону мавзэй ва сарзаминҳои тоҷикнишин, иду ҷашинон миллию мазҳабӣ, номи осору қаҳрамонҳои муваффақи адабони классикамон ифтихормандона ёд мекунад, ки шаҳодат аз ҳуввият ва рӯҳи баланди миллии ӯст ва ҳамин номусу шарафро аз ҳамасрон ва пасовандони хеш ҳоҳон аст. Бо овардани як далел, ки боиси сарфарозии мост, иктифо мекунем, ки фармуда:

**“Шоҳнома”ё “Калила ” пеши ту,
Ҳамчунон бошад, ки Қуръон аз уту.**

Ҳақиқати бебаҳс аст, ки дар оғаридани сухани зебову шевои тоҷикона мақом ӯро ба ҳаддест, ки тибқи баъзе ривоёт муҳаққақтарин устодони забони модарии мо чун шайх Саъдӣ дар замони зиндагияш (ҳамзамонанд) шефтаву шайдои сурудаҳои ӯ гаштаанд. Ҳасани Султон истинод бар “Маноқибу-л-орифин”-и Шамсиддин Аҳмади Афлоқӣ дар бораи сухани баланди тобнокаш, ки бо гузашти садсолаҳо низ ҷиҳати ҳифзи шевои асолат ва пойдорию устувории забони тоҷикии имрӯзу фардо хидмат мекунад, ин ривоят меорад:

**“Шайх Саъдӣ бо ҳоҳиши ҳокими Шероз як ғазали Мавлоноро бо матлаъи
Ҳар нағас овози ишқ мерасад аз ҷапу рост.**

Мо ба фалак меравем азми тамошо кирост?- ро фиристода, дар зимн афзудааст, ки “дар иқлими Рум подшоҳе муборакқадам зуҳӯр кардааст ва ин нафоҳот мар ӯрост. Аз ин беҳтар ғазале нагуфтаанд ва наҳоҳанд гуфтан. Маро ҳаваси он аст, ки ба зиёрати он султон ба диёри Рум равам ва рӯмро ба ҳоки пойи ӯ бимолам...”

Забон чун падидай иҷтимоӣ аст, табиист, ки бо ҷомеа алоқаи ногусастани дорад ва ҳамчун муҳимтарин воситай тараққии ҷамъият ҳизмат мекунад.

Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ оид ба ҳодисаи ҷамъиятӣ будани забон ва дар андарз ба соҳибзабонон оид ба расидан ба қадри сухан, арҷ гузотан ба сухани воло, то мантиқӣ сухан гуфтан омӯзем, дар абёти зер ин гуна ибрози назар кардааст:

**Кӯдак аввал чун бизояд ширнӯш,
Муддате ҳомуш буд ӯ ҷумла гӯш.
Муддате мебоядаш лаб дӯхтан,
Аз сухангӯён сухан омӯхтан.
То наёмӯзад, нагӯяд сад яке.
В-ар бигӯяд, ҳашв гӯяд, бешаке
В-ар набошад гӯш тӣ-тӣ мекунад,
Хештанро гунги гетӣ мекунад.
Карри аслӣ, к-аш набуд оғоз гӯш,
Лол бошад, кай қунад дар нутқ ҷӯш.
З-он ки аввал самъ бояд нутқро,
Сӯи мантиқ аз раҳи самъ андаро!**

Таъбири “гӯши суханшуనав” аз ҳамин ҷо манша мегирад.

Мавлоно тамъи сухани баландро аз ҷашиши қанди забони модарӣ дарёфтааст ва ҷаззобияти онро дар ҳамин лаззат медонад, ки мегӯяд:

**Порсӣ гӯем, яъне ин қашиш,
З-он тараф ояд, ки омад он ҷашиш,**

Шоири муосири тавонони мо устод **Бозор Собир** ҳам ин қашишро бо чор узви зотии хеш дарк карда, шояд таъсир аз Мавлоно гирифта, ки мегӯяд:

**Нест қонуни қашише дар ҷаҳон,
Дар қашидан ҳамчу қонуни забон (2,5).**

Ин ҳуввият ва рӯҳи баланди миллӣ ва ватандорист, ки Мавлоно аз оғаридаҳои уламову ӯдабои кабл аз ҳуд ва ҳамзамонони саршинос ба некӣ ёд мекунад, ки шаҳодат аз сермутолеъа будани ӯст ва далели таъсирпазирӣ ҳам ҳаст. Инро гувоҳ пайдо кардани шабоҳатҳои маънӣ, забонӣ, маъзӯӣ ва суварӣ дар “Маснавии маънавӣ”, “Девони Шамс” ва осори дигари ӯст, аз он ки мавзӯи баҳс канор намонад, дар ин ҷо бо овардани ҷанд байте шоҳид аз ин нобигагон иктифо менамоем:

Саъдӣ (1184-1291):

Бани одам аъзои яқдигаранд,

Ки дар оғариниши зи як гавҳаранд... (6, 51)

Чалолуддини Балхӣ (1207-1273):

Ранчи як ҷузве зи тан ранчи ҳам аст,

Гар дами сулҳ аст, ё худ малҳам аст.

Саъдӣ :

Ризқ агарчанд бегумон бирасад,

Шарти ақл аст ҷӯстан аз дарҳо.

(6, 148)

Чалолуддини Балхӣ :

Роҳи рӯзӣ қасбу ранҷ асту таъаб,

Ҳар қасеро пешае доду талаб (1,88)

Ҳеч ҷойи шакку тардид нест, ки оғаридаҳои зебову шевои тоҷикона сухани баланди тобнокаш бо гузашти садсолаҳо низ ҷиҳати ҳифзи шевои асолат ва пойдорио устувории забони тоҷикӣ ҳам хидмат мекунад. Чуноне ки Муҳаммад Иқбол мегӯяд: **“Ҷаҳони имрӯз муҳтоҷи як Мавлавист, ки умедро бар мардум барангезад ва оташи шавқро барои зиндагӣ тезонад”**

Феҳристи адабиёт:

1. Андарзномаи Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ (Мураттиб Мирзо Муллоаҳмад), Душанбе, “Маориф ва фарҳанг”, 2007
2. Бозор Собир. Лолаи сиёҳ, Душанбе, “Адиб”, 2013, 87с.
3. Мирзозода Ҳолиқ. Таърихи адабиёти тоҷик, қисми 2. – Душанбе: Маориф, 1977.
4. Олимов Кароматулло. Андешаҳо доир ба фалсафа, ирфон ва худшиносии миллӣ. -Душанбе: «Дониш», 2014, 393с.
5. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва сиёсати давлатӣ дар бораи забон (зери таҳрири доктори илми филология, профессор Додиҳудо Саймиддинов).- Душанбе: «Шарқи озод», 2011
6. Саъдии Шерозӣ. Куллиёт. Иборат аз ҷаҳор чилд, чилди 3.-Душанбе, 1990.-368 с.
7. Урватулло Тоиров, Мирзо Солеҳов, Барот Латифов, Мавлавии Рум хуб бидонад арӯз, Душанбе, “Ҳумо”, 2007, 45с.
8. Ҷалолиддини Румӣ, Девони кабир(чилди 1,2) Душанбе, “Адиб”, 1993.
9. Ҷалолиддини Румӣ, Маснавии маънавӣ, Техрон, ”Муҳаммад”, 1371ҳ
10. Эмомалӣ Раҳмон. Забони миллат- ҳастии миллат,-Душанбе: «Эр-граф», 2016.

**Рахмонқулов М.
номзади илмҳои педагогӣ
и.в. дотсенти кафедраи забонҳо, ДДТТ**

УСУЛҲОИ ИННОВАЦИОННИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ

Равишҳои инновационни таълими забони англисӣ дар посух ба зарурати баланд бардоштани самаранокӣ, мусоидат намудан ва суръат бахшидан ба раванди таълим ба вучуд омадаанд. Ин сабаби маъруфияти афзояндаи забони англисӣ дар давраи ҷаҳонишавӣ буд.

Агар муаллим меҳоҳад дар кори гурӯҳии худ муваффақ бошад, ў бояд усулҳои инновациони ва технологияҳои навро барои ҷалби донишҷӯён ба соҳаҳои анъанавӣ бо истифода аз абзорҳо ва технологияҳои омӯзиши ҷандрасонай аз захираҳои онлайн ва замимаҳои мобилий пайдо ва мутобиқ созад.

Калидвожаҳо: навоварӣ, равишҳо, зарурат, афзоиш, самаранокӣ, раванд, омӯзиш, ҷаҳонишавӣ, захираҳои онлайн.

**Рахмонқулов М.
кандидат педагогических наук, доцент кафедры языков ДДТТ**

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Инновационные подходы к преподаванию английского языка возникли в ответ на необходимость повысить эффективность, облегчить и ускорить процесс обучения. Это было вызвано растущей популярностью английского языка в эпоху глобализации.

Если преподаватель хочет добиться успеха в своей групповой работе, он должен найти и адаптировать инновационные методы и новые технологии для вовлечения учащихся в традиционные области, используя мультимедийные средства обучения и технологии из онлайн-ресурсов и мобильных приложений.

Ключевые слова: инновация, подходы, необходимость, повышение, эффективность, процесс, обучения, глобализация, онлайн-ресурсов.

**Rahmonqulov M.
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Languages of
DDTT**

INNOVATIVE METHODS OF TEACHING ENGLISH

Innovative approaches to teaching English have arisen in response to the need to increase efficiency, facilitate and speed up the learning process. This was due to the growing popularity of English in the era of globalization.

If a teacher wants to be successful in his group work, he must find and adapt innovative methods and new technologies to engage students in traditional areas using multimedia learning tools and technologies from online resources and mobile applications.

Key words: innovation, approaches, necessity, increase, efficiency, process, learning, globalization, online resources.

Дар Паёми худ, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат Президенти Чумхурии Тоҷикистон, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Чумхурии Тоҷикистон аз 21 декабри соли 2021 зикр менамояд, ки ўстодону омӯзгорон ва падару модаронро зарур аст, ки ди қ қати наврасон ва хонандагону донишҷӯёнро барои аз бар намудани донишҳои мусоир ҷалб намоянд, ба сатҳи азхудкуни фанҳои да қи қ бештар таваҷҷӯх зоҳир кунанд, омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва технологияи иттилотиву коммуникационро ба роҳ монанд.[1]

Ислохоти системаи маориф дар Чумхурии Тоҷикистон ба такмили мундариҷа ва соҳти маълумот, аз он ҷумла маълумоти олии омӯзгорӣ равона карда шудааст. Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Консепсияи миллии маълумот ва Стандартҳои давлатии маълумот ҳуҷҷатҳое мебошанд, ки системаи маълумоти қишварро ба сатҳи байналмилалӣ бардошта, инкишофи минбаъдаи соҳаи маорифро муайян мекунанд. [2]

Хусусан қарори Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи тасди қи Барномаи давлатии такмил ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар Чумхурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2020» назди мутахассисону омӯзгорони мактабҳои олий ва миёнаи таҳсилоти умумӣ вазифаҳои пурмасъули ба таври кулӣ такмил додани таълими забонҳои русӣ ва англисӣро та қозо менамояд.[3]

Дар донишгоҳҳо омӯзиши забони англисӣ ҷузъи муҳими омодасозии қасбии мутахассисон мебошад. Ҷорӣ намудани усулҳои инноватсионии таълими забони англисӣ рӯз то рӯз аҳамияти бештар пайдо карда, аҳамияти бузурги амалӣ дорад. Омезиши моҳиронаи усулҳои анъанавии таълим бо истифода аз воситаҳои муосири техникӣ фазои эҷодкориро муҳаё намуда, ҳавасмандии донишҷӯёнро баланд мебардорад. Дар мақола шарҳи умумӣ ва таҳлили технологияҳои муосири иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ (ТИК) дар соҳаи таълими забони англисӣ барои мақсадҳои мушахҳас оварда шудааст.

Дар Донишгоҳи Давлатии Тиҷорати Тоҷикистон омӯзиши забони англисӣ ҷузъи муҳими омодасозии қасбии мутахассисони забондон барои соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт мебошад. Ҷорӣ намудани усулҳои инноватсионии таълими забони англисӣ торафт муҳим ва хеле натиҷабаҳш аст. Омезиши моҳиронаи усулҳои анъанавии таълим бо усулҳои муосир фазои аудиторияро эҷодкор ва ҳавасмандии донишҷӯёнро баланд мебардорад.

Шоҳаҳои забоншиносии муосир ба ҷиҳатҳои гуногуни истифодаи забон машгуланд. Маълум аст, ки забоншиносӣ метавонад ҳама ҷавобҳои заруриро диҳад, ки маҷмӯи пурраи далелҳоро дар бораи соҳтор ва вазифаи таълими забонро муқаррар мекунанд.

Усулҳои муосири таълими забон гуногунанд, аммо ба гуфтаи Марианна Селс-Мурсиа, равишҳои машҳуртарин ва событшуда равишҳои когнитивӣ, аффективӣ-гуманистӣ, дастовардҳо ва коммуникативӣ мебошанд. Равиши маърифатӣ ин аст, ки забон рафтори когнитивӣ аст, на ташаккули одат. Асоси равиши аффективӣ-гуманистӣ аз он иборат аст, ки омӯзиши забони ҳориҷӣ раванди ҳудшиносӣ ва муюшират бо одамони дигар аст. Принсипи марказии усули ҳамгирошуда изҳор мекунад, ки азҳудкунии забон дар ҳоле сурат мегирад, ки донишҷӯ танҳо ва вақте ки вуруди пурмазмунро мефаҳмад. Муносабати коммуникативӣ нишон медиҳад, ки, ма қсади забон ва ма қсади таълими забон муюшират дар тамоми гуногуни шаклҳои он мебошад. Усули қунунии таълими ESP (англисӣ барои мақсадҳои мушахҳас) дар аксари донишгоҳҳо равиши коммуникатсионӣ мебошад. Курсҳои ESP ба рушди салоҳияти муюширатӣ, ба қасбӣ нигаронидашудаи забони ҳориҷӣ нигаронида шудаанд, тамоми фаъолиятҳои забонро дар бар мегиранд, ки дар ғрамматика, луғат ва услуби мувоғиқ зоҳир мешаванд. Равиши бартаридошта дар асл як равиши маҷмӯи мебошад, ки таваҷҷӯҳ ба ташаккули қоидаҳо, таъсир, фаҳмиш ва муюширатро дар бар мегирад, ки ба донишҷӯ имкон медиҳад, ки ҳамчун шахсе, ки фикр мекунад, ҳис мекунад, дарк мекунад. [5 с 36]

Дар мавриди барномаҳои таълимии ESP бошад, онҳо ҳам таркибӣ мебошанд: қисман соҳторӣ, қисман матнӣ . Барномаи таълимии соҳторӣ, аз ҷумла рӯйхати соҳторҳои ғрамматикӣ, луғат ва истинодҳое, ки бояд таълим ва азҳуд карда шаванд, дар марҳилаҳои аввали курсҳои ESP самаранок аст.[4 с25]

Равишиҳои инноватсионии таълими забони англисӣ дар посух ба зарурати самараноктар пайдо шуданд ва раванди таълимро осон мекунад ва метезонанд. Иро маъруфияти афзояндаи забони англисӣ дар давраи ҷаҳонишавӣ ба вучуд овард. Даъвои усули ягонаи универсалӣ, гарчанде ки вақт ба вақт пешбарӣ карда мешавад, қонеъ

карда нашудааст ва ба гумон аст, ки ҳаргиз қонеъ карда шавад. Талабот дар давраи ҳозира истифодаи самараноки усулҳои инноватсионӣ мебошад.

Ҳангоми таҳияи курси мушаххаси ESP бисёр равишҳои навоварона мавҷуданд. Унсурҳои хаттӣ, ҳикоя, омӯзиши мисолҳо, нақшбозӣ, вокуниши таъхирназари шифоҳӣ, равиши табиӣ, ҳатто таълими хомӯшона метавонанд дар муҳити гурӯҳӣ истифода шаванд, ки муаллим кӯшиш мекунад, ки равандро мувофиқӣ вазъияти воқеӣ мутобиқ кунад.

Ҳангоми таҳияи барномаи таълими забони ҳориҷӣ имкониятҳои забондонии донишҷӯён, инчунин имкониятҳои мува қ қатии аз худ намудани донишро ба назар гирифтанд лозим аст Аз ин рӯ, барномаи таълими бояд методологияи умумии курсро ислоҳ кунад. Вазифаҳои асосии омӯзгори ESP ин интихоб ва ташкили маводи таълими, таҳияи барномаҳои таълими ва нақшаҳои муассир барои ноил шудан ба натиҷаҳои дилҳоҳи таълими ва дастгирии ҳавасмандкуниӣ ва кӯшишҳои донишҷӯён мебошанд. Унсури дигари муҳими кор дар гурӯҳҳои ESP ин пешниҳоди фикру мулоҳиза ба донишҷӯён, ҳам барои назорати раванди таълими ва ҳам додани маслиҳат ба донишҷӯён мебошад. Муайян кардани ҳадафҳои таълими ба интихоби маводи таълими таъсири бештар мерасонад. [7 с 86]

Унсури муҳими таълими ESP ин қобилияти омӯзгор барои фароҳам овардани фазои муюширati зинда ва муҳокимаи созанд дар гурӯҳ мебошад. Донишҷӯён маҳорати устувори муюширатро танҳо дар сурате ба даст меоранд, ки агар онҳо дар муюшират бо дигарон имконият дошта бошанд. Аз ин рӯ, омӯзгорон бояд усулҳои инноватсионии рушди малакаҳои муюширатро дар гурӯҳҳои худ таҳия ва татбиқ кунанд ва дигар захираҳоро ба фаъолияти худ ворид кунанд, аз ҷумла истифодаи Интернет барои муюшират берун аз синф. Донишҷӯён забони ҳориҷро беҳтар меомӯзанд, агар онҳо ҳавасмандии баланд дошта бошанд ва имкони истифода аз донишузӣ малакаи худро дар муҳити забоне, ки онҳоро мефаҳмад ва ба онҳо таваҷҷӯҳ дорад, истифода баранд. Аз ин нуқтаи назар, ESP ва усулҳои инноватсионӣ як воситаи пуркуват барои татбиқи ин имконият аст. Донишҷӯён забони англисиро ҳангоми кор бо маводе меомӯзанд, ки дорои соҳторҳои ҷолибу муассир мебошанд, ки метавонанд дар фаъолияти касбии худ ё омӯзиши минбаъдаи худ истифода баранд [6 с.43].

Муҳокимаҳои гурӯҳӣ ва кори лоиҳа инчунин роҳҳои муассири кор бо донишҷӯёни ESP мебошанд. Тамоюли мусоиртари таълими забони англисӣ барои мақсадҳои касбӣ ин баҳс аст. Дар марҳилаи омодагӣ ба мубоҳисаҳо донишҷӯён бояд тамоми дониш ва қобилияти гуфтугӯи худро бо забони ҳориҷӣ сафарбар кунанд, тафаккури интиқодии худро истифода баранд ва тафаккури эҷодиро инкишоф диҳанд. Аз ин рӯ, ҳангоми мубоҳисаҳо, донишҷӯён имкон доранд, ки ҳам салоҳияти забонӣ ва ҳам касбиро нишон диҳанд. Ҳамаи ин усулҳо барои омӯзиш мустақилона, омода кардани донишҷӯён ба фаъолияти тадқиқотӣ, ҳавасмандкуни онҳо, нишон додани натиҷаҳои кор ва ташаккули таҷриба, муғид мебошанд. Агар омӯзгор меҳоҳад дар кори гурӯҳии худ муваффақ бошад, вай бояд усулҳои инноватсионӣ ва технологияҳои навро барои ҷалби донишҷӯён ба соҳаҳои анъанавӣ бо истифода аз абзорҳо ва технологияҳои омӯзиши ҷандрасонавӣ аз захираҳои онлайн ва замимаҳои мобилий пайдо ва мутобиқ созад. [8 с26]

Усулҳои инноватсионии таълими забони англисӣ:

-Омӯзиши эҷодӣ

Ин як усули санҷидашудаи муайян кардани эҷодиёти донишҷӯ ва ҳавасманд кардани саҳми эҷодӣ мебошад. Калиди ин ҷо истифодаи воситаҳои эҷодӣ барои ҳавасмандкуни эҷодкорӣ мебошад. Дар давоми сессияҳо, бозиҳо ё шаклҳои машқҳои визуалӣ, ки тафаккури донишҷӯёнро ба васеъ мnamояд ва таваҷҷӯҳи онҳоро ба омӯзиш ҷалб мекунанд..

-Истифодаи воситаҳои аудио ва видео

Маводҳои аудиовизуалӣ дар синф нақши муҳим доранд. Муаллимони мактаб бо осонӣ макетҳои маҳсус, диафильмҳо, кинофильмҳо ва материалҳои рангуборкуниро ҷорӣ мекунанд. Ин усулҳо на танҳо қобилияти шунидани онҳоро беҳтар мекунанд,

балки инчунин ба онҳо барои беҳтар фаҳмидани мафхумҳо кӯмак мекунанд.

-Омӯзиш дар "чаҳони воқеӣ"

Пайваст кардани фаъолиятҳо бо омӯзиши чаҳони воқеӣ таҷрибаи хуб аст. Доҳил кардани таҷрибаҳои воқеии чаҳонӣ ба таълим лаҳзаҳои таълимиро тоза нигоҳ медорад ва омӯзиши фанро ғанӣ мегардонад. Муносибат ва намоиш дар ҳолатҳои воқеӣ, маводро фаҳмидан ва омӯхтанро осон мекунад.

-Тӯфони ақлонӣ

Яке аз усулҳои самараноки таълим, ин усули «туфони ақлонӣ» дар ҷараёни таълим мебошад. Ин усул як роҳи натиҷабаҳш барои ба даст овардани эҷодиёти омӯзандай забон мебошад. Вақте ки омӯзгор якчанд нафарро ба як мавзӯи ягона тамарқуз мекунад, бешубҳа бисёр фикрҳои нав пешниҳод мешаванд, инчунин ҳамаро ба муҳокима доҳил мекунад ва машғулиято шав қовар ва натиҷабаҳш мешаванд. Ин фаъолият як усули инноватсионӣ барои донишҷӯён баҳри баён кардани фикрҳои худ бидуни ташвиш дар бораи талаффузи дуруст ё нодуруст мебошанд.

-Фаъолиятҳои берун аз аудиторӣ

Баъзе машғулиятҳоро ҳангоми берун аз аудитория омӯхтан беҳтар аст. Бо ин роҳ ҳар як донишҷӯи ҳавасманд метавонад муҳити берунаи марбут ба машғулиятҳоро аз сар гузаронад. Ин равиш ба омӯзиш ба донишҷу имкон медиҳад, ки аз маводҳои тару тоза ва ҳаяҷонбаҳш лаззат барад ва ҳамзамон баӯ имкон медиҳад, ки маводҳоро зудтар омӯзанд ва дониш гирад.

-Ҳавасмандкунӣ тавассути муҳити эҷодӣ

Муҳити аудиторӣ ки хуб тарҳрезӣ шудааст, шавқовар ва ҷолиб аст, ба ҳавасманд кардани тафаккури донишҷӯ ва ба онҳо кӯмак мекунад, ки фикр кунанд ва беҳтар омӯзанд. Ҳамаи донишҷӯён, ҳусусан ҷавонон, тамоми руз нишаста, фаҷат дарс ҳонда наметавонанд. Муҳити эҷодӣ ва ҳавасмандкунанда ба онҳо кӯмак мекунад, ки дар бораи худи мавзӯи маълумот пайдо кунанд, омӯзанд, фикру а қидаи худро пешниҳод намоянд ва онҳоро ташвиқ кунанд.

-Пазлҳо ва бозиҳо

Омӯзиш вақте шавқовар аст, ки муаммоҳо ва бозиҳо қисми таълим мебошанд. Ҳусусан, вақте ки сухан дар бораи донишҷӯён меравад. Онҳо набояд эҳсос кунанд, ки онҳо дарс омӯхта истодаанд, зоро дарсҳои онҳо бо услуби як бозии бузург ва ҳаяҷоновар гузаронида мешаванд ва усулҳои иловагӣ, аз қабили муаммоҳо ва бозиҳои гуногун барои ба таври эҷодӣ фикр кардан кӯмак мекунанд.

-Гузаронидани машғулиятҳо дар шакли ҳикоя

Биёд фикр кунем, ки ҷаро қариб ҳама фильмҳоро бо шавки зиёд тамошо мекунанд? Ҳама тамошои фильмҳоро дӯст медоранд, зоро ҳамеша як ҳикояи ҷолибе вучуд дорад, ки ҳамаро хеле шавқовар мекунад. Аз ин рӯ, мантиқист, ки маводҳои таълими ҳангоми дар шакли як ҳикояи содда ва фаҳмо пешкаш намудани он ҷолибтар мешаванд. Ин усул ба шумо имкон медиҳад, ки ин навъи омӯзишро санҷед, истифода баред ва ба натиҷаи назаррас ноил гардед..

-Истифодаи технологияҳои информатсионӣ дар таълим

Ҳама гуна машғулиятҳо, ҳатто омӯзиши забони англисӣ, бидуни ҷорӣ намудани технологияҳои инноватсионӣ - истифодаи технологияҳои информатсионӣ дар шакли компьютер иҷро карда намешаванд. Новобаста аз он ки он ҷой қадар ноҷиз садо дихад, аксар вақт машғулиятҳо бо технологияҳои компьютерӣ маҳсусан дар байни насли ҷавони донишҷӯён маъмуланд. Як ҷатор бозиҳои мултимедиавӣ, ки бо ин роҳ дастрасанд, имкон медиҳанд, кидонишҷӯ қалимаҳои навро хеле тезтар ёд гирад, бо грамматикаи забон шинос шавад, фаҳмишро беҳтар кунад ва инчунин дуруст нависад.

Ин усулҳои инноватсионӣ, ба омӯзгорон кӯмак мекунанд, ки ҳамаи донишҷӯёнро боз ҳам самараноктар таълим диханд.

Ҳама гуна равишҳои инноватсионӣ дар соҳаи таълими забони англисӣ ба ташкил ва фаъолсозии раванди таълим барои донишҷӯён таъсири мустақим дошта, самаранокӣ ванатиҷабаҳшии омӯзишро афзун намуда, фазои мусоидро дар дарсҳои забони англисӣ

ба вучуд меоранд.

АДАБИЁТ:

- 1.Паёми Пешвои миллат, Президенти Чумхурии Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 21 декабри соли 2021.ц
2. Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» 2020.
3. Қарори Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи тасди қи Барномаи давлатии такмил ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар Чумхурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2020» [с4]
- 4.Бочарова, Е.П. Забони англисӣ барои донишҷӯёни донишгоҳҳои техники: Таълим. қўмакпулӣ / Е.Р. Бочарова. – М.: Проспект, 2016. – 136с/ 3. Голубев, А.П.
5. Забони англисӣ барои ихтисосҳои техники / А.Р. Голубев. – М.: Академия, 2017. – 36 с.
- 6.Косыгина, С. И. Забони англисӣ барои донишҷӯёни донишгоҳ: Хониш, таҷрибаи хаттӣ ва амалияи суханронии шифоҳӣ / С.И. Косыгина. – М.: Академия, 2015. – 176 с.
- 7..Хлизова, Н.Ю.Чандрасонай ва имкониятҳои онҳо дар ташкили раванди таълими донишҷӯёни забони англисӣ [Матн] / Н.Ю. Хлизова // 8.Назарияи педагогӣ, таҷриба, амалия / Эд. Т.А.Стефановская. - Иркутск: Нашриёти Иркутск. маориф. - 2008. – с 86..
9. Эҳсони Ф. Технологияи нутқ дар омӯзиши забонҳои компьютерӣ: қавӣ ва маҳдудиятҳои парадигмаи занги нав 2008. С 25.-

Акрамов Файз Махрамович

номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи забонҳои Донишгоҳи давлатии
тиҷоратит Тоҷикистон

Насриддиниён Бобишоҳи Ҳасанпур

номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи забонҳои Донишгоҳи давлатии
тиҷоратит Тоҷикистон

АҲАМИЯТИ ОМӮЗИШИ ЗАБОНИ АРАБӢ ДАР ОМОДА НАМУДАНИ МУТАХАССИСҲОИ БАЛАНДПОЯ

Татқиқи ҳамаҷонибаи таъсири як забон ва ба забони дигар табиист, ки таҳқиқоти васеъ ва густурдаро тақозо мекунад. Мусаллам аст, ки дар доираи як мақола ин амал имконнапазир аст. Аз ин рӯ, мо танҳо муҳтасар ба паҳлӯҳо ва ҷанбаҳои муҳталифи омӯзиш ва таъсири забони арабӣ ба забони форсии тоҷикӣ дар давраи муайни таърихӣ даҳл карда, аз мағассалбаёни худдорӣ менамоем.

Ёдрас шудан арзанд аст, ки олимон ва муҳаққиқони соҳаи забон исбот кардаанд, ки таъсири мутақобилаи забонҳо як амри воқеъию табиист, ки рушди онҳоро замина мегардад.

Ҳосатан воридшавии табиии вожаҳо аз як забон ба забони дигар аз омилҳои дигарест, ки боиси бойу ғанӣ гардидани таркиби луғавии забонҳо хоҳад гардид, ки омӯзиши онҳоро то андозае саҳл хоҳад кард. Муҳаққиқ сабит кардааст, ки дар ин замони бо суръати қайҳонӣ рушдкунанда танҳо бо донистани як забон иқтиро кардан ҷойи нигаронист ва ҳар таҳассусманди идаои ҷавобгӯ будан ба тақозои бозори меҳнат ва замон набояд аз ду-се забони ҳориҷиро балад бошад, аз ҷумла забони арабиро, ки яке аз забонҳои СММ забони байналмилалӣ эътирофкарда аст.

Калидвожаҳо: муъмин, ислом, забон, усул, таъсирот, баён, истилоҳ, маънои аслӣ, маънои маҷозӣ, равобит, иқтисод, тиҷорат, тақозо.

Акрамов Файз Махрамович

кандидат филологических наук, и.о. доцент кафедры языков

Таджикский государственный университет коммерции

Насриддиниён Бобишоҳи Ҳасанпур

кандидат филологических наук, и.о. доцент кафедры языков

Таджикский государственный университет коммерции

ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ АРАБСКОГО ЯЗЫКА ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

Всестороннее изучение влияния одного языка на другой, естественно, требует обширных и масштабных исследований. Действительно, это действие невозможно в рамках одной статьи. Поэтому мы лишь вкратце коснемся различных аспектов обучения и влияния арабского языка на таджикско-персидский язык в определенный исторический период и воздержимся от подробностей.

Стоит помнить, что ученые и исследователи в области языка доказали, что взаимное влияние языков - это реальный и естественный порядок, который становится основой их развития.

В частности, естественный переход слов из одного языка в другой является одним из других факторов, обогащающих словарный запас языков, что в некоторой степени облегчит их изучение. Исследователь доказал, что в наше время, лексика развивается с космической скоростью, важно довольствоваться знанием не только одного языка, и каждый квалифицированный человек, желающий соответствовать требованиям рынка труда и времени, должен знать более двух-трех иностранных языков, включая арабский, который является одним из важнейших языков. Это международный язык, признанный ООН.

Ключевые слова: ислам, язык, метод, эффекты, выражение, термин, буквальное значение, переносное значение, отношение, экономика, бизнес, спрос.

Akramov Fayz Mahramovich

candidate of philological sciences department of languages Tajik state university of commerce

Nasriddinoy Bobishoh Hasanpur

candidate of philological sciences department of languages Tajik state university of commerce

THE IMPORTANCE OF LEARNING OF THE ARABIC LANGUAGE IN PREPARING HIGH-LEVEL SPECIALISTS

A comprehensive study of the influence of one language on another naturally requires extensive and extensive research. It is true that this action is not possible within the scope of one article. Therefore, we will only briefly touch on the various aspects and aspects of learning and the influence of the Arabic language on the Tajik Persian language in a certain historical period, and refrain from going into detail.

It is worth to point out the scientists and researchers in the field of language have proven that the mutual influence of languages is a real and natural order that becomes the basis for their development.

In particular, the natural entry of words from one language to another is one of the other factors that will enrich the vocabulary of languages, which will facilitate their learning to some extent. The researcher has proven that in this time, which is developing at a cosmic speed, it is a matter of concern to be satisfied with knowing only one language, and every qualified person who wants to meet the demands of the labor market and the times should not know more than two or three foreign languages, including Arabic, which is one of the most important languages. It is an international language recognized by the UN.

Keywords: believer, Islam, language, method, effects, expression, term, literal meaning, figurative meaning, relations, economy, business, demand.

Мардуми шарифи кишвари мо соли 2026 35-солагии Истиқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо камоли эътимод метавон гуфт, ки бо сарбаландӣ ва шукуҳу шаҳомати хоса таҷлил хоҳанд кард.

Тоҷикистони соҳибистиклолро имрӯз аксарияти давлатҳои дунё ба расмият шинохта, сафоратхонаҳову консулгариҳои худро дар кишвари маҳбуби мо ифтиҳо намудаанду босамар фаъолият карда истодаанд. Албатта, ҷиҳати таҳқим бахшидан ва инкишоғ додани равобити хуби ҳамаҷониба бо кишварҳои ҷаҳон тайёр кардани мутахассисони баландпояи забондон талаби замон гардида, нақши меҳварӣ пайдо мекунад. Дар ҳамин асос, рушду инкишоғи муносибатҳои ҳамаҷониба бар суди тарафҳо бо кишварҳои арабӣ низ мавқеи хосса қасб ҳоҳад кард.

Эътиқод ва гаройиши ниёконамон - форсу тоҷик ба дини Ислом боис гардид, ки мардуми мо забони арабиро ба худ як забони бегона нашуморад.[1,6]

Табиист, ки таъсири байниҳамдигарии забонҳо ва доду гирифти байни онҳо як амири воеъист ва аз муҳимтарин омилҳои рушду тавсееи таркиби луғавии онҳо маҳсуб мейбад. Дар зимн, равобити байнизабонию байнифарҳангӣ боиси ғановати забонҳо ҳоҳад гашт, агар ба ҳадди ифрат расонида нашаваду бар зиёни яке аз забонҳо наанҷомад.

Қатра шуд селобу восил шуд ба баҳр аз иҷтимоъ,

То ба кай бошанд ин беҳосилон аз ҳам чудо. [8,6]

Бисёр муҳим аст, ки омӯзиши забонҳои хориҷӣ барои дилҳоҳ забон дар асоси муқоисаи ҳусусияти овой ва меъёрҳои забонии онҳо сурат гирад, яъне аввал забони

модарии худро поку беолоиш нигоҳ дорем . Җойи баҳс нест, ки вомвожаҳо ҳангоми ба ин ё он забон ворид шудан маҳсусияти овой ва дастурии он забонро мегиранд.

Далелҳои тағйирпазирии вомвожаҳо (калимаҳои иқтибосӣ), ки бештар истилоҳотанд аз дур будани тарзи талафузи арабӣ нисбат ба забони тоҷикӣ сарчамша мегирад. Масалан, дар калимаҳои зерин тарзи талафузи арабиаш аз тоҷикии имрӯза тафовут доранд. Мисли: мушоҳада-мушоҳида, ъошиқ-ошиқ, мунозара-мунозира, муқояса-муқойиса, муъаллим-муаллим, ъилм-илм, ъобид-обид, ъолим-олим ва ғ.” [2,9].

Саволҳое ба миён омаданаш ҳаётист, ки ҳар калимаи арабие, ки дар забони тоҷикӣ ба кор меравад, оё назди арабҳо низ бо ҳамин маъност ва ё маъни дигар дорад. Барои посух пайдо кардан ба ин савол афзалияти омӯзиши забони арабӣ баъроъ равшан мегардад. Ҳечвойи тардид нест, ки пайванди забонӣ байни тоҷикон ва арабҳо дар масири таърих муддате камранг мегардид ва гоҳо густариш меёфт. Ҳамин нопойдорӣ дар пайванди ду забон боис шуд, ки бархе аз калимаҳои арабӣ, ки ба забони тоҷикӣ ворид шудаанд, рӯ ба фаромӯши оранд ва ё матрук шаванд. Қисмате аз калимаҳои иқтибосгардида маъни аслии хешро комилан ё қисман гум кардаанд ва ё маъни комилан дигар гирифтаанд, ки ин мушкилоти зиёдеро барои омӯзанд ба миён оварад. Дигаргуниҳои забонӣ ва ё тағйироте, ки дар давраҳои муҳталифи инкишофи забонҳо ба вучуд омадаанд, ҳодисаи табиӣ буда, забоншиносон бояд аз ин дигаргуниҳо оғаҳӣ дошта бошад. Омилҳои асосии тағйироти шаклию маъноии калимаҳои арабиро метавон дар ҳолатҳои пазируфтани дин, истифодаи аз меъёр зиёд, таҳаввулоти сиёсию иҷтимоӣ ва соҳтани калимаҳои мураккаби дузабона баррасӣ кард. Важаҳое, ки дучори табдили маънӣ шудаанд, бинобар тафовутҳояшон бо лафз ба маъниҳои арабӣ созгор наомадаанд.

Сарнавишти вожгун шудани бархе аз вожаҳо дар муҳити муҳталифи забонӣ ба сарнавишти инсонҳо дар ҷомеаи башариро мемонад. Дар раванди таърихи забон ба костагӣ мувоҷеҳ мешавад, аз нав эҳё мегардад ва ё комилан аз байн меравад. Гоҳо калима аз забони ғайр пазируфта шавад, савтиёти забони воридшударо қабул мекунад, маънӣ ва тобишҳои нав мегиранд. Аз доираи овозии забони худ мебароянд ва задаи мантиқии нав мегиранд. Ин иттфоқи забонӣ қарib дар ҳамаи забонҳои зинда рӯҳ медиҳанд, аммо робитаҳои қунунии на ҷандон ҳуби забони арабӣ ба тоҷикӣ, ки ҷанбаҳои сиёсӣ доранд, тадқиқоти минбаъдаро барои забоншиносони оянда мушкил мегардонад. Бештари вожаҳои арабӣ дар тоҷикӣ ҳамчун истилоҳ қабул шуда, ба ин ва ё он соҳаи илм равона гардидааст. калимаҳои арабӣ дар забони гуфтугӯйӣ нисбат ба китобию илмӣ хеле камтар ба гӯш мерасад.

Җойи баҳс намонад, ки дар ҳамин замина, омӯзиши забони арабӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ, ҳусусан муҳассилини самтҳои иқтисоду тичорат манфиати қалон дорад.

Сарвари муazzами кишвар дар баромадҳои худ доимо таъқид мекунад, ки “Омӯзиши забонҳои ҳориҷӣ бисёр муҳим аст ва ҳосатан қадрҳои роҳбарикунанда бояд ҷанд забони ҳориҷиро донанд”. [7,16]

Бояд гуфт, омӯзиши забони арабӣ низ барои донишҷӯёне, ки ба ихтисосҳои марбути робитаҳои байналмиллалӣ, дипломатӣ, муносибатҳои иқтисодӣ – байналмиллалӣ, менечменти байналмиллалӣ, ҳуқуқи байналмиллалиро қасб кардаанд, зарур мебошад.

Ахли илмро пущида нест, ки дар ҳаритаи сиёсии ҷаҳон имрӯз 24 кишвари арабӣ дар нимҷазираи Арабистон, шимоли Африқо арзи ҳастӣ дораду дар онҳо зиёда аз 300 млн.аҳолӣ ба сар мебаранд.

Мусаллам аст, ки аз соли 1997 инҷониб забони арабӣ дар қатори забони англисӣ, фаронсавӣ, русӣ, чинӣ, испанӣ яке аз забонҳои муоширати байналмиллалӣ дар Созмони Миллали Муттаҳид эътироф гардидааст. Аз ин лиҳоз, барои беҳтару ҳубтар ба роҳ мондани равобити дучонибаи ҳасана ба кишварҳои олами Араб зарурияти омӯхтани забони арабӣ ба вучуд меорад.” [2,5]

Аз тарафи дигар, забони арабӣ яке аз забонҳои қадими олам маҳсуб ёфта, ба гурӯҳи забонҳои сомӣ шомил аст. Забони номбурда дар ҳаёти маданий ва фарҳангии Ховари наздик, шимоли Африқо ва Осиёи Миёна дар тули қарнҳо таъсири ниҳоят қалон дошт. Барои тақвияти фикри хеш таъсири онро дар забони адабии имрӯзai тоҷик ва хусусан намояндагони барҷастаи адабиёти форсу тоҷик ба мисли; Рӯдакиу Фирдавсӣ, Саъдиу Ҳофиз, Биноиву Мушғиқӣ, Ҷомиу Навоӣ, Бедилва дигарон далели радиошавандай гуфтаҳои боло мебошанд. Ҳамзамон бояд тазаккур дод, ки яке аз бартариҳои забони арабӣ дар қудрати он барои ифода намудани истилоҳоти илмӣ ва технологияни навин мебошад.

Дар тули асрҳо, дар натиҷаи воқеаҳои таъриҳӣ, муносибатҳои байналхалқӣ, робитаҳои сиёсӣ ва адабию маданий, қалимаҳои зиёди арабӣ ба таркиби луғавии як қатор забонҳои дунё, аз ҷумла ба забони тоҷикӣ ворид гардидааст. Таъсири ин забон аз ҳама бештар ба мардумони тоҷику форс дида мешавад. Аз ин рӯ қисми зиёди қалимаҳои забони арабӣ, ки ба забони тоҷикӣ иқтибос шудаанд, ҷунон ҳазм гардидаанд, ки “бегона” будани онҳо тамоман ҳис карда намешаванд.

“Қалимаҳои китоб, дафтар, қалам, муаллим, маориф, истифода, котиб, шоир, раис, идора, фоида, манзил, вақт, шимол, ҷануб, шпрӯ, ғарб ва ғайраҳо далели гуфтаҳои мо мебошанд. илова ба ин, қисми зиёде аз ин қалимаҳоро дар забони тоҷикӣ ҳамчун истилоҳот қабул кардаанд. Масалан, қалимаҳои иқтисод, муҳосибот, фоида, зарар, истиҳроҷ, истеъмол, қувва, талабот, тақозо, мол, мавод, нақд, исм, сифат, феъл, сарф, нахъя ва ҳуқӯқ, давлат, қонун, истиқлол, қоида, низом, сабаб, мақсад аз қабили онҳо мебошанд. ҳамин гуна истилоҳот дар тамоми самтҳои ҳаёти ҷомеа, аз ҷумла ҳаёти иқтисодиу иҷтимоӣ, сиёсию фарҳангӣ мардуми мо ниҳоят зиёд мебошад”. [10,15] Ҳамзамон қалимаҳову ибораҳои арабӣ дар осори шоирону нависандагон, муарриҳон, олимон ва муҳаққиқони тоҷик дида мешавад. Аз ин рӯ, метавон гуфт, ки омӯзиши забони арабӣ барои мардуми тоҷик нисбат ба дигар мардумони олам осонтар даст медиҳад.

“Новообаста ба ин бояд таъкид кард, ки баъзан як қалима дар арабӣ маъни мусбатро ва дар тоҷикӣ маъни манфири медиҳад. Масалан, қалимаи **ҳарис** арабӣ буда, ба маъни **муштоқ**, **пазмон** меояд, аммо дар забони тоҷикӣ мағҳуми “**тамаъкор**”, “**дунёпарвар**” ва “**ҷашмгурусна**”-ро медиҳад. Ба ҳар ҳол тафовути маъно ва корбурди ин вожаҳо дар арабӣ ва тоҷикӣ яке аз мавридиҳое ҳаст, ки тарҷумони камтаҷриборо ба иштибоҳ меандозад. Намунаҳое аз ин тафовутҳоро пайгирӣ ҳоҳем кард. Вожаи “ҷарима” дар забони арабӣ маъни “чиноят”-ро медиҳад, аммо дар забони тоҷикӣ ба маъни супоридани маблағи муайян ба хотири риоя накардан қонуниятҳои доҳилии ин ва ё он қишвар мебошад. Ба ҳамин монанд қалимаҳои ҳасис дар арабӣ ноҷиз дар тоҷикӣ баҳил, акс-дар арабӣ ихтилоф, дар тоҷикӣ –расм, сурат, тасвир, тақаллуб - дар арабӣ дигаргунӣ дар тоҷикӣ макруғ фиреб бо роҳи иваз намудани ҳучҷатҳо ва зиёданависӣ ё қаллобӣ, даъво – дар арабӣ дуо, дар тоҷикӣ шикоят, таҷовуз – дар арабӣ аз ҳад гузаштан, дар тоҷикӣ ҳонадории маҷбурий меоянд”..” [6,117]

Мақсад аз омӯзиши забони арабӣ дар самти иқтисоду тиҷорат барои донишҷӯён, пеш аз ҳама озодона баён кардани фикри худ ва муошират кардан бо ҳамкасбони ҳориҷӣ мебошад. Аз ин лиҳоз, баҳри рушду инкишофи ҳамаҷонибаи равобити иқтисоду тиҷорат ва муносибатҳои дипломатӣ бо олами Араб зарурияти омӯзиши забони арабӣ авлавият пайдо мекунад.

АДАБИЁТ:

1. Акрамов Ф., Гурезов Ҷ. Забони арабӣ (маҷмуаи таълимӣ-методӣ), Душанбе, “Эрграф”, 2013, 220с
2. Акрамов Ф., Гурезов Ҷ. Забони арабӣ (воситаи таълимӣ), Душанбе, “Эрграф”, 2016, 336с

3. Аминӣ Идрис. Моҳият ва таҳаввули маъниҳои вожагони арабӣ дар форсӣ-тоҷикӣ.- Маҷаллаи ҷуторҳои забонӣ.- Техрон: Донишгоҳи тарбияти мударрис.- 1394 ҳ.- 12 С.
4. Ковалёв А.А., Шарбатов Г.Ш. “Учебник Арабского языка”, Москва., 1969.
5. Мусоғиров К.”Забони арабӣ.” Душанбе, 2007
6. Нозимиёни Ризо. Равишҳое барои тарҷумаи матнҳои матбуотӣ.- Техрон: Интишороти Самт.- 1386 ҳ.- 316 С. 215с
7. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва сиёсати давлатӣ дар бораи забон-Душанбе: «Шарқи озод», 2011.
8. Соиб, Мунтаҳабот, Нашриёти “Ирфон”, Душанбе, 1980. ,79
9. Сулаймонов С. Очерки мухтасари сарф (морфология)-и забони арабӣ.Душанбе, “Ирфон”,2005, 120с
10. Фаршедварди Ҳусрав. Лӯғатсозӣ ва вазъи тарҷумаи истилоҳоти илмию фаний.- Техрон: Интишороти Сураи меҳр.- 1384 ҳ.- 412 С.

Қаҳхоров Масъуд Махмудович
номзади илмҳои филология, дотсент мудири кафедраи забонҳои ДДТТ

ОМӮЗИШИ ЗАБОНҲОИ ХОРИҶӢ ВА МУБРАМИЯТИ ОН ДАР ЗАМОНИ МУОСИР

(дар партави Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон “Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохили ва хориҷии ҷумҳурӣ” ки рӯзи 28.12.2023, ки ба Маҷлиси Миллӣ ва вакiloni Maҷlisi namoyandagon)

«Шаҳсе, ки ду забони хориҷиро медонад вай арзииши ду инсонро дорад».

Иоганн Вольфганг фон Гёте

Ба ҳамагон маълум аст ҷомеаи ҷаҳонӣ дар раванди барҳӯрди тамаддунҳо ва ҷаҳонишавӣ қарор дорад. Ин раванд ҳар як сокини сайёро вазифадор менамояд, ки аз забонҳои хориҷӣ оғаҳ бошад, зеро ягона воситаи ҳифзи арзишҳои миллӣ, ин донистани забонҳои хориҷӣ мебошад. Дар шароити қунуни забонҳои хориҷӣ, баҳусус англисӣ ва русӣ, забонҳои байналхалқӣ, забонҳои техника ва технологияҳои нав ва забонҳои муюширати байни миллатҳо ба ҳисоб мераванд. Аз ин лиҳоз Сарвари давлат, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳама воҳӯриҳо ва сӯҳбатҳояшон пайваста оид ба омӯзиши ин забонҳо таъкид менамоянд.

Дар даврони истиқлолият Ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақа ва ҷаҳон ҷойгоҳи вижгаero қасб намуда, узви комилхӯқуқи як қатор созмонҳои байналхалқию минтақавӣ, иститутҳои молиявӣ буда, ин чунин бо зиёда аз 183 кишварҳои олам муносибатҳои дучониба ва бисёрҷониба дипломатиро ба роҳ мондааст. Ин омил дар раванди ҷаҳонишавӣ ҳамаи муттаҳасисонро новобаста аз қасбу корашон водор менамояд, ки манфиатҳои давлат ва миллатро дар сатҳи байналмиллалий муаррифӣ ва ҳифз карда тавонанд.

Дар солҳои соҳибиستиклолӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати хориҷии «Дарҳои боз»-ро пеш гирифт, дар ҷаҳон ҳамчун давлати накуҳоҳ, сулҳпарвар ва ташабbusкор шинохта шудааст. Имрӯзҳо Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қатори давлатҳои амнтарини ҷаҳон мақом гирифтааст, ки ин боиси ифтиҳори ҳар як тоҷик аст.

Дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон “Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохили ва хориҷии ҷумҳурӣ” ки рӯзи 28.12.2023, ки ба Маҷлиси Миллӣ ва вакiloni Maҷlisi namoyandagon ироа гардид, ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ бори дигар дикқат дода, хотирнишон намуданд, ки ҳар як ҷавони тоҷик бояд ҳади ақал ду забон (англисӣ ва русӣ)-ро аз худ намоянд:

«Дар ҷунин шароит омода кардани қадрҳои баландихтисоси омӯзгорӣ, боз ҳам баланд бардоштани сифати таҳсилот, эътибори ҷидӣ додан ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар тамоми зинаҳои таҳсилот, илмҳои дақиқ, риёзӣ ва табии вазифаи муҳимтарини роҳбарону масъулини соҳа ва аҳли маориф мебошад».

Ҳамаи ин гуфтаҳои боло, мо омӯзгоронро водор менамояд, ки барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот, омода кардани қадрҳои баландихтисос, омӯхтани забони давлатӣ, таъриху фарҳанги бостонии ҳалқи тоҷик, боло бурдани завқу рағбати хонандагон ба омӯзиши фанҳои риёзӣ, дақиқ, табии, технологияҳои иттилоотӣ ва аз худ кардани забонҳои хориҷӣ, маҳсусан, забонҳои русиву англисӣ таваҷҷӯҳи аввалиндарача зохир намоем.

Бешак, ин суханони падаронаи Президенти маҳбубамон аз ҷониби ҷавонон хуш пазируфта шуда, боиси ояндаи дурахшони ҳар яки онҳо мегардад. Тайи даҳсолаҳои ахир Ҷумҳурии Тоҷикистон тадриҷан ба марҳилаи комилан ҷадид ва болотари рушд ворид гардида истодааст, ки он вазифа ва аҳдофи навтару муҳимтареро ба миён мегузорад. Ин нуқтаи муҳимро имрӯзҳо ҳар нафар шаҳрванди кишвар аз Паёми навбатии Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии кишвар дарку маърифат менамояд. Дар Паёми Сарвари

давлат нүктаҳои муҳиме ҳастанд, ки ба ин масъала ишорат менамоянд. Дар Паём вазъи кунуни рушди соҳаҳои асосии ҳаёти кишвар дар партави равандҳои мусирни ҷаҳонӣ баррасӣ мешавад. Вокеан, паёмадҳои равандҳои ҷаҳонӣ ба рушду инкишифӣ ҷумҳурии мо, ки ҳамасола равобити иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии сиёсиаш бо кишварҳои хурду бузурги ҷаҳони мусир дар ҳолати рушди пайваста аст, бетаъсир наҳоҳад буд.

Вазъияти кунунӣ ва рушди минбаъдаи соҳаҳои асосии ҳаёти ҷомеаи кишварро таҳлил намуда, Сарвари давлат ба масъалаи тарбияи қадрҳои бо дониши мусир мусаллаҳ ишора намуданд. Дар Паём масъалаи забономӯзии ҷавонон ва маҳсусан, донистани забони русӣ ва англисӣ маҳсус таъкид шуд: “Ҳанӯз соли 2013 фармонӣ Президенти кишвар дар бораи такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ қабул шуда буд. Вале таҳлилҳо нишон медиҳад, ки натиҷаҳо дар ин масъала ҷондон қонеъкунандагӣ нестанд. Агар мо ҳоҳем, ки бо ҷомеаи пешрафта баробар қадам гузорем, бояд ба ин масъала эътибори ҷиддӣ диҳем”.

Ба хотири ислоҳи вазъи мазкур дар самти омӯзиши забонҳои ҳориҷӣ Сарвари давлат, ҳукумати мамлакат, Вазорати маориф ва илм, Вазорати рушди иқтисод ва савдо, Академияи илмҳо ва ниҳодҳои дигари даҳлдорро вазифадор намуд, ки дар нимаи аввали соли 2019 барномаи нави такмили таълими забонҳои русӣ ва англисиро барои давраи то соли 2030 таҳия ва пешниҳод намоянд. Ҷунин вазифагузории Сарвари давлат то чи андоза муҳим будани ин масъаларо дар ҳаёти ҷомеаи кишвар нишон медиҳад. Бояд гуфт, ки масъалаи тайёр кардани қадрҳои ба талаботи ҷомеа ҷавобгӯ, бомаърифат, забондон ва ҳудшиносу ватанпарвараст, ҳамеша зери назорати Пешвои миллат муҳтарам Эмомалий Раҳмон мебошад. Бо ибтикори Сарвари давлат ҳамасола садҳо нафар ҳатмкунандагони мактабҳои таҳсилоти умумӣ барои идомоти таҳсил ба донишгоҳҳои бонуғузи кишварҳои тараққикардаи дунё фиристода мешаванд. Ин ҷавонон дар баробари қасбомӯзӣ, ба муҳити забонӣ ворид гардида, дониши забонии ҳудро такмил медиҳанд. Аммо, ин талаботи афзояндаи кишварро қонеъ намегардонад.

Ба ҳамин хотир Сарвари давлат дар самти омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ таҳияи барномаи нав ва пиёда кардани босамарии онро тақозо намуданд, ки ин дар шароити кунунӣ амри воқеӣ мебошад.

Аз тарафи дигар, дар замони мусир донистани забонҳои ҷаҳонӣ ниёзи муҳими ҳар як кишвари тараққиёбанда мебошад. Ба ҳамин хотир дастури Сарвари давлат ниҳодҳои даҳлори давлатӣ, ашхоси масъул, муаллимону омӯзгорони забонҳои русио англисӣ, падару модарон ва ҳаёти ҷомеаи кишварро вазифадор менамояд, ки дар амалий соҳтани барномаи нави омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ саҳми ҳудро гузоранд.

Бо мақсади ба таври фарогир, амиқу ҳамаҷониба аз ҳуд кардани забонҳои ҳориҷӣ, Ҳукумат ва Давлат тадбирҳои зарурӣ меандешад, ки қабули «Барномаи давлатии такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030» аз ин қабил маҳсуб мейбад. Зарурати омӯзишу аз ҳуд кардани забонҳои англисӣ ва русио Асосгузори сулҳо Ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти кишвар, муҳтарам Эмомалий Раҳмон дар маърӯзаю суханрониҳои ҳуд, ҳусусан, дар Рӯзи Дониш ва дарси Сулҳ, инчунин, ҳангоми мавриди баҳрабардорӣ қарор додани биноҳои нави муассисаҳои таълимиӣ, донишкадаю донишгоҳҳо ва литесяю коллекчу гимназияҳо баҳри дар оянда дар соҳаҳои муҳталифи ҷомеаи кунунӣ аз рӯйи қасбу пешаҳои манфиатманд фаъолият кардан ба насли наврас ва ҷавонон ҳамасола таъкиду хотирнишон месозанд.

Вокеан, замони мусир бо дигаргуниҳои азиме, ки дар ҷаҳон ба амал меоянд, тақозо мекунад, ки тамоми кишрҳои ҷомеа баҳри аз ҳуд кардани забонҳои ҳориҷӣ саъӣю талош намоянд. Ҳукумати ҷумҳурӣ кормандони идораю муассисаҳо, вазоратҳо, устодону омӯзгорон ва хонандагони муассисаҳои таълимиӣ, донишкадаю донишгоҳҳо ва дигар соҳторҳои давлатиро вазифадор намудааст, ки дар роҳи омӯзиши забонҳои ҳориҷӣ аз ҳамаи шароиту имконият ва роҳу усуљҳои осонтарӣ аз ҳуд кардани ин забонҳо истифода намоянд. Дар ин росто, Вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ нахустин шуда, иқдоми судманду муассисро дар самти забономӯзӣ амалий намуд. Бо фармоиши вазiri маорif ва ilmi kishvar az 13.09.2022. №1337 омӯзиш ва azod kardani 400 vожаи

серистеъмоли забонҳои тоҷикӣ, русӣ, англисӣ барои омӯзгорону хонандагони муассисаҳои тақсилоти миёнаи умумӣ (синфҳои 5-11), устодону донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидой, миёна ва олии касбӣ ва кормандони соҳаи маориф ва илм ҳатмӣ дониста шудааст.

Паёми имсолаи Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон лабрез аз ҳидоятҳои дурандешона ва факту далелҳои ифтихорангез аст. Сарвари давлат дар ин дастури роҳнамо роҳи дар замони соҳибистиқлолӣ тайкардаи Тоҷикистони азизро хеле равшан ва омӯзанда таҳлил карда, вазифаҳои ояндаи Ҳукумати ҷумҳурӣ ва ҳалқи ободгари моро нишон доданд. Яке аз таъкидҳои Сарвари давлат ин омӯзиши забонҳои ҳориҷӣ буд. Дар ҳақиқат барои ҳар миллати мутамаддин пеш бурдани тамоми илмҳои мусосир зарур аст. Бахусус омӯхтани забонҳои ҳориҷӣ, аз ҷумла забони англисӣ ва русӣ барои имрӯз - дар замони ҷаҳонишавӣ ва пешрафти бесобиқаи илм ва техникаву технология заруру низоят ҳатмист.

Хусусан забони англисӣ аз бузургтарин забонҳои дунё ва яке аз шаш забони кории Созмони Милали Муттаҳид мебошад. Имрӯз аксари маҳсулоти истеҳсолкардаи мамолики олам, ки дар бозорҳои ҷаҳон ба фурӯш бароварда мешаванд, албатта бо забони англисӣ нишондоду дастурамал доранд. Шаҳс агар ин забонро ба таври даркорӣ надонад, ашёи ҳаридорӣ намудаашро ба таври лозимӣ истифода бурда наметавонад. Бинобар ин, забони англisisiro забони илму техникаи ҷаҳонӣ меноманд.

Пешвои муаззами миллат дар ин хусус бо камоли дилсузӣ мефармоянд: «Донистани забонҳои дигар, маҳсусан забонҳои русӣ ва англисӣ барои наврасону ҷавонони мо зарурати воқеии рӯз аст. Аммо ин тамоюл набояд сабаби ба забони шевои тоҷикӣ роҳ ёфтани үнсурҳои нозарури бегона гардад. Аз ин рӯ, мо дар оянда низ дар самти ҳифзу гиромидошт, тозагии забони давлатӣ ва рушди ҳамаҷонибаи он ҳамаи иқдомоти заруриро амалӣ ҳоҳем кард».

Дар робита ба гиромидошти забони модарӣ Аскар Ҳаким мегуяд, ки мо бояд ҳар як маънои қалимаи тоҷикиро омӯзем. Лоиқ мегӯяд, ки касе онро надонад, шири модар бар ӯ ҳаром аст. Устод Айнӣ мегуфтанд, ки ин забони ноб ва ҷонгудоз аст. Муъмин Қаноат мегуянд, ки ин забон пур аз меҳру ҷавҳар аст. Фарзона забони модариро ба меҳан монанд мекунаду Гулруҳсор ба ҳастии миллат шабоҳат медиҳад.

Дарвоқеъ, бо тақозои замон, имрӯз ҳар як фарди бедордил бояд барои ғанӣ гардидани забони модарӣ ва омӯхтани забонҳои ҳориҷӣ қӯшиш кунад, ба мутолиаи китоб диккати аввалиндарача дихад ва ҷиҳати баланд бардоштани маърифатнокии ҳудсаъю талош намояд. Бахусус, ба омӯзиши забонҳои англisisivу русӣ ҳамчун забонҳои мусоширati байналмилалӣ низ эътибори аввалиндарача дихад. Дар ҷаҳони техникаву технология имрӯз забонҳои англисӣ ва русӣ ҳамчун забонҳои ҳукмрон маҳсуб мейбанд. Ҷомеашиносон ба он ҳулосае омадаанд, ки на танҳо технологияи информатсионӣ, балки аксарияти маълумот ва адабиёти зарурӣ замони мусосирро бо забонҳои англisisiv ва русӣ дастрас кардан мумкин аст. Аз 100 фоиз маълумот ва ё адабиёти лозимие, ки дар шабакаҳои интернетӣ ҷо карда шудаанд, 70 фисади он ба ин ду забон тааллук доранд.

Зеро омӯхтани ин забонҳои ҳориҷӣ дар замони мусосир хеле муҳим буда, барои дастрас ва азхудкуни маълумоти зарурӣ оид ба самтҳои муҳталиф, аз ҷумла илму фарҳанг, тартиби самаранок истифодабарии техникаву таҷхизотҳои навин ва бартараф кардани ягон нофаҳмӣ дар раванди фаъолияти корӣ барои ҳар як шаҳс бисёр ҳам қулий ва муғид мебошанд. Ҳамчунин, ба ҳамагон маълум аст, ки рушди соҳаи сайёҳӣ самти афзалиятноки сиёсати давлатамон ба ҳисоб рафта, шумораи сайёҳони ҳориҷӣ сол то сол дар тамоми гӯшаву канори Тоҷикистони маҳбубамон зиёд гардида истодааст ва барои бо ин меҳмонони ҳориҷӣ мусoширati хуб карда тавонистану ба саволҳояшон посух додан, додани маълумоти зарурӣ ба корафтодагон ва расонидани қӯмак ба сайёҳони ниёзманд донистани забонҳои мусoширati байналмилалӣ барои ҳар як фард муҳим мебошад. Умуман инкишофи забон бо ҳаёти одамизод алоқаманд аст, инсон дар зиндагӣ чӣ қадар пеш равад, забон ҳамон қадар лозим мешавад.

*Агар сесад забон донӣ, фузун нест,
Ҳама рӯзе ба кор ояд, забун нест.*

Зимнан, дар шароити имрӯзаи бисёрзабонӣ, иқтисоди бозоргонӣ ва ривоҷи муносибатҳои байналхалқӣ, ки Ҷумҳурии Тоҷикистонро шумораи зиёди давлатҳои олам ба некӣ ва расмият шинохта, равуҷӣ ва робитаҳои хубро ба роҳ мондаанд, аз ҳуд намудани забонҳои русӣ ва англисӣ ҳамчун забонҳои мӯоширати байналмиллалӣ аз манфиат ҳолӣ намебошад. Мусаллам аст, ки ҳамаи забонҳо аз ҷиҳати баромади иҷтимоӣ ва қаробати хеш ба ҳам алоқа доранд, вале ҳар як забон маҳсусияти ҳудро дорад. Вай сарчашмаи нодирни сухан аст, барои ҳамдигарфаҳмӣ, тасвир ва ифодаи ҳақиқат нақши асосӣ мебозад.

Ба ақидаи таҳлилгари масоили маркетинги байналхалқии даниягӣ Йеспер Кунде (Jesper Kunde) муайян намудааст, ВАОи байналхалқӣ ба монанди CNN, CBC Worldwide, MTV, NHK, BBC ва CNBC пайдоиши ақидаҳоро дар сатҳи ҷаҳонӣ идора менамояд. Дар натиҷа ин раванд боиси он мегардад, ки ширкатҳо бояд муттаҳасисони сатҳи олии забондон дошта бошанд, ки дар ВАО – и байналмиллалӣ тавонанд аз брендҳои машҳури ҳуд ҳимоят намоянд.

Муҳақиқ С.А. Карасёв қайд менамояд, ки дар асри 21 эҳтимоли пайдоиши падидай бемисли лингвистӣ, яъне «забони англисӣ байналмиллалӣ» мавҷуд аст, ки он фарогири ҳамагуна лаҳҷаҳои миллии забони англисӣ мебошад. Ӯ инҷунин қайд менамояд, ки густариши истифодаи забони англисӣ дар соҳаҳои ВАО, реклама, филмсозӣ, навъҳои муҳталифи мусикӣ, туризм, бизнеси байналхалқӣ, (ташкили системаи забонии ягона – Seaspeak, Emergency Speak, Airspeak), маориф, мӯоширати байналмиллалӣ барои мавқеи хосса пайдо намудаи забони англисӣ замина эҷод менамояд.

Чи тавре ки Н. А. Багдасарова дар пажуҳишҳои ҳуд ишора менамояд, дар замони мӯосир зарурати забони ҷаҳонӣ (глобалӣ) пеш аз ҳама дар соҳаи илмию академӣ ва иқтисодию тиҷоратӣ ҳис карда мешавад. Олимони бисёре аз давлатҳои ғайри англисзабон забони англисиро забони модарии илмӣ барои чопи маводҳои илмияшон меҳисобанд. Агарчи дар даврони пас аз ҷангӣ 15 % корҳои илмӣ дар соҳаи илмҳои табии бо забони англисӣ чоп шуда бошад, то солҳои 1990 ин ракам ба 57,6 % расид ва дар айни замон ин шумора ба 80 % омада расидааст.

Олимон ва муҳақиқони мӯосир кӯшиш менамоянд, ки дастовардҳои илмии ҳудро дар маҷалаҳои англисӣ нашр намоянд, зеро ин амал ба онҳо имконият медиҳад, ки ба индекси иқтибосии илмии амрикӣ (SCI) роҳ ёбанд.

Забони англисӣ дорои вожаҳои зиёд ва соҳтори грамматикии содда мебошад. Дар ин забон ибораҳои дароз ва ҳусусиятҳои мураккаби риторикӣ дида намешавад. Забони англисӣ бештар чун забони наср махсуб мебошад.

Чи тавре ки Д. Кристал (D. Crystal) қайд менамояд, забони англисӣ забони гуфтугӯи ҷаҳонӣ дар соҳаи муколамаҳои коргузорӣ қабул гардидааст ва ин забон то ҳаде табодули ақидаҳоро байни гуруҳҳои алоҳида дар саросари ҷаҳон осон гардонидааст. Бояд қайд намуд, ки дар Британияти Кабир ширкатҳои омӯзиши муттаҳасисонро барои омода намудани суханварӣ бо шевай ноби англисӣ дар доираи ҷамъомадҳои корӣ бо шарикони ҳориҷӣ, барои баланд бардоштани мавқеи ширкати ҳуд, омода менамоянд, зеро забони англисӣ чун забони расмии иттиҳодияҳои байналхалқӣ низ амал менамояд ва ширкатҳои машҳур (Philips, Bosch, Apple, Sumsung, Toshiba в.ғ.) дар фаъолияти ҳуд забони англисиро мавқеи авалиндарача додаанд. Анқарип 50 % ширкатҳо дар Аврупо, байни ҳуд бо забони англисӣ сӯҳбат менамоянд. Барои мисол ширкати Philips ширкати байналмиллалии ҳоландӣ мебошад, ки дар он чун забони мӯоширатӣ забони англисӣ амал менамояд на забони ҳоландӣ.

Чунин мисолҳоро зиёд овардан мумкин аст, ки ҳама аз балоғату фасоҳати забони бисёр ҳам муҳими олам – забони англисӣ дарак медиҳад.

Солҳои ахир Тоҷикистон бо чандин ташаббусҳои созанда баромад намуд, ки онҳо аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирӣ ёфтанд. Аз ҷумла, 22 марта соли 2018 дар Рӯзи байналмилалии захираҳои об аз тарафи СММ ташабbusi ҷоруми Тоҷикистон дар соҳаи об дастгирӣ ёфт ва Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028» эълон гардид. Тоҷикистон ҳамчун ташабbuskorи ҳалли мушкилоти марбут ба об дар ҷаҳони имрӯz эътибору мақоми баланд пайдо намуд, ки ин боиси ифтиҳори мардуми мо аст.

Омӯзиши забони англисӣ дар замони мусосир ба яке аз масъалаҳои муҳими соҳаи маорифи қишвар табдил ёфта, дар ин самт аз ҷониби Ҳукумати қишвар тадбирҳои муҳим андешида мешаванд. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба омӯзиши забонҳои ҳориҷӣ эътибори ҷиддӣ дода, дар паёму суханрониҳояшон пайваста омӯзиши забонҳои русиву англisisро таъкид медоранд. Сарвари давлат бунёди маорифи миллиро ҳадафи муҳимтарин ва самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ва Ҳукumat дониста, ғамхорӣ нисбат ба маорифро – сармоягузорӣ барои рушди неруи инсонӣ ва ояндаи Ватан номиданд.

Президенти мамлакат, ҳамзамон, таъкид доштанд, ки бо вучуди ба низоми муайян даромадани раванди таълим, аз худ кардани забонҳои ҳориҷӣ, маҳсусан забони русиву англисӣ, таваҷҷуҳи аввалиндараваҷаро тақозо дорад. Бинобар ин, Пешвои миллат зарур донистанд, ки ба масъалаи баланд бардоштани сатҳи доништу касбияти омӯзгорон дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот эътибори аввалиндараваҷаро дода шавад.

Воқеан, имрӯz бе омӯзиши забонҳои ҳориҷӣ пешрафт тасаввурнапазир аст. Қариб дар тамоми соҳаҳо донистани забонҳои ҳориҷӣ, маҳсусан англisisӣ, муҳим мебошад. Ин аст, ки талабот ба донистан ва омӯхтани забони англisisӣ рӯз ба рӯз меафзояд. Мутаассифона, мушоҳида ва таҳлилҳои касбӣ нишон медиҳанд, ки омӯзиши забони англisisӣ дар қишвар беҳбудӣ меҳоҳад. Аз ҷумла:

- аз ҳама, пеш бояд омӯзгорон савияи доништу маҳорати касбию омӯзонандагиашонро сайқал диханд;
- аз усулҳои мусосири таълим дар фаъолияти кории худ истифода баранд, то шогирдони онҳо ҷавобғӯ ба талаботи ҷаҳонӣ ба воя расанд, ҷойгоҳи худро дар ҷомеа пайдо намоянд;
- таълими забони англisisӣ дар асоси усули классикии омӯзиши забонҳои ҳориҷӣ соҳта шавад;
- усулҳои таълими забони англisisӣ, ки чандин сол боз идома дорад ва истифода мешуданд, бештар ҳусусияти репродуктивӣ доштанд: қалимаҳоро омӯзед, матнро хонед, сабти аудиоиро гӯш кунед, мактуб нависед. Чунин буданд супоришҳое, ки мураббӣ медод. Шояд ба ин далел, аксари қалонсолоне, ки солҳои тулонӣ ин забонро омӯхтаанд, бо забони англisisӣ ҳонда ё навишта метавонанд, аммо дар гуфтугӯ мушкилӣ доранд;
- дар замони мусосир дар таълими забони англisisӣ усулҳои репродуктивиро ба усулҳои интерактивӣ иваз намудан лозим аст алҳол омӯзиш ба ҳамкории мутақобилаи донишомӯзанд ва омӯзгор мубаддал ёфтааст;
- барномаи таълим, пеш аз ҳама, бояд бо ҳусусиятҳои синну солии хонандагон тартиб дода шавад;
- барои кӯдакони синни то мактабӣ ва хонандагони синфҳои поёнӣ машғулиятҳое ба монанди бозӣ, сафар, тамошои видео, ташкили озмун ва ғайра мувоғиктар аст;
- барои донишҷӯи қалонсол дарси классикро афзалтар медонем. Барои онҳо вазифаҳои анъанавӣ низ мувоғиканд: эҷоди ҳикоя, иҷрои машқ, хондани матн, гӯш кардани аудио ва ғайра. Навиштани ҳикоя барои истифодаи дурусти лугати фаъол ва ғайрифаъол, васеъ кардани захираи лугавӣ, такмил додани нутқи гуфтугӯй замина фароҳам меорад;
- иҷрои машқҳо ба омӯхтани донишҳои грамматикии ёрирасон;
- мутолиаи матнҳо на танҳо нутқро бурро мегардонад, балки ба фарҳанг ва

анъанаҳои забони омӯхташаванд ашно месозад;

- гӯш кардани аудио – фаҳмиши нутқи шифоҳиро беҳтар мекунад;

• фаромӯш набояд кард, аз ҳама усулҳои самараноки омӯзиши забони англисӣ интерактивӣ мебошад. Аз ин рӯ, холо усули фурӯравӣ ба муҳити забон хеле маъмул аст. Ин техникаи «фикр кардан» бо забони англisisро меомӯзонад. Тибқи ин усул омӯзиши забони ҳориҷӣ комилан бо забони англisis сурат мегирад. Ин на танҳо дар оилаи дузабона, балки дар синфи муқаррарӣ низ имконпазир аст. Ба омӯзгор коғӣ аст, ки дарсро пурра бо забони англisis гузарад, аёниятро истифода барад.

Сатҳи баланди омодагии омӯзгор имкон медиҳад, ки чунин дарс барои хурдтаракон ҳам гузаронда шавад. Агар пештар волидони кӯдакони синни томактабӣ ва хонандагони синфҳои поёнӣ аз ин усул тарсида бошанд, холо бо дидани ҷашмони пурҳаваси кӯдакон ва пешрафти онҳо, самаранокии ин усулро дарк кардаанд. Чунки беҳтарин усули омӯзиши забони англisis ҳамонест, ки шавқу ҳавасро барои омӯзиш бедор мекунад.

Бисёри омӯзгорон ин усулҳоро бо ҳам омехта карда, ҳам аз усули фурӯравӣ ба муҳити забон ва ҳам аз усули классикӣ дар кори худ истифода мебаранд.

Донистани методикаи таълими забони англisis, психология ва педагогика ба онҳо имкон медиҳад, ки ҳусусиятҳои дарк ва тафаккуро муайян қунанд, усулу шаклҳои зарурии корро интихоб намоянд.

Дар баробари дарси забони англisis, дигар шаклҳои ташкили дарсҳо низ маъмуланд: мизи гирд, консерт, маҳфили забономӯзӣ, конференсия, олимпиада ва ғайраҳо.

Ин усулҳо имкон медиҳанд, ки ба муҳити забонӣ шумораи ҳарчи бештари хонандагон ҷалб карда шаванд. Агар пештар омӯzonдани забони гуфтугӯии англisis масъалаи матраҳ буд, пас имрӯз ҳар шахс метавонад бо забони ҳориҷӣ сухан бигӯяд. Танҳо бояд кӯшиши бештар ба ҳарҷ дод. Албатта хонанда ҳар қадар қалонтар бошад, кор ҳамон қадар зиёдтар мешавад. Ва дар ин ҷо бисёර ҷиз на аз синну соли хонанда, балки аз дараҷаи ибтидоии дониш ва шавқу рағбат вобаста аст. Бинобар ин, усулҳои интерактивии омӯзиши забони англisis бояд дар муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти миёнаи умумӣ ҷолибу дуруст ба роҳ монда шаванд. Ин пеш аз ҳама, аз омӯзгор маҳорати баланду дониши мустаҳкамро тақозо менамояд. Аз ин рӯ, омӯзгорон бояд ҳамеша аз пайи такмили донишу малакаҳои корӣ буда, дар тарбияи насли забондону зирақ саҳми босазои худро гузоранд.

Донистани забонҳои ҳориҷӣ ба муттаҳис имкониятҳои зеринро медиҳад:

- ҳамгирии фаъолият бо низом ва анъанаҳои дигар мамолик;
- имконияти фаъолият дар шароити бисёрфарҳангӣ;
- имконияти пешбуруди тиҷорат ва муносибат бо шарикони ҳориҷӣ; малакаи баргузории музокирот, баҳусус дар фазои бисёрзабонӣ;
- имконияти миёнаравӣ ва миёнчигарӣ дар ҳалли масъалаҳои баҳсбарангез ё корӣ;
- имконияти кор дар ташкилотҳои ҳориҷӣ;
- имконияти ҷалби сармояи ҳориҷӣ;
- имконияти бо муваффақ муаррифии лоиҳа ва ё ширкати худ дар дилҳоҳ намоишгоҳ ё конфронсҳои сатҳи гуногун;

• дар замони мусоид мубрамияти бештарро муколамаҳо дар шароити бисёрфарҳангӣ қасб намудааст, ки ҳангоми баргузории конфронсҳои байналхалқӣ, симпозиумҳо ва ҷаласаҳо, иштирокчиён ба мушкилоти забонӣ бар меҳӯранд, ки дар чунин мавриҷҳо нақши асоси бар дӯши забони англisis меафтад, зоро забони англisis забони гуфтугӯи байни миллатҳо эътироф шудааст.

Бояд қайд намуд, ки барои 600 миллион инсон забони англisis ё забони модарӣ ва ё забони дуюм дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. Яку ним миллиард, яъне 30 % аҳолии ҷаҳон бо забони англisis гап мезананд. Бештар аз 75 % мактубҳои дипломатӣ (мактуб, почтаҳои электронӣ) ва беш аз 90 % ҳабарҳо дар сомонаҳои интернетӣ бо забони

англисӣ ба роҳ монда мешавад.

Бояд қайд намуд, ки шавқу рағбати донишҷӯён бобати омӯзиши забонҳои хориҷӣ (англисӣ ва русӣ) нисбати солҳои пеш даҳҳо маротиба афзудааст. Дар рушду инкишофи тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии хочагии ҳалқи кишвар нақши дастони пурэъчози ҷавонон назаррас аст.

Боварӣ дорем, ки ҷавонони саодатманди тоҷик суханҳои падаронаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи кору фаъолияти ҳуд намуда, мутахассисони варзида ва мувоғиқу мутобиқ ба бозори рушдёбандай меҳнат ба камол мерасанд.

АДАБИЁТ:

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати доҳили ва хориҷии чумхурӣ» ки рӯзи 28.12.2023, ки ба Маҷлиси Миллӣ ва вакiloni Маҷлиси намояндагон

2. Багдасарова Н. А., Тарновская М. Л. Английский язык. Экспресс-курс для начинающих. Учебник" / Н. А. Багдасарова, М. Л. Тарновская // Москва - 2007. 368 с.

3. Голицынский Б.Б., Карасев А.А. Самоучитель английского языка №1. Методика подстановочных таблиц / Б.Б. Голицынский, А.А. Карасев // Издательство: Каро, 2019. 240 с.

Мирзоева С.Н.
кандидат педагогических наук, ТГУК
Таджикистан, г. Душанбе

МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА

В своей статье, автор пишет, что освоение школьной дисциплины «Русский язык» должно предусматривать: усвоение необходимых знаний о языке как

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение всеми видами речевой деятельности; формирование нормативной грамотности устной и письменной речи. Общество требуют видеть новых учителей с новыми знаниями и умениями, так как меняется взгляд на процесс обучения, идет поиск новых форм и методов обучения, которые бы наиболее полно и правильно помогали решать задачи, стоящие перед учителем.

Ключевые слова: общество, грамотность, учитель, устная речь, новые формы и методы.

Mirzoeva S.
Candidate of Pedagogical Sciences, TSUK
Tajikistan, Dushanbe

MEASURES TO INCREASE THE LEVEL OF PROFESSIONAL SKILLS OF RUSSIAN LANGUAGE TEACHERS

In his article, the author writes that mastering the school discipline “Russian language” should include: acquiring the necessary knowledge about language as sign system and social phenomenon, its structure, development and functioning; mastery of all types of speech activity; formation of normative literacy of oral and written speech. Society demands to see new teachers with new knowledge and skills, as the view on the learning process is changing, there is a search for new forms and methods of teaching that would most fully and correctly help solve the problems facing the teacher.

Key words: society, literacy, teacher, oral speech, new forms and methods.

Муаллиф дар маколаи худ менависад, ки азхуд кардани фанни “Забони русӣ” дар мактаб бояд инҳоро дарбар гирад: гирифтани донишҳои зарурӣ” оид ба забон ҳамчун системаи алломат ва падидай иҷтимоӣ, соҳтор, инқишиф ва фаъолияти он; азхуд намудани ҳамаи намудҳои фаъолияти нутк; ташаккули саводнокии меъёрии нутки даҳонӣ ва ҳаттӣ. Ҷомеа талаб меқунад, ки омӯзгорони ҳозиразамон бо донишу малакаҳои нав фаъолият намоянд, зеро дар баробари тағиیر ёфтани назари он ба раванди таълим, ҷустуҷӯи шаклу усулҳои нави таълим, ки ба ҳалли масъалаҳои дар назди муаллим истода, пурра ва дурусттар мусоидат меқунанд, вучуд дорад.

Калидвожаҳо: ҷомеа, савод, омӯзгор, сухани шифоҳӣ, шаклу усулҳои нав.

Становление информационно-технологической цивилизации обусловило процесс информатизации и компьютеризации образования. В образовательных учреждениях внедряются новые информационные технологии, а также изменяется и само понятие обучения, так как продуктивное усвоение знаний сейчас невозможно без умения пользоваться информацией. Одним из компонентов функциональной грамотности современного человека-это умение получать информацию. Сегодня, в век информационных технологий, особое значение имеет приобретение знаний и умений в области новых информационных технологий при подготовке будущего специалиста.

В Таджикистане происходит модернизация образовательной системы - образовательная практика начинает требовать от педагогов обновления всего учебно-

воспитательного процесса, его стиля, изменения работы учителя и ученика. Развитие науки, общества и использование инновационных технологий в мире, в том числе и в Республике Таджикистан, продолжается быстрыми темпами, и эта ситуация обязывает нас идти в ногу со временем, изучать и осваивать современные технологии и эффективно применять их в образовании. К сожалению, не все преподаватели и специалисты правильно понимают проблему и применяют ее на практике.

Сегодня быть педагогически грамотным специалистом нельзя без изучения всего обширного спектра образовательных технологий. Современные педагогические технологии могут реализовываться только в инновационной школе. Инновации в современном мире в профессиональной деятельности человека играют важную роль, и поэтому являются предметом изучения и внедрения. В общеобразовательных учреждениях, передовые учителя смогли путём поисков достичь высоких результатов в научных исследованиях, результатом которых возникли новые инновации.

Современные общеобразовательные учреждения и общество требуют видеть новых учителей с новыми знаниями и умениями, так как меняется взгляд на процесс обучения, идет поиск новых форм и методов обучения, которые бы наиболее полно и правильно помогали решать задачи, стоящие перед учителем.

Компьютерные технологии развивают интеллектуальные способности учащихся, способствуют более глубокому пониманию материала, повышают мотивацию обучения[4,с.124].

Одна из серьезнейших проблем школы – резкое падение интереса учащихся к русскому языку, снижение грамотности, косноязычие, неумение правильно, логично выражать мысль. Но проблема качества изучения русского языка в таджикской общеобразовательной школе – это лишь часть другой, более крупной и сложной проблемы, проблемы нехватка учителей русского языка в дальних районах

Существующие в современной системе образования проблемы зачастую затрагивают не только учащихся, но и педагогический состав. Сегодня осталось очень мало филологически образованных педагогов. Современные учителя зачастую не понимают, что русский язык и литература являются важнейшими школьными предметами, а педагогическое мастерство достигается с помощью постоянного самообразования, самосовершенствования и критичной оценки собственных достижений. Из-за низкого престижа профессии, профессионалы высокого уровня редко задерживаются в образовательных учреждениях. Некоторыми скептиками даже ставится под сомнение сама необходимость получения хорошего филологического образования. И эта тенденция представляется исключительно опасной для будущего нашей страны. Ведь без хорошего филологического образования не может быть обеспечено высокое качество образования вообще, ни гуманитарного, ни естественнонаучного.

Изменения, происходящие в стране, в обществе предъявляют новые требования к современному учителю. Какой он, современный учитель? В первую очередь современный учитель – это профессионал и его профессионализм определяется профессиональной пригодностью, профессиональным самоопределением, саморазвитием, т. е. целенаправленным формированием в себе тех качеств, которые необходимы для выполнения профессиональной деятельности.

Следующая проблема в некоторых общеобразовательных учреждениях заключается в устаревшем подходе к изучению русского языка. Русский язык, как язык межнационального общения становится в школе востребованным. Требования, предъявляемые к выпускнику средней школы, отвечают запросам времени. Поэтому современный урок русского языка должен строиться на основе развивающего обучения, которое способствует развитию у учащихся умственных способностей на основе элементов исследования, поисков внедрения приёмов умственной деятельности, (анализ и синтез, сопоставление и сравнение, выделение главного и классификации, установление и пояснение причинно-следственных связей, обобщения и систематизации). Компьютерные технологии развивают интеллектуальные

способности учащихся, способствуют более глубокому пониманию материала, повышают мотивацию обучения [6,с.78].

Как правило, инновации возникают в результате попыток решить традиционную проблему новым способом, в результате длительного процесса накопления и осмысливания фактов, когда и рождается новое качество, несущее новаторский смысл. Большинство современных инноваций находятся в преемственной связи с историческим опытом и имеют аналоги в прошлом. Это дает основание утверждать, что инновационный процесс — это мотивированный, целенаправленный и сознательный процесс по созданию, освоению, использованию и распространению современных (или осовремененных) идей (теорий, методик, технологий и т.п.), актуальных и адаптированных для данных условий и соответствующих определенным критериям. Он направлен на качественное улучшение системы, в которую вносится новшество, и предполагает стимулирование его участников и изменение их взглядов с позиции нововведения.

Однако соотношение теоретических и прикладных элементов содержания предмета «русский язык» еще далеко от оптимального. Сами понятия «системности» и «научности» трактуются авторами разных учебников по-разному: во многих случаях научность в них оборачивается наукообразием, а системность — избыточностью формальных классификаций. Формирование коммуникативных способностей возможно лишь на базе прочных лингвистических знаний и сформированных речевых навыков. Однако именно здесь возникает главная трудность и одна из причин утраты интереса к учебному предмету «русский язык». Лингвистическая теория и практика формирования языковых умений во многих современных учебниках не даёт целостного представления о языке как средстве, орудии мысли, средстве выражения определённого смысла и отражения окружающего мира языковыми средствами и потому не развивает внутренней мотивации к изучению предмета. Школьник, изучающий русский язык должен понимать, зачем он изучает, например, морфологию или синтаксис русского языка.

Большой проблемой остается и низкий интерес школьника к чтению. Обвинять в этом исключительно школу нельзя. Семейное окружение школьника также оказывает влияние на то, что он читает и изучает. Почему дети не читают?! Как развить интерес к чтению? — вот актуальная проблема современной образовательной системы. Как развить у школьников интерес к чтению, чем вызвать мотивацию, способную заставить подростка взять в руки книгу — задача почти неразрешимая. В связи с развитием интернета появилась еще одна проблема — усвоение корявых выражений и «ломаного» языка через интернет. К сожалению, редко можно увидеть в сети тексты, написанные без ошибок, логично и понятно. Учащемуся трудно ориентироваться в этом ненормированном языковом пространстве, поэтому, воспринимая неправильно звучащую устную речь, наши выпускники зачастую даже не понимают, в чем заключается грамматическая ошибка или неточность в произносимых ими или написанных предложениях. Здесь учителю необходимы специальные уроки или фрагменты уроков, посвященные разбору грамматических ошибок, допускаемых учащимися. Проблема, вытекающая из предыдущей — недостаток навыков правильной устной речи у школьников. В связи с этим требуется введение в систему школьного образования обязательного обучения риторике, формированию инструментальной базы, необходимой для составления речи или текста, соответствующих целям и форме общения. Овладение речью, в свою очередь, не представляется возможным без понимания законов, по которым создается текст. Это значит, что особое внимание в процессе обучения родному языку должно уделяться именно работе с текстом. К актуальным вопросам и проблемам, связанным с обращением к тексту на уроках русского языка относятся следующие: а) отбор текстового материала для уроков с учетом его дидактического и воспитательного потенциала; б) методика работы с текстом на традиционном уроке русского языка; в) текст и развитие творческих способностей учащихся; г) изучение вопросов организации текста на уроках фонетики,

лексики, словообразования, грамматики; д) изучение средств речевой выразительности на уроках русского языка, межпредметные связи с литературой, уроки словесности как уроки интегрированного типа; е) лингвистический анализ текста в школе; ж) изучение речевых жанров и законов эффективного общения на уроках русского языка и риторики [1,с.90].

Главная задача нашей педагогической деятельности – не только дать определённую сумму знаний, но и, что не менее важно и ценно, показать их практическую ценность и необходимость в дальнейшей жизни. Другими словами, покидая школу, дети должны уметь грамотно говорить, обладать ораторскими навыками, уметь активно владеть богатством устной и письменной речи, мыслить, иметь желание к дальнейшему развитию своих творческих способностей.

Поэтому теоретическое изучение русского языка и формирование практических речевых навыков должно быть сбалансировано с учетом состава обучающихся и опираться на разные методические подходы. Освоение школьной дисциплины «Русский язык» должно предусматривать: усвоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение всеми видами речевой деятельности; формирование нормативной грамотности устной и письменной речи. Должны быть заново продуманы как внутрипредметные, так и межпредметные связи русского языка с другими предметами. Изучение русского языка должно охватывать все разнообразие текстов художественной литературы и нехудожественные тексты разных функциональных типов. Наряду с учебниками и учебными пособиями при изучении русского языка необходимо использовать интерактивные программы, направленные на развитие навыков устной и письменной речи, пополнения словарного запаса.

В то же время вузовская подготовка учителей русского языка должна не сокращать, а углублять предметную подготовку в области лингвистики и литературоведения с учетом современных научных достижений и научно-педагогических требований.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Абалаев Р.Н., Астафьева Н.Г., Баскакова Н.И. Интернет-технологии в образовании / Учебно-методическое пособие/ Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2002.
2. Андреас Брейтер, Герберт Кубичек. Планирование информационных технологий в школе. Гютерсло.1999.-22с.
3. Инновационный подход в построении обучения (Концептуально – технологический аспект). Герасимов А.М., Логинов И.П. Учебное пособие. - МАПКиПРО, 2001.
4. Инновационные процессы в образовании. Сластенин В.А.,Исаев И.Ф., Мещенко А.И. –М.: Школа-Пресс.Педагогика.2000.-492-509с.
5. Инновация в высшей школе. Педагогика. - М.: Издат. дом «Питер»,2003, - С.163-174.

**Алиев Султон Маҳмадшарифович
муаллими калони кафедраи забонҳои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон**

ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ БОЗӢ ДАР ДАРСҲОИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ

Дар мақола роҳҳои дурусти истифодаи технологияҳои бозӣ дар дарсҳои забони англисӣ нишон дода шудааст.

Тавре ки ба шумо маълум аст, бозӣ барои донишҷӯён дастрастарин ва ҷолибтарин намуди фаъолият, роҳи азхудкунни таассуроти аз ҷаҳони атроф гирифташуда мебошад. Барои бозҳам шавқовар гузаронидани дарс омӯзгор метавонад ҳаргуна бозиҳое, ки дикқати донишҷӯёро ба ҳуд ҷалб менамояд дар дарс истифода барад. Баҷаҳоро мақсади умумӣ, саъю қушиши якҷоя барои ноил шудан ба он, таҷрибаи умумӣ муттаҳид менамояд. Бозӣ имкон медиҳад, ки маводи забонро оромона аз ҳуд қунад ва ҳамзамон ҳисси қаноатмандӣ ба вучуд меояд, ҳудбаҳодиҳӣ ва ҳавасмандӣ меафзояд. Таҷрибаи педагогӣ нишон медиҳад, ки бозии универсалий вучуд надорад, ки барои ҳамаи гурӯҳҳои донишҷӯён мувоғиқ бошад. Як бозӣ дар гурӯҳҳои гуногун ба таври гуногун сурат мегирад ва бинобар ин онро ба шароити мушахҳас мутобиқ кардан лозим аст. Бозиро набояд ба гардани донишҷӯён бор кард, балки танҳо бо дигар усулу воситаҳои таълим, маҳсусан дар марҳилаи ибтидой истифода бурда шавад. Аз нӯқтаи назари маводи шифоҳӣ бозӣ ҷуз як машқи нутқ ҷизи дигаре нест. Бозӣ инҷунин барои бартараф кардани ба истилоҳ «монеаи забонӣ» кӯмак меқунад, ки ин пеш аз ҳама мушкилоти равонӣ аст, на танҳо нарасидани луғат ё надонистани маводи грамматикий.

Муаллиф қушиш намудааст ақидаи олимони рус ва ҳориҷӣ Н. Галскова, М.Ф. Стронин, В.В.Сафонова, К.Д. Ушинский, дар мақолааш дарҷ намаояд.

Калидвожаҳо: технологияҳо, бозӣ, маводи шифоҳӣ, ҳудбаҳодиҳӣ, нутқ, ҳавасмандӣ, қаноатмандӣ.

Алиев Султон Маҳмадшарифович
старший преподаватель кафедры языков Таджикского государственного
университет коммерции

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

В статье показаны правильные способы использования игровых технологий на уроках английского языка.

Как известно, игра – это наиболее доступное и интересное занятие для школьников, способ впитывать впечатления от окружающего мира. Чтобы сделать урок более интересным, учитель может использовать любые игры, привлекающие внимание учащихся на уроке. Ребята объединены общей целью, совместными усилиями для ее достижения, общим опытом.

Игра дает возможность спокойно усваивать языковой материал, при этом возникает чувство удовлетворения, повышается самооценка и мотивация. Педагогический опыт показывает, что не существует универсальной игры, подходящей для всех групп учащихся. Одна и та же игра протекает по-разному в разных группах, и поэтому ее необходимо адаптировать к конкретным условиям. Игру не следует навязывать учащимся, а следует использовать только с другими методами и средствами обучения, особенно на начальном этапе. С точки зрения речевого материала игра представляет собой не что иное, как речевое упражнение. Игра также помогает преодолеть так называемый «языковой барьер», который является прежде всего

психологической проблемой, а не просто недостатком словарного запаса или незнанием грамматического материала.

Автор попытался разделить мнение российских и зарубежных учёных Н. Гальскова, М.Ф. Стронин, В.В. Сафонова, К.Д. Ушинский в его статье не упоминается.

Ключевые слова: технологии, игра, речевой материал, самооценка, речь, мотивация, удовлетворенность.

Aliev Sulton Mahmudsharifovich

Chief Executive Officer of the Department of Commerce of the Republic of Tajikistan

USING GAME TECHNOLOGIES IN ENGLISH LESSONS

The article shows the correct ways to use gaming technologies in English lessons.

As you know, playing is the most accessible and interesting activity for schoolchildren, a way to absorb impressions of the world around them. To make the lesson more interesting, the teacher can use any games that attract the attention of students during the lesson. The guys are united by a common goal, joint efforts to achieve it, and common experience.

The game makes it possible to calmly assimilate language material, which creates a feeling of satisfaction, increases self-esteem and motivation. Pedagogical experience shows that there is no universal game suitable for all groups of students. The same game plays out differently in different groups and therefore needs to be adapted to specific conditions. The game should not be forced on students, but should only be used with other teaching methods and means, especially at the initial stage.

From the point of view of speech material, the game is nothing more than a speech exercise. The game also helps to overcome the so-called "language barrier", which is primarily a psychological problem, and not just a lack of vocabulary or ignorance of grammatical material.

The author tried to share the opinion of Russian and foreign scientists N. Galskov, M.F. Stronin, V.V. Safonova, K.D. Ushinsky is not mentioned in his article.

Key words: *technology, game, speech material, self-esteem, speech, motivation, satisfaction.*

Дигаргунҳои амиқе, ки дар ҷамъият дар тамоми соҳаҳои ҳаёти моддию маънавӣ ба амал меоянд, масъалаи аз ҷиҳати сифатан нав, маълумоти олӣ, тафаккури эҷодӣ, соҳиби дониши фарҳангӣ, ки ба ҳаёти мустакилона ҷалб намудани психологиию функционалӣ қодиранд, ба миён гузоштанд.

Ҳангоми муайян кардани мақсадҳои дарсҳо бояд манфиатҳои шаҳсии донишҷӯён ва хусусиятҳои фардии онҳо ба назар гирифта шаванд. Барои самаранокии бештари таълим муносабати инфиродӣ ба донишҷӯён лозим аст, ки онҳоро ба мустақил ва фаъолтар ташвиқ мекунад.

Ҳоло забони англисӣ мақоми забони муоширати ҷаҳониро қасб кардааст. Ва ман ҳамчун омӯзгори ин фан вазифаи худро дар мутобиқшавии забонӣ ва иҷтимоии донишҷӯён ба шароити мусоир мебинам.

Ҳамин тарик, ҳадафи асосии таълими забонҳои ҳориҷӣ аз ҷумла забони англисӣ ташаккули малакаҳои муошират мебошад. Аммо муошират дар навбати худ ба ҳавасмандкунӣ ниёз дорад. Маълум аст, ки шумо наметавонед шаҳсро мачбур созед, ки ба таври расмӣ бо забонҳои ҳориҷӣ озодона муошират кунад.

Чунин шароитро мухайё кардан лозим аст, ки муошират на барои гирифтани баҳо, балки барои он ки муоширати забонӣ барои у зарурат шуда бошад. Ва барои ин ҳар як донишҷӯ алоҳида аз тафаккури пассив ба иштирокии фаъолу эҷодкори процесси таълим табдил додан лозим аст.

Тавре ки шумо медонед, бозӣ барои донишҷӯён дастрастарин ва ҷолибтарин намуди фаъолият, роҳи азхудкунии таассуроти аз ҷаҳони атроф гирифташуда мебошад. Бозӣ як соҳаи фаъолияти донишҷӯ аст, ки дар он ӯ бо ҳамсолон муошират мекунад. Бачаҳоро мақсади умумӣ, саъю қушиши якҷоя барои ноил шудан ба он, таҷрибаи

умумӣ муттаҳид менамояд. Бозӣ имкон медиҳад, ки маводи забонро оромона аз худ кунад ва ҳамзамон ҳисси қаноатмандӣ ба вучуд меояд, худбаходиҳӣ ва ҳавасмандӣ меафзояд. Аз нуқтаи назари маводи шифоҳӣ бозӣ чуз як машки нутқ чизи дигаре нест. Бозӣ инчунин барои бартараф кардани ба истилоҳ «монеаи забонӣ» кӯмак мекунад, ки ин пеш аз ҳама мушкилоти равонӣ аст, на танҳо нарасидани луғат ё надонистани маводи грамматикий.

Таҷрибаи педагогӣ нишон медиҳад, ки бозии универсалий вучуд надорад, ки барои ҳамаи гурӯҳҳои донишҷӯён мувофиқ бошад. Як бозӣ дар гурӯҳҳои гуногун ба таври гуногун сурат мегирад ва бинобар ин онро ба шароити мушаххас мутобиқ кардан лозим аст. Бозиро набояд ба гардани донишҷӯён бор кард, балки танҳо бо дигар усулу воситаҳои таълим, маҳсусан дар марҳилаи ибтидой истифода бурда шавад. Бешубҳа, бозии таълими барои ташаккул ва ислоҳи дониш ва фаъол гардиданни фаъолияти зеҳни донишҷӯён мусоидат мекунад. Вале бояд қайд кард, ки ҳамаи муҳимтарин вазифаҳои бозӣ-функцияи муоширати байни миллатҳо, худфаъолият, диагностикаи психологӣ танҳо дар сурати моҳирона ташкил кардани он бомуваффакият амал мекунанд. Алгоритми хуб андешидашудаи фаъолиятҳои бозӣ барои рушди ҳамаҷонибаи донишҷӯён заминаҳои зарурии ҳосилхез фароҳам меорад, ки онро танҳо дар сурати мавҷуд будани оmezisi мутаносиби намудҳои гуногуни бозихо дар раванди таълим, ки аз ҷумла, мавзӯро дар бар мегирад, ба даст овардан мумкин аст, ки ин бозиҳои асоси (забонӣ) мебошанд.

Албатта, ҳолатҳо ва машқҳое, ки барои фаъол гардонидани маводи нави забонӣ истифода мешаванд, бояд гуногун бошанд ва ҳусусияти муоширатӣ ва бозигарӣ дошта бошанд. Воситаҳои забонӣ бояд дар ҳолатҳои нави нутқ пайваста такрор шаванд, ки донишҷӯёнро ба истифодаи амалий ва бошууронаи ҳодисаҳои лексикӣ ва грамматикий водор мекунанд.

Нақшбозӣ дар дарсҳо як воситаи хеле муассири таълим аст, зеро... муоширати пуршиддат байни донишҷӯён, омӯзгор ва донишҷӯ, мусоидат ба ташаккули ҳамкориҳои таълимий ва шарикро дар бар мегирад. Донишҷӯён ҳангоми бозӣ ба вазъияти бозиshawанд «гард» мекунанд, ки ин ба онҳо барои бартараф намудани монеаҳои психологӣ (шармгинӣ, номуайянӣ ва ғайра) ва тасдиқи худ ёрӣ мерасонад.

Дар вақти машғулиятҳо ман дар назди худ вазифаҳои зеринро гузоштам.

- такмил додани малакаҳои фонетикӣ;
- инкишоф додани малакаи нутқи монологӣ ва диалогии донишҷӯён;
- васеъ намудани захираи луғавии фаъоли донишҷӯён тавассути коркарди маводи лексикии пассивӣ;
- огоҳии донишҷӯён аз моҳияти ҳодисаҳои забонии системаи мафҳумҳои гуногун;
- васеъ намудани дониш дар бораи фарҳанг, таъриҳ, анъанаҳо ва урғу одатҳои қишвари забони омӯхташаванд.

Дар дарсҳои забони англисӣ аз рӯи эпизодҳои афсонаҳои гуногун бо иштироки 2-3 донишҷӯ намоишҳои кӯтоҳро машқ мекунам. Қайд кардан мумкин аст, ки дар ин гуна намоишҳо унсурҳои забони гуфторӣ ба таври назаррас беҳтар мешаванд. Донишҷӯён ибораҳои алоҳидаро бо гуш нағз аз худ мекунанд ва дар дарсҳои минбаъда кор фармудани онҳоро ёд мегиранд.

Бачаҳо аз ҳунарнамоӣ баромад карда, донишҳои дар синф гирифтаашонро дар ҷорабинҳои гуногуни факултетӣ ва донишгоҳӣ татбиқ менамоянд.

Марҳилаи муҳими кор ба рӯйдодҳои забонӣ ба низом даровардани донишу малакаҳои грамматикий ва лексикӣ мебошад, ки ҳусусияти онҳо бояд ба ҳусусиятҳои синну соли донишҷӯён мувофиқ бошад. Ҳодисаи нави забоншиносиро дар контекст (шеър, рубои, суруд ва ғайра) пешкаши донишҷӯён кардан мумкин аст. Бо такрори шеъри қофия аз паси муаллим донишҷӯён бо воситаҳои нави луғавӣ ошно мешаванд, муаллим бошад, донишҷӯёнро водор месозад, ки ба забони англисӣ бошуур ва бодиқат бошанд.

Масалан, аксар вакт дар дарс дар мавзӯи "Оилаи ман" шумо метавонед шеъри зеринро бо унсурҳои бозии нақш бозӣ кунед ва дар баробари он атрибутҳои иловагӣ: kortxо бо номҳо, ҷавоҳирот барои модар ва биби, айнак барои бобо: This is my father

This is my mother

This is my brother Paul

How I love them all

Сипас донишҷӯён метавонанд такори чумлаҳоро идома диҳанд, номи аъзои оилаи худро бигӯянд, бо истифода аз ҳолати соҳибии исмҳо ва ғайра.

Аз ин лиҳоз, истифодаи таҳтаи интерактивӣ ё видеопроектор, ки самаранокии омузиши баъзе падидаҳои забонро баланд мебардорад, ҷолиб ба назар мерасад.

Машқҳое, ки дар раванди таълим истифода мешаванд, ки малакаҳои фонетикии донишҷӯёнро инкишоф медиҳанд, бояд бештар ҳусусияти бозигарӣ дошта, на танҳо барои мукаррар кардани талафузи дуруст, балки ба ташаккули қобилияти фарқ кардани фонемаҳои пурмазмуни забони англисӣ ва шаклҳои асосии интонатсия нигаронида шаванд.

Масалан, дар ин маврид шумо метавонед аз бозии «Чӣ овозе дар хотир доштам»-ро истифода баред, ки дар рафти он муаллим як силсила қалимаҳоеро номбар мекунад, ки дар онҳо як овоз вомехӯрад ва донишҷӯён онро таҳмин мекунанд: love, but, nut, trunk.

Оид ба ин кор ҷанбаи луғавии нутқи шифоҳӣ ва ҳаттӣ бошад, он дар раванди таълим мавқеи қалонро ишғол мекунад, аммо машқҳое, ки бо ин мақсадҳо барои ташаккули малакаҳои лексикӣ истифода мешаванд, бояд ба контексти коммуникативии дарс дохил карда шаванд. Донишҷӯён бо забон «бозӣ» карда, бо ёрии забон диққат додан ва қалимаро ҳамчун барандай асосии информатсия ёд мегиранд, аз қолабҳои қалимасози огоҳ мешаванд ва мувофиқи параметрҳои додашуда ба низом даровардани лексикаи луғавӣ ёд мегиранд (барои масалан, аз рӯи заминаи мавзӯй, аз рӯи унсурҳои қалимасоз ва ғ.).

Масалан, бозии зерин барои азҳуд кардани луғат дар асоси мавзӯй қӯмак мекунад: ҳар як донишҷӯ кортеро мегиранд, ки дар он ашёҳо барои мавзӯи «Синфи мо» тасвир шудаанд, фарз мекунем, ки table, a blackboard, a window, a chair ва ғайра. Ва дигарон набояд он ҷизеро, ки дар kortxо нишон дода шудаанд, набинанд. Баранд мавзӯҳоро номбар мекунад, донишҷӯён кортро ба дигарон нишон медиҳанд, агар мавзӯъашон ном дошта бошад талафуз мекунанд.

Дар бораи тарафи грамматикии нутқ Н. Галскова қайд мекунад, ки донишҷӯён дар курси аввал шакл, маъно ва истифодаи ҳодисаҳои алоҳидай грамматикиро бошуурона меомузанд. Дар ин маврид ба он ҳодисаҳое, ки бо забони руссӣ мувофиқат намекунанд ва ё дар забони руссӣ нестанд, диққати маҳсус дода мешавад. Кор оид ба грамматика бо роҳи «аз мисол ба қоида» мегузарад. Ин чунин маъно дорад, ки донишҷӯён ҳодисаҳои нави грамматикиро дар контекст дарк намуда, дар нутқи худ амалан истифода бурдани онро ёд мегиранд ва баъд дониши гирифтаашро дар шакли ба синну соли худ мувофиқ ба низом меандозанд. Дар ин ҷо инчунин мисоли бозии ин намудро меорем: таҳқими соҳтори грамматикӣ дар Imperative mood, бо ёрии ёрдамчии дидактикӣ Буратино дар дастаҳо бозӣ кардан:

Pinoccio says : “Stand up ! Sit down! Raise your hands! Clap your hands !”. Донишҷӯён бояд фармонҳоро иҷро кунанд. Пиноккио метавонад фармонҳои ин гунаро идома диҳад ё онҳоро мушкил кунад.¹

Таҳқиқоти мо инчунин ба фарқияти шаклҳои бозӣ даҳл дорад. Бояд гуфт, ки дар адабиёти методӣ умуман шумораи хеле зиёди таснифҳо мавҷуд аст, ки навъҳои бозиҳои таълимиро мувофиқи ин ё он меъёри таснифот ба низом даровардаанд. Биёд аз ҳама мувофиқро таъкид кунем. Пас, А.А. Деркач ва С.Ф. Щербак бозиҳоро мувофиқи

¹ Галскова Н., Бегунов В.К. Школьный театр на английском языке: Методическое пособие. М.: Просвещение, 1993.

вазифаи ичрошуда, намуди вазифа, мақсад ва мундарича, усул, ҳусусият ва шакли амалӣ, дараҷаи мураккабии фаъолияти зеҳнӣ, давомнокӣ, дараҷаи мураккабии он гурӯҳбандӣ мекунад, ки ин амали ичрошуда (сюжет), аз рӯи шумораи иштирокчиён муаян мешавад.

Дар навбати худ М.Ф. Стронин бозихоро бо назардошти дараҷаи инкишофи маҳорат ва маҳорати нутқ гурӯҳбандӣ намуда, бозихоро ба ду қисм – омодагӣ ва эҷодӣ чудо мекунад. Ба гурӯҳи бозихои омодагӣ бозихои грамматикӣ, лексикӣ, мантиқӣ, фонетикӣ ва имлӣ дохил мешаванд, ки ба ташаккули малакаҳои нутқ мусоидат мекунанд. Аксари ин бозихо метавонанд ҳамчун машқҳои омӯзиши истифода шаванд. Бозихои эҷодӣ ба инкишофи минбаъда маҳорат ва маҳорати нутқ мусоидат мекунанд.²

Аз ҷумла ҷолиби таваҷҷӯҳ аст, ки аз рӯи мақсад ва вазифаҳои таълим бозихои таълимиро, ки дар дарсхои забони англисӣ истифода мешаванд, метавон ба забоншиносӣ (ё ҷанбай) ва гуфторӣ чудо кард. Бозихои забонӣ, ки барои азҳудкуни ҷанбаҳои гуногуни забон мусоидат мекунанд, мувоғиҷан ба фонетикӣ, лексикӣ, грамматикӣ, синтаксисӣ ва услубӣ тақсим мешаванд. Бозихои нутқӣ барои ташаккул додани малакаҳо дар як ё якчанд намуди фаъолияти нутқ нигаронида шудаанд. Дар асоси шакли бозӣ бозихои предметӣ, бозихои мобилии дорои ҷузъи шифоҳӣ, бозихои сюжетӣ ё ситуаӣ, бозихои нақшбозӣ, бозихои рақобатӣ, бозихои зеҳнӣ (пазлҳо, кроссвордҳо, чейнвордҳо, ҷарадҳо, викторинаҳо, коммуникатсионӣ, интерактивӣ ва ғ.), мавҷуданд.

Аз рӯи усули ташкил бозихо метавонанд компьютерӣ ва ғайри компьютерӣ, ҳаттӣ ва шифоҳӣ, бо такяҳо ва бе такяҳо, тақлидсозӣ ва эҷодӣ ва ғ. Аз рӯи дараҷаи мураккабии амалҳои ичрошаванд ҳамаи бозихои таълимӣ ба «оддӣ» (моноситуационӣ) ва «мураккаб» (бисёр ҳолатӣ) ва аз рӯи давомнокӣ ба дароз ва қӯтоҳ чудо мешаванд. Аз рӯи шумораи иштирокчиён бозихо ба инфиридорӣ ва ҷуфтӣ, гурӯҳӣ, колективӣ ва дастай тақсим мешаванд. Дар баробари ин мо қайд мекунем, ки масъалаи мавқеи бозихои таълимӣ дар синф барои илми методӣ муҳим аст. Ҷойи бозӣ дар давоми дарс, инчуни давомнокии он аз бисёр омилҳо вобаста аст, ки ҳангоми ба нақша гирифтани дарс бояд ба назар гирифта шаванд.

Ба омилҳои таъиншуда инҳо дохил мешаванд: сатҳи омодагии донишҷӯён, сатҳи қобилияти омӯзиши онҳо, дараҷаи мураккабии маводи забони англисӣ, ки омӯхта ё назорат карда мешавад, инчуни ҳадафҳо, вазифаҳо ва шароити мушахҳаси дарси таълимӣ.

Бозихоро аз рӯи аҳамияташон барои раванди омӯзиши забони англисӣ ба ду синф ҷудо кардан мумкин аст:

Бозихои забонӣ ё аспекталӣ, бинобар ин, фонетикӣ (FI), лексикӣ (LI), грамматикӣ (GI);

Аз ин рӯ, бозихои нутқӣ ё визуалӣ-гуфторӣ бозихо барои таълими гӯш кардан, гуфтугӯ, ҳондан ва навиштан мебошанд.

Бозихои аспектӣ (забонӣ) барои ташаккули малакаҳои талаффуз, лексикӣ ва грамматикӣ пешбинӣ шудаанд. Барои азҳуд кардани ҷанбаҳои забон, онҳо ба фонетикӣ, лексикӣ ва грамматикӣ тақсим мешаванд. Дар ин ҷо таъкид кардан лозим аст, ки тақсимоти бозихои забонӣ ҳудсарона аст, зоро бе фонетика лексика ва грамматикаро бе луғат омухтанд мумкин нест.

Бозихои фонетика. Мақсади асосии бозихои фонетикӣ ин ба саҳна гузоштан (ислоҳ кардани) талаффуз, омӯзонидани талаффузи овозҳо дар қалимаҳо, ибораҳо ва машқ кардани интонатсия мебошад. Онҳо мунтазам, асосан дар марҳилаи ибтидоии таълими забони англисӣ ҳамчун тасвир ва машқ барои машқ кардани овозҳо ва интонатсияи душвортарин талаффуз истифода мешаванд. Дар баробари пеш рафтани бозихои фонетикӣ дар сатҳи қалимаҳо, ҷумлаҳо, қофияҳо, забонҳо, шеърҳо ва сурудҳо амалӣ мешаванд.

² Трусова В.Р., Бегунов В.К. Школьный театр на английском языке: Методическое пособие. М.: Просвещение, 1993.

Бозихои лексикӣ таваҷҷӯҳи донишҷӯёро танҳо ба маводи лексикӣ равона мекунанд ва барои ба онҳо азхуд кардан ва васеъ кардани захираи луғат, тасвир ва амалияи истифодаи калимаҳо дар ҳолатҳои муошират кумак мерасонанд. Онҳо фаъолияти тафаккури нутқии донишҷӯёро фаъол намуда, ҷавоби нутқи онҳоро инкишоф медиҳанд.

Бозихои грамматикий барои фароҳам овардани малакаи амалӣ намудани дониши грамматикаи забони англисӣ, фаъол кардани фаъолияти ақлии онҳо пешбинӣ шудаанд.

Бозихои визуалии нутқ (сухан) малакаи истифодабарии воситаҳои забонро дар раванди такмили амали нутқ (монологӣ, диалогӣ, хаттӣ ё даҳонӣ) меомузанд ва ба вазъияти мушаххасе, ки амали нутқ дар он сурат мегирад, асос меёбад. Ҳар як намуди фаъолияти нутқӣ ба намуди муайяни бозӣ мувофиқат мекунад: бозихо барои таълими хондан ва гӯш кардан, таълими нутқ, таълими навиштан, инчунин бозихои омехта. Бозихо барои таълими шунидан ва хондан барои қӯмак расонидан дар ҳалли масъалаҳои таълими ин намудҳои фаъолияти нутқ таъин гардида, ба ташаккул ва инкишофи малакаҳои даҳлдори зеҳнӣ нигаронида шудаанд. Ин бозихо тавассути пешниҳоди донишҷӯён бо асбобҳо ва намунаҳои кор бо матн ба онҳо таълим медиҳанд, ки аз он маълумоти зарурӣ ва муҳимро гиранд. Бозихо барои таълими нутқ ва хат бо ташаккул ва инкишоф додани малакаҳое, ки барои амали намудани намудҳои истеҳсолии фаъолияти нутқ заруранд, алоқаманданд ва чун қоида, ин бозихо дар марҳилаи аввал пайрави намунаро дар бар мегиранд.³

Дар ҳусуси супоришҳои ҷустуҷӯй ва бозӣ мо дар ин ҷо таъкид менамоем, ки ба гуфтаи В.В.Сафонова, дар як қатор китобҳои дарсӣ ва воситаҳои таълимии ватанию ҳориҷӣ фаъолона ва бомуваффакият истифода мешаванд. Супоришҳои ҷустуҷӯй ва бозии забони англисӣ тавассути ҷамъ кардани системаи машқҳои забони англисӣ, ки бо ёрии онҳо малакаҳои нутқ ва малакаҳои муошират ташаккул меёбанд, ба системаи бозихои таълими, ки ба рушди сифатҳои муайяни дарк, хотира, тафаккур мусоидат мекунанд, эҷод карда мешаванд. Вазифаҳои ҷустуҷӯй-бозӣ дар заминаи дарси забони англисӣ, маҳсусан дар марҳилаи ибтидой, имкон медиҳанд; аввалин, дар мактаббачагон ташаккул додани сифатҳои муайяни идрок, тафаккур, тасаввурот, дикқат ва хотира; дуюм, машқ кардан ба иҷрои чунин амалиёти равонӣ, монанди муқоиса, гурӯҳбандӣ, системасозӣ, абстраксия ва ғайра; сеюм, автоматикунони малакаи нутқи забони англисӣ ва такмил додани малакаи муошират ва нутқ. Бояд қайд кунем, ки супоришҳои ҷустуҷӯй ва бозӣ ба беҳтар шудани сифати иҷрои чунин амалиётҳои равонӣ аз ҷониби донишҷӯён, ба монанди муқоиса мусоидат мекунанд.⁴

Роҳи хеле муассири рушди мушоҳида ва зеҳни донишҷӯён ин муаммоҳои шифоҳӣ мебошад. Ҳангоми истифодаи онҳо тасвири образноки вазифаи мантиқӣ на танҳо барои мушоҳидаи фаъолонаи объектҳои воқеяти атроф дар раванди муайян кардани он ҷизе, ки дар онҳо хос аст, инчунин барои фаҳмидани параллелҳои эҳтимолии ғайричаашмдошт шароит фароҳам меорад, ки дар идеяҳо дар бораи ин объектҳо, ки якҷоя ба дарки бисёрҷанбаи ҷаҳон мусоидат мекунанд.

Муаммоҳои шифоҳӣ ба таври зерин тасниф мешаванд:

- воқеии шифоҳӣ, ки дар таҷрибаи нутқии забони модарӣ сабт шудаанд;
- муаммоҳои шифоҳии тарбиявӣ, ки аз ҷониби омӯзгор маҳсус барои иҷрои вазифаҳои муайяни тарбиявӣ соҳта шудаанд.

Дар асл муаммоҳои шифоҳӣ, дар навбати худ, чунин тақсим мешаванд:

- муаммоҳои тавсифӣ, ки рӯйхати аломатҳои предмети номаълумро дар бар мегиранд, дар ҳоле ки матн дар шакли қоғиявӣ интиқол дода мешавад;
- муаммо-муқоисаҳо, ки дар асоси муқоисаҳои манғӣ соҳта шудаанд; таҳмин кардани онҳо бо навбат муқоиса кардани ашёҳои гуногун ва дар айни замон ба ҳам монанд, нишон додани ҳусусиятҳои умумӣ дар онҳо ба амал меояд;

³ Стронин М.Ф. Обучающие игры на уроке английского языка / М.Ф. Стронин. – М., 1981. – С.118-131.

⁴ Сафонова В.В. Проблемные задания на уроках английского языка в школе / В.В.Сафонова. – М., 2001. – С.73.

- муаммо-маъноҳо дар асоси воридшавии маъни ниҳони истиора, муқоиса, муқоисай ҳодисаҳои мавзеъҳои гуногун, кӯшиши дидани шабехият дар онҳо соҳта мешаванд.

Дар хусуси муаммоҳои тарбиявӣ бошад, аз руи гуфтаҳои дурустӣ К.Д. Ушинский, муаммоҳо барои тафаккури донишҷӯён машқҳои муфид медиҳанд. Ба гуфтаи омӯзгорони мусоир, “раванди тахминӣ” як навъ гимнастикаест, ки қувваи равонии донишҷӯро сафарбар ва машқ мекунад. Ҳалли муаммоҳо ақлро тарбия мекунад, ба донишҷӯён мантиқи равшан, ақида ва далел меомӯзонад».

Компьютер барои васеътар истифода бурдани бозиҳо ё супоришҳои ҷустуҷӯй-бозӣ дар дарси забони англисӣ ҳеле мусоид аст. Мақсади асосии педагогии таҳия ва таълимии барномаҳои компьютерии бозӣ истифода бурдани онҳо ҳамчун воситаи ташаккули шаҳсияти эҷодӣ ва зеҳни фаъоли донишҷӯён тавассути бозӣ мебошад.⁵

Пас, бозӣ эҷодкорӣ аст. Ба шарофати бозӣ эҳтиёҷоти фаъолияти эҷодӣ дар ҷустуҷӯи роҳу воситаҳои имконпазири навсозии дониш, маҳорат ва малакаҳои андӯхташуда меафзояд. Илова бар ин, бозиҳо ба шумо имкон медиҳанд, ки дар дарс заминаи мусоиди эмотсионалӣ ба вучуд оред, ки боиси аз байн рафтани монеаи забонӣ мегардад, ба рушди ҳавасмандии омӯзиш мусоидат мекунад ва таваҷҷуҳи худро ба фан зиёд мекунад.

Натиҷаи тадқиқоти гузаронидашуда оид ба проблемаи истифодаи усулҳои бозӣ дар системаи дарсҳои забони англисӣ ба мо имкон медиҳад, ки муқаррароти муҳими татбиқи технологияи бозӣ таҳия карда шаванд:

1) Анъанаҳои ҷараёни таълим бо фаъолияти бозии донишҷӯён зич алоқаманданд. Бозӣ дар ҳаёти донишҷӯён ҷои муҳимро ишғол мекунад ва барои ӯ воситаи дарки воқеяят мебошад. Бозӣ инҷунин ба хотираи ғайрихтиёҶ мусоидат мекунад, ки дар донишҷӯён бартарият дорад, дарки синтетикиро, ки дар давраи донишҷӯйи бартарӣ дорад, мусоидат мекунад;

2) Муваффақияти асосии ба даст овардани муваффақият дар таълими забони англисӣ ин истифодаи мунтазами бозиҳои таълими вобаста ба ҳадафи дарс мебошад;

3) Рушди идрок, тафаккур, таҳайюли эҷодӣ ва хотираи донишҷӯёни курсҳои якум тавассути ворид намудани вазифаҳои ҷустуҷӯй ва бозӣ ба методологияи анъанавӣ мусоидат намуда, имкон медиҳад, ки барои донишҷӯён дар дарсҳои забони англисӣ бо унсурҳои гуногун машғулиятҳои гуногуни забони англисӣ эҷод карда шаванд; омӯзиши проблемавӣ.

Намунаҳои гуногуни супоришҳои ҷустуҷӯиву бозӣ ва бозиҳои дар замимаи ин асар овардашуда имкон медиҳанд, ки маъсаляи навсозии фаъолияти ақлӣ ва гуфтории донишҷӯён дар дарси забони англисӣ ҳал карда шуда, барои рушди зеҳни донишҷӯён шароити мусоид фароҳам оварда шавад.

АДАБИЁТ:

1. Бойцова Е.И. Урок-соревнование / У.И.Бойцова // ИЯШ. – 2005. – №1 . - С.43.
2. Деркач А.А., Щербак С.Ф. Педагогическая эвристика: учебное пособие / А.А. Деркач, С.Ф.Щербак. – М., 1991 – С. 19.
3. Галскова Н., Бегунов В.К. Школьный театр на английском языке: Методическое пособие. М.: Просвещение, 1993.
4. Кукушкин В.С. Современные педагогические технологии в начальной школе: пособие для учителя / В.С.Кукушкин.- Ростов – на – Дону., 2004. – С.77.
5. Лукьянова Н.В. Игра – источник познавательной деятельности ребенка / Н.В.Лукьянова // ИЯШ. – 2001. – №11. – С.11.
6. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком / Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. – М., 1990. – С.133-137.
7. Стронин М.Ф. Обучающие игры на уроке английского языка / М.Ф. Стронин. – М., 1981. – С.118-131.

⁵ Кукушкин В.С. Современные педагогические технологии в начальной школе: пособие для учителя / В.С.Кукушкин.- Ростов – на – Дону., 2004. – С.77.

8. Сафонова В.В. Проблемные задания на уроках английского языка в школе / В.В.Сафонова. – М., 2001. – С.73.
9. Бим И.Л. Личностно-ориентированный подход – основная стратегия обновления школы // Иностранные языки в школе. – 2002. № 2.
10. Трусова В.Р., Бегунов В.К. Школьный театр на английском языке: Методическое пособие. М.: Просвещение, 1993.
11. В помощь школьному английскому театру / Автор-составитель Л.М. Шамаева. Новокузнецк: ИПК, 2001. 60 с.

**Алиева З.И.
муаллими калони кафедраи забонҳои ДДТТ**

**ИСТИФОДАИ ТИК ВА САЛОҲИЯТМАНДИИ
ОМӮЗГОР ДАР ДАРСИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ**

Омӯзгор ва нақши ў ҳамчун “ҷавҳар” дар додани дониш ва тарбия дар вучуди ҳар як фард ба ҳисоб рафта, дар муқаммалгардонии савод, барои муҳайё кардани муҳити солим дар ҳаёт, омӯхтани касб ва мутахассиси хуб ба воя расонидан ба ў бараъло мушоҳида мегардад.

Аз ин рӯ, дар ҳар ҳама давру замон мақом ва манзалати омӯзгор новобаста ба ҳолат ва авзои чомеа нигоҳ дошта мешавад. Ба хотири оне, ки ў на танҳо донишро аз насл ба насл мерасонад, балки ҳамзамон дар тарбияи ахлоқии шахс низ таъсири беандоза расонида метавонад.

Калидвозжашо: омӯзгор, манбаъ, файл, веб-саҳифа, слайдҳо, иттилоот, донишҷӯ, нақш, фаъолият, салоҳият.

**Alieva Z.I.
Senior Lecturer, Department of Languages, TSUC**

**USE OF ICT AND COMPETENCIES
TEACHER IN ENGLISH CLASSES**

The teacher and his role as a "material" in imparting knowledge and education is considered in the life of every individual, it is clearly observed in the improvement of literacy, to create a healthy environment in life, to learn a profession and to raise a good specialist.

Therefore, at all times, the status and position of the teacher is preserved regardless of the state and status of the society. Because he not only transmits knowledge from generation to generation, but at the same time, he can have an immense influence on the moral education of a person.

Key words: teacher, resource, file, web page, slides, information, student, role, activity, competence.

**Алиева З.И.
старший преподователь кафедры языков ТГУК**

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТИК И КОМПЕТЕНЦИИ
ПРЕПОДОВАТЕЛЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА**

Преподователь и его роль как «воспитание души» в передаче знаний и образования учитываются в жизни каждого человека, это отчетливо наблюдается в повышении грамотности, создании здоровой среды в жизни, освоении профессии и воспитании хороших специалистов. Поэтому во все времена статус и положение преподователь сохраняется независимо от состояния и статуса общества. Потому что он не только передает знания из поколения в поколение, но в то же время может оказать огромное влияние на нравственное воспитание человека.

Ключевые слова: преподаватель, ресурс, файл, веб-страница, слайды, информация, ученик, роль, деятельность, компетентность.

Омӯзгор ва нақши ў ҳамчун “ҷавҳар” дар додани дониш ва тарбия дар вучуди ҳар

як фард ба ҳисоб рафта, дар мукаммалгардонии савод, барои муҳайё кардани муҳити солим дар ҳаёт, омӯхтани касб ва мутахассиси хуб ба воя расонидан ба ӯ баравъло мушоҳида мегардад.

Аз ин рӯ, дар ҳар ҳама давру замон мақом ва манзалати омӯзгор новобаста ба ҳолат ва авзои ҷомеа нигоҳ дошта мешавад. Ба хотири оне, ки ӯ на танҳо донишро аз насл ба насл мерасонад, балки ҳамзамон дар тарбияи ахлоқии шахс низ таъсири беандоза расонида метавонад.

Бояд тазаккур дод, ки дар макотиби олии қасбӣ довталабоне, ворид мешаванд, ки дониши мукаммал доранд. Омӯзгор дар баробари доштани маҳорати қасбӣ, на бояд фаромӯш созад, ки то ин муддат донишҷӯ доништу малака ва ҷаҳонбинии комилу ташаккулӯфта дошт.

Нақши омӯзгор дар раванди таълим маҳсусан, дар мактаби олий назаррас аст. Омӯзгор барои азҳудкуни пурраи маводи таълими шароит фароҳам меорад, корҳоеро анҷом медиҳад, ки ба рушди қобилияти зеҳни донишҷӯён равона карда шудаанд, эҷодкориро ташвиқ мекунанд. Омӯзгор самтеро муайян мекунад, ки дар он донишҷӯ бояд барои азҳудкуни маводи таълими кор қунад, ҷаҳонбинӣ, меъерҳои иҷтимоӣ, идеологӣ ва ахлоқиро ташаккул диҳад.

Оғози асри 21 бо рушди босуръати технологияҳои иттилоотӣ, суръати беназири тағиребии фазои иттилоотӣ қайд карда шудааст.

Маҳорати омӯзгори қасбӣ ба доништу малакаҳои хеле рушдёфта, ки ба сатҳи рушди илми муносир, таҷҳизотҳои техникӣ ва технологияҳои компютерӣ мувофиқат мекунанд, асос меёбад. Омӯзгор бо мақсади дар сатҳи сатҳи зарурӣ баргузор намудани дарс малакаву дониши худро бо истифода аз маводу воситаҳои техникӣ: истифодаи таҳтai электронӣ, тарзи интиқоли мавзӯъ, коркарди иттилоот, намоиши слайдҳо ва ғайраҳоро ба донишҷӯён ҳангоми дарс таъмин мекунад.

Донистани асосҳои методология дар самти мазкур ин аз ҷорӣ намудани заҳираҳои рақамии таълими ба раванди таълими фанни забони англisiй дар гурӯҳҳои академӣ иборат мебошад. Усулҳои ташкили фазои иттилоотии шахсӣ, интерфейси системаи амалиётӣ, усулҳои иҷрои амалиёти файлӣ, ташкили фазои иттилоотӣ ва таълими ҳамчун системаи файлӣ, усулҳои асосии вуруду баромади иттилоот, аз ҷумла насл ба нест кардани барномаҳо ва заҳираҳои электронии мавзӯъҳоро фарогир аст.

Усулҳои омодасозии маводҳои дидактикӣ ва ҳуҷҷатҳои корӣ тибқи фанҳои таҳассусӣ бо воситаҳои техникии офиسيй-идорӣ (маводҳои тақсимотӣ, презентатсияҳо ва ғайра) бароҳ монда мешаванд, ки аз инҳо иборатанд:

- а) бо ворид кардани матн аз клавиатура ва усулҳои форматкуни он;
- б) омодасозии маводҳои тақсимотӣ, ки унсурҳои графикиро дар бар мегиранд, усулҳои намунавии кор бо асбобҳои графикии векторӣ; бо усулҳои кор бо маълумоти ҷадвалий (таҳияи рӯйхатҳо, ҳаритаҳои иттилоотӣ, гузаронидани ҳисобҳои оддӣ);
- в) бо усули соҳтани графикҳо ва диаграммаҳо; [7, 117-119].

ТИК ва имкониятҳои дохил кардани онҳо дар раванди таълими фанни забони англisiй, ки дар фаъолияти омӯзгорӣ заруранд;

а) мавҷудияти тасаввурот дар бораи таъинот, соҳтор, воситаҳои навигатсия ва тарроҳии сайти дастгирии фаъолияти таълими;

б) доштани тасаввурот дар бораи соҳтори веб саҳифа; донистани усулҳои оддии соҳтани сайтҳо, ки имконияти пешниҳоди маълумоти таълимиро дар шакли сайти системаи файлӣ таъмин мекунанд;

Нуктаи калидии ташаккули салоҳияти асосии ТИК аз ҷониби омӯзгор

азхудкунни технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионии таъиноти умумӣ дар дарс, алалхусус, дар дар забони англисӣ, мебошад, ки таҷрибаи истифодаи онҳо бояд дар ҷараёни моделсозии омодасозии воситаҳои дидактикӣ ва тарҳрезии мавод фаъолияти таълими амалӣ карда мешавад. Технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ истифодаи компьютерро барои ҷустуҷӯ, интиқол, нигоҳдорӣ, соҳтор ва коркарди иттилоот дар бар мегиранд. Мағҳуми "коркарди иттилоот" инҷунин эҷоди маълумоти навро дар асоси маълумоти мавҷуда дар бар мегирад [6,3-21]. Масалан, омӯзгор ҳангоми таҳия кардани мавзӯъ бо истифода аз компютер ў oid ба ин мавзӯъ маълумоти муаллифони гуногунро, ки қаблан аз шабака интернетӣ дарҷ ёфтаанд, ҷустуҷӯ карда пайдо менамояд. Бо мақсади исботи фикри худ омӯзгор имкон дорад, ки маълумоти пайдокардаро коркард намуда, ҳамчун иқтибос дар алоқамандӣ бо матни додашуда ҷойгир карда фикри худро дар матни мавзӯъ баён намояд. Қайд кардан ҷоиз аст, барои он ки истифодаи ТИК дар дарси забони англисӣ самаранок бошад, талаботҳои зеринро бояд риоя кард: дуруст муайян кардани нақша ва маводҳои дидактикӣ дар дарс; ташкили дарс; омезиши оқилонаи шаклҳо ва усулҳои гуногуни истифодаи ТИК аз ҷониби омӯзгор, баҳисобигирии ҳусусиятҳои синну сол ва риояи меъёрҳои санитарӣ ҳангоми кор дар компютер.

Дар сатҳи баланди методӣ баргузор намудани машғулиятҳои забони англисӣ аз малакаву дониши ҳамаҷонибаи омӯзгор ва истифодаи босамари ТИК вобастагӣ дорад.

Аз ин гуфтаҳо ба ҳулосае омадан мумкин аст, ки дар айни замон истифодаи ТИК он ҳамчун ҷузъи ҷудошаванди раванди таълим мактабу макобити олӣ ба ташаккули саводнокии функционалии донишҷӯён имконоти зиёд фароҳам меоварад.

АДАБИЁТ:

1. Владимирова Л. П. Интернет на уроках иностранного языка. ИЯШ, №3, 2002. с 33-41.
2. Донцов Д. Английский на компьютере. Изучаем, переводим, говорим. М., 2007.
3. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам М., 2000.
5. Карамышева Т. В. Изучение иностранных языков с помощью компьютера. (в вопросах и ответах). СПБ., 2001.
6. Карпов А.С. Интернет в подготовке будущих учителей иностранного языка. ИЯШ, №4, 2002. с. 73-78.
7. Лебедев О. Е. Компетентностный подход в образовании // Школьные технологии. — 2004. — № 5. — С.3-21
7. Нигай Л. С. Использование ИКТ для формирования коммуникативной компетентности на уроках английского языка [Текст] / Л. С. Нигай // Педагогическое мастерство: материалы III междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2013 г.). — М.: Буки-Веди, 2013. — С. 117-119.

Имаева М.А.
муаллими калони кафедраи забонҳо ДДТТ

УСУЛҲОИ ИННОВАЦИОНИИ ТАҶЛИМИ ЗАБОНИ РУСӢ

Дар мақолаи мазкур усулҳо ва технологияҳои гуногуни пешрафтаи омӯзиши забони русӣ ва роҳҳои босамари истифодаи он ба мақсади рушди сифату малакаю маҳорати корбурди он дар раванди фаъолияти меҳнатӣ баҳси илмӣ сурат гирифтааст.

Калидвожа: тақозо пазирӣ, рақобатпазирӣ (тобоварӣ ба рақобат), гуногунандешӣ, стратегия, концепсия.

Имаева М.А.
старший преподаватель кафедры языков ТГУК

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

В статье исследуются различные инновационные технологии обучения русскому языку и целесообразность их использования с целью повышения качества знаний учащихся, развития их интеллектуальных и речевых способностей.

Ключевые слова: востребованность, конкурентоспособность, мышление, стратегия, концепция.

Imaeva M.
Senior Lecturer, Department of Languages, TSUC

INNOVATIVE METHODS OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE

The article examines various innovative technologies for teaching English and the effectiveness of their use in order to improve the quality of students' knowledge and develop their intellectual and speech abilities.

Key words: demand, competitiveness, thinking, strategy, concept.

В настоящее время сложились условия, когда востребованность специалиста на рынке труда, его конкурентоспособность в значительной степени зависят от наличия грамотной речи (устной и письменной), умения эффективно общаться, от знания приемов речевого воздействия, убеждения. По словам К.Д Ушинского, «дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка ...». Русский язык – учебный предмет, познавательная ценность которого чрезвычайно высока: на таких уроках формируется мышление, прививается чувство любви к родному языку, через язык осмысливаются общечеловеческие ценности, воспитывается личность, с помощью языка происходит интеллектуальное развитие учащегося, усвоение всех других учебных дисциплин. Гуманность общества, выражаемая через обучение языка, состоит в стремлении расширить рамки познания, поднять планку интеллектуального развития студента. Традиционная система обучения несколько отстает от потребностей общества. Концепция современного образования определила цель профессиональной деятельности учителя – сформировать у учащихся способность к успешной социализации в обществе, активной адаптации на рынке труда. Следствием этого становится разработка инновационных технологий в обучении. Инновационные методики характеризуются новым стилем организации учебно-познавательной деятельности учеников. Современные педагоги признают, что в развитии творческих способностей, интеллектуальной деятельности максимальные

возможности представляет технология проблемного обучения. Значительный вклад в раскрытие проблемы интеллектуального развития, проблемного и развивающего обучения внесли Н.А.Менчинская, П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина, Т.В.Кудрявцев, Ю.К.Бабанский, И.Я.Лернер, М.И.Махмудов, А.М.Матюшкин, И.С.Якиманска, А.К.Мынбаева, З.М.Садвакасова.

В целом можно говорить о двух группах стратегий: непосредственно влияющих на учение и способствующих учению.

К числу первых могут быть отнесены:

- когнитивные стратегии, которые используются студентами для осмыслиения материала, стратегии запоминания – для его сохранения в памяти, компенсаторные стратегии – помогают справиться с затруднениями, возникающими в процессе общения.

К числу вторых – стратегии, связанные с созданием условий для обучения и способствующие преодолению психологических трудностей в овладении языком.

Особенностями инновационного обучения являются:

- работа на опережение, предвосхищение развития;
- открытость к будущему;
- направленность на личность, её развитие;
- обязательное присутствие элементов творчества;
- партнёрский тип отношений: сотрудничество, сотворчество, взаимопомощь и др.

Инновациями в образовании называют новшества, нововведения в содержании образования, в формах и методах обучения, в отношениях «преподаватель – студент», использовании информационных технологий обучения, внедрение нового оборудования, в организации учебно-воспитательного процесса, его управлении и др. На уроке следует применять перспективные методические приёмы для развития креативных способностей учащихся: кластеры, инсерт (при самостоятельном изучении теоретического материала), заполнение таблиц, совместный поиск, перекрёстную дискуссию, круглый стол; применять элементы ТРИЗ (технологии решения изобретательских задач). Для развития интереса к русскому языку следует включать в урок исторические, этимологические справки, которые могут заинтересовать детей, проводить игровые формы работы: «Составь слово», «Третий лишний», «Переводчик», «Эрудит», «Собери пословицу», «Шеренга», «Перевёртыш», «Паутина слов» и др., использовать творческие эксперименты, метод проектов, нестандартные уроки, конкурсы, олимпиады. В современном (—информационном) обществе одним из быстро развивающихся методик и вызывающий огромный интерес со стороны учащихся является применение интернет ресурсов как инновационный подход к обучению. Идея использования Интернета в образовании не нова. Уже с начала 1990-х годов национальные и международные компьютерные сети стали широко использоваться в учебных целях в рамках разных образовательных подходов. И студенты, и преподаватели смогли обмениваться информацией в режиме, не зависящем от времени и места. Новые технологии освободили человеческий разум для более креативных задач, что способствует развитию личности. Это позволяет студентам творчески взаимодействовать друг с другом, и с преподавателем. Интернет можно рассматривать как «средство производства», в том числе и в учебном процессе. Он используется и как неиссякаемый источник информации, и как новая коммуникативная среда, в которой можно по-новому организовать учебную работу. Интернет позволяет организовать

реальную, мобильную информационную среду, в которой можно не только черпать информацию, но и решать множество других коммуникативных задач. Его использование помогает повысить мотивацию, поскольку в случае применения Интернета во время аудиторных и индивидуальных занятий молодёжь получает возможность погружаться в привычную для них информационную среду. В Интернете в учебных целях используются самые разные по масштабам ресурсы — от веб-страничек с интересными учебными материалами (часто тестовыми) до объёмных проектов для полноценного, с точки зрения составителей, дистанционного обучения.

Преподаватель, используя Интернет, может актуализировать материал собственных учебников;

- найти дополнительную информацию;
- самоконтроля;
- материалы;
- поместить учебную информацию;
- разработать интерактивные обучающие задания, применить различные формы контроля и организовать обратную связь;
- осуществлять контакты между разными членами группы; работать с гипертекстами, аудио- и видеофайлами и блогами.

Особенно хорошо использовать интернет-общение с учащимися вузов зарубежных стран при изучении русского языка, вызывающего большой интерес у зарубежной молодежи. Интернет позволяет реализовать различные приёмы, предоставляет методические разработки, позволяет разнообразить учебный процесс, делает его более привлекательным, принимает во внимание потребности и интересы субъекта обучения, уровень его подготовки, оперативно и целенаправленно контролирует работу учащихся, эффективно управляет ею. Говоря о недостатках работы с применением Интернета, исследователи упоминают в качестве основного замкнутость учебных материалов на себя (невозможность выйти в живую сеть). Преодолеть этот недостаток можно, направив учащихся к конкретным сегментам Интернета, связанным с изучаемыми темами. Даже Александр Адамский утверждал, что: «Только наивный или заблуждающийся человек может полагать, что инновационная педагогика является универсальной заменой традиционных методов обучения». Эту проблему можно решить следующим способом. Нужно, чтобы традиционные и инновационные методы обучения были в постоянной взаимосвязи и дополняли друг друга. Эти два понятия должны существовать на одном уровне.

Дискуссия - одна из весьма сложных форм речи, для овладения которой необходима предварительная подготовка с речевыми штампами, помогающими выражать свои мысли. Групповая дискуссия может использоваться как на стадии вызова, так и на стадии рефлексии. При этом в первом случае ее задача: обмен первичной информацией, выявление противоречий, а во втором – это возможность переосмысления полученных сведений, сравнение собственного видения проблемы с другими взглядами и позициями. Форма групповой дискуссии способствует развитию диалогичности общения, становлению самостоятельности мышления. Развитию критического мышления способствуют и нетрадиционные уроки, которые позволяют повысить интерес ученика как к предмету, так и к обучению в целом. Творчество на таких уроках я вижу не в развлекательности, а в подборе таких заданий, такого дидактического материала, который своей новизной, необычностью подачи (путешествие, заседание, конкурс, игра и т.д.), вызывая удивление, активизирует внимание, мышление ученика. Этому способствует создание на нестандартных уроках

условий для мобилизации творческих резервов и преподавателя, и ученика. Подготовка к нетрадиционным урокам проводится очень тщательно, а это, как правило, требует много сил и времени и со стороны учителя, и со стороны ученика. В своей практике я наиболее удачно использую несколько нетрадиционных форм урока: практикум, викторина, исследование, путешествие, диалог на основе проблемной ситуации, деловая игра, зачет. Выбор зависит от нескольких условий: во-первых, учитываю возрастные особенности учащихся, во-вторых, задачи, цели, содержание обучения в связи с изучаемой темой.

Например, урок-семинар имеет повторительно-обобщающий характер. В соответствии с задачами повторения разделов семинарские занятия можно организовать по следующим темам: «Состав слова и словообразование», «Морфология. Самостоятельные и служебные части речи», «Пунктуация простого предложения» и т.д. Одним из современных требований к уроку русского языка является работа с текстом. В связи с этим я использую в своей работе такую форму урока, как исследование. В самом названии «урок - исследование» просматривается основная задача - исследование языкового материала на основе текстов. Особое внимание при подготовке к такому уроку следует обратить на выбор текста. Текст должен быть высокохудожественным, при этом необходимо учитывать и возрастные особенности студентов, и объём исследуемого материала. Целесообразно использовать для анализа тексты разных авторов, объединённых общей темой, тексты разных стилей и типов речи, чтобы впоследствии провести сравнительный и сопоставительный анализ.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Канарская О. В. Инновационное обучение. СПб,
2. Логвина И., Мальцева-Замковая Н., Рождественская Л. Есть «Надежда»! Итоги сетевого образовательного проекта. Русский язык за рубежом, 4,
3. Мировые образовательные технологии: основные тенденции, проблемы адаптации и эффективность. Материалы республиканской научно- методической конференции, 25-26 апреля, Алматы,
4. Мынбаева А.К., Садвакасова З.М. Инновационные методы обучения или как интересно преподавать: Учебное пособие. А, 2009
5. Никитин А.Ф. Педагогика прав человека. М.,
6. Патаракин Е. Стайнные сетевые взаимодействия, Educational Technology & Society, 8 (2),
7. Педагогические мастерские: теория и практика. Сост. Н. И. Белова, И. А. Мухина. СПб, 1998.
8. Соосар Н., Замковая Н. Интерактивные методы преподавания и учения. СПб, 2004.
9. Johnson D. W., Johnson R. T., Youtube E. I. Circles of Learning: Cooperation in the Classroom. Minnesota

Одилова Индира Комиловна

муаллими калони кафедраи забонҳои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон,

ХУСУСИЯТҲОИ ТАРҶУМАИ БАДЕЙ

Дар ин мақола мағҳуми тарҷумаи адабӣ ҳамчун як соҳаи махсуси фаъолияти тарҷума, яъне тарҷумаи осори бадеӣ, аз як забон ба забони дигар оварда шудааст. Инчунин душвории асосии тарҷумаи бадеиро, ки на дар интишори маъно, балки дар интишори услуби муаллифи асар, ки ба боигарии воситаҳои забонӣ ва мазҳакаи ҳарактери матн хос аст, ошкор мекунад.

Калидвожаҳо: мағҳумҳо, тарҷумаи адабӣ, забоншиносӣ, осори бадеӣ, тарҷума, фаъолият.

Одилова Индира Комиловна

старший преподаватель кафедры языков, Таджикский государственный коммерческий университет

ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА

В данной статье дается понятия художественного перевода, как особое направление переводческой деятельности, которое представляет собой перевод художественных произведений с одного языка на другой. Так же раскрывает основную сложность художественного перевода, который заключается не в передаче смысла, а в передаче авторского стиля произведения, богатства языковых средств, юмора, характера и настроения, заложенных в тексте.

Ключевые слова: понятия, художественный перевод, языковедение, художественные произведения, переводческий, деятельность.

Odilova Indira Komilovna

senior instructor of the chair of English language's Tajik

THE FEATURE ROLE OF THE LITERARY TRANSLATION INTERPRETATION

In this article, the concept of artistic translation is given as a special direction of translation activity, which is the translation of works of art from one language to another. It also reveals the main difficulty of the artistic translation, which consists in the fact that it cannot be misleading, and also because of the author's style of the work, the wealth of linguistic means, humor, character and mood laid down in the text.

Key words: concepts, literary translation, linguistics, artistic works.

A literary translation is considered as a specific and complicated professional activity. An artistic translator at least must be a good writer. If you exaggerate, you can say that the fate of the author of the work is in the hands of artistic/literary translators.

So what is so special in literary texts and why is it considered as an extremely difficult to translate them?

The concept of literary translation is considered as the one of the special direction of translation, which is the translation of works of art from one language to another. The main difficulty of literary translation is that it has nothing to do with what is not in it.

The literary translation is radically different from legal or scientific and technical translations, which is required extreme accuracy, almost "literalness" when reproducing texts.

The literary translation is not limited only by the field of linguistics and philology, it can be said that is border on art.

According to the opinions of many experts, a literary translation is the most complex kind of translation activity. It will be very difficult to learn such a translation, but in most cases it is impossible. After all, in order to qualitatively translate the artistic works one must have a special innate talent, which should be developed and improved throughout the life.

To overestimate the importance and role of literary translation is extremely difficult. The indisputable fact is that the world literature itself has arisen, exists and develops and exists precisely because of the artistic translation of various works of literary art. Thanks to him, the names of great writers became known all over the world and their works are accessible to the bearers of different languages and cultures.

The need for gifted literary translators is extremely high today. This is due to the fact that artistic translation is not limited to working exclusively with works of art. The translation of journalistic and advertising texts is also in the competence of artistic translators. At the moment there are many sites, magazines, newspapers, news, various articles that need to be translated into various foreign languages.

With the advent of the Internet the dissemination of information has accelerated at times, so the translation must also take place as soon as possible. The task, as you can see, is not easy.

In a word, today translation of art is also in demand in advertising, in journalism, theater, cinema and etc.

It should be noted that artistic texts, as a rule, contain a large number of means of expressiveness and imagery. The transfer of which from an interpreter will require remarkable ingenuity, imagination and high professionalism. The examples expressions of artistic texts are: metaphors, comparative word combinations, repetitions (lexical, phonetic, morphemic and so on); neologisms, dialectic, professionalism, place names, speaking title, names and surnames and others.

Having translated such things into another language is difficult. It is appeared because of the lack of direct equivalents, the presence of certain cultural and other differences. This is a great opportunity for an interpreter to demonstrate his professional skills. The translator must have a broad spare of vocabulary, including idiomatic expressions and proverbs, be able to correctly select and use special reference books and dictionaries. He must possess as well as a large scope of cultural information regarding the country and the native speakers of the given language- adequate demand that must have any professional artistic translator.

An important feature and complexity of the artistic translation is also the transfer of the game of words, humor. Very rarely a literal translation allows you to transfer the play of words in the target language. Therefore, the translator has to connect his imagination in order to preserve the humorous component of the text.

The research of the peculiarities and difficulties of translation is conducted in philology in various directions it is: phraseological, idiomatic, word-formative, lexicological, stylistic, etc. Translation is an important auxiliary tool that ensures the performance of the language of its communicative function in cases where people express their thoughts in different languages.

The importance of translation in our life cannot be overestimated. One way or another, we come across a translation or its issue every day, without attaching importance to it. Translation is considered the most important and ancient source cultural mutual enrichment of peoples, and the translation of literary texts is considered the first international mass communication medium.

Any translation from ancient times is based on dialectical contradiction. It permeates the relationship of a work of art. And its translation is learnt the identity of the creator of the original text and the translator overcome the possibility translation of a work and the impossibility of creating a perfect translation.

Requirements to literary translation only become more difficult with time, since the object of translation is a special kind of text, filled not only inner meaning, content, ideas, thoughts, but also peculiar, unique style of the author in which reflecting his vision of the world, the image thoughts - to find ways to convey all this through the means of another language.

The object of the study is the problems arising from the translation of the artwork from English into Russian. The subject of research is the lexical, grammatical and stylistic features of the translating of the majority novels into another language.

Any translation from ancient times is based on dialectical contradiction. It permeates the relationship of a work of art. As well its translation has the identity of the creator of the original and the translator along with his possibility translation of a work and the impossibility of creating a perfect translation is able to implement a various linguistic pictures of the world as a cultural and historical traditions and language systems. A great contribution to the theory of translation the development of theoretical concepts has contributed by the national school of translation. It is in translation process that the translation process began to be regarded as a special kind of art.

Great contribution of the theory of translation and the development of theoretical concepts has been contributed by the national school of translation.

In a whole the translation is an important auxiliary tool, ensuring the performance of the language of its communicative function in cases where people express their thoughts in different languages. The possibilities of translation are reflected in the peculiarities of translating artistic texts with their expressiveness and specific functions.

LIST OF LITERATURE:

1. Alimov V.V. Theory of translation. Translation in the professional spheres, Vol. 10. - №2. - 44 p.
2. Baker, M. In Other Words: a course book on translation / M. Baker.
3. C. Upton, D. Parry, J. D. A. Widdowson. - London : Routledge, 1994. - 516 p.
4. Golubkova O.N. Modelirovaniya processa perevoda. - 2015.
5. Komisarov V.N. Teoria perevoda (linguisticheskie aspekty); textbook. M.: High sch., 1990.253p.
6. London; New York: Rutledge, 2003. - 304 p.
7. Magazine. - New York, 1960. - P. 319.
8. Nabokov, V. The Art of Translation / V. Nabokov // Lectures on Russian
9. Tekhov T.T. O nekotorikh osobenostyakh khudozhestvennogo perevoda Naf Jusoit. 2015
10. Trudgill, P. The Dialects of England / P. Trudgill. - Oxford : Blackwell, 1990. - 168 p.
11. Upton, C. Survey of English Dialects: The Dictionary and the Grammar /
12. Vlakhov, S. Neperevodimoe v perevode. M.: Mezhdunarodniye otnesheniya, 1980.342 s.

**Самадов М.А.
муаллими калони кафедраи забонҳо ДДТТ**

АҲАМИЯТИ ЗАБОНҲОИ ХОРИҶӢ ДАР МУНОСИБАТҲОИ ИҚТИСОДӢ

Раванди ҷаҳонишавӣ ба рушди муносибатҳои байни ҳамаи кишварҳои ҷаҳон таъсири назаррас расонд, бинобар ин дар даҳсолаҳои охир нақши забони англисӣ дар иқтисоди ҷаҳонӣ ба таври назаррас афзоиш ёфт. Дар мақола сабабҳои асосии маъмул шудани забони англисӣ баррасӣ карда мешавад ва инчунин маълум мешавад, ки чаро мутахассиси соҳаи иқтисод бояд забони хориҷиро омӯзад.

Калидвозжоҳо: англисӣ, иқтисод, мутахассис, технологияҳои иттилоотӣ, тичорат, молия.

**Самадов М.А.
старший преподаватель кафедры языков ТГУК**

ЗНАЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ

Процесс глобализации значительно повлиял на развитие отношений между всеми странами мира, поэтому в последнее время существенно возросла роль английского языка в мировой экономике. В статье рассматриваются основные причины по которым английский язык стал популярен, а также выясняется для чего специалисту в области экономики необходимо изучение иностранного языка.

Ключевые слова: английский язык, экономика, специалист, информационные технологии, бизнес, финансы.

Samadov M.
Senior Lecturer, Department of Languages, TSUC

THE IMPORTANCE OF FOREIGN LANGUAGES IN ECONOMIC RELATIONS

The process of globalization has significantly influenced the development of relations between all countries of the world, so the role of the English language in the world economy has recently increased significantly. The article discusses the main reasons why English has become popular, and also finds out why a specialist in the field of economics needs to study a foreign language.

Key words: English, economics, specialist, information technology, business, finance.

Дар замони имрӯза, ғайри имконаст аст, ки соҳаи ҳаёти инсон дар он забони хориҷӣ истифода нашавад. Бале, зоро ҳоло ҳамаи кишварҳо бо ҳам муюшират мекунанд ва таҷрибаи андӯхтаи худро мубодила мекунанд. Ин мубодила самараноктар аст, вақте ки ҳарду кишвар бо як забон гап мезананд, ки аксар вақт англисӣ аст.

Забони англисӣ то имрӯз дар ҷаҳон маъмултарин забон аст.{1} Дар саросари ҷаҳон, шумораи зиёди забони модарии забони англисӣ бо он ҳамчун забони якум ё дуюм ҳарф мезананд. Бешубҳа, ҳеч як забони дигар дар ҷаҳон аз лиҳози маъруфияти беандозааш бо забони англисӣ муқоиса карда наметавонад.

Забони англисӣ забони байналмилалии муюшират аст. Аксар вақт мегӯянд, ки забони англисӣ забони ҷаҳон аст. Ин аз он сабаб аст, ки бисёриҳо онро медонанд ва ин забонест, ки дар муюширати байналмилалӣ бештар истифода мешавад.

Зиёда аз 400 миллион нафар ба забони англисӣ ҳамчун забони аввалини худ ҳарф мезананд, 300 миллион нафар бо забони дуюм ҳарф мезананд ва 500 миллион нафари дигар то андозае бозабони англисӣ ҳарф мезананд.

Забони англисй забони муҳимест барои омӯхтани якчанд сабабҳо. Яке аз сабабҳо он аст, ки он забони тиҷорат аст. Агар шумо хоҳед, ки бо одамони дигар кишварҳо тиҷорат кунед, шумо бояд бо забони англисй ҳарф занед. Сабаби дигар он аст, ки забони илм аст.

Забони англисй аз ҳама маъмултарин дар ҷаҳон аст. Ҳоло он забони расмии бисёр кишварҳост. Роҳҳои зиёди омӯзиши забони англисй мавҷуданд, бинобар ин одамон метавонанд интиҳоб кунанд, ки қадом усул ба онҳо мувоғиқ аст.

Таҳсил: Забони англисй дар бисёре аз мактабҳо ва донишгоҳҳои ҷаҳон забони таълими мебошад. Забони англисй муҳимтарин забони ҷаҳон дониста мешавад. Ин як воситаи таълим дар бисёре аз мактабҳо ва коллекҷои саросари ҷаҳон аст. Гайр аз он, он инҷунин барои пешбуруди тиҷорат, муошират бо одамон аз қисматҳои гуногуни ҷаҳон ва бо мақсадҳои гуногун истифода мешавад.

Омӯзиши забони англисй ҳоло барои донишҷӯён ҳеле муҳим шудааст, зоро он ба онҳо кӯмак мекунад, ки ҷойҳои кории беҳтар пайдо кунанд ва бо одамони аз онҳо муошират осон кунанд.

Илова бар ин, дар айни замон технологияҳои иттилоотӣ ва интернети ҷаҳонӣ босуръат рушд мекунанд, ки рушди он низ дар бисёр мавридиҳо ба забони “ҷаҳонӣ” – инглисй такъя мекунад, ки он ба дараҷае тақозо шудааст, ки ҳоло услуби глобалии муошират аст.

Сабабҳои асосии ин қадар маъмул гаштани забони англисй инҳоянд:

Наҳуст, ин забони расмии Созмони Милали Муттаҳид аст ва дар он дар саросари олам бисёр шартномаҳо ва муомилотҳо баста мешаванд, ки онро ба забони дипломатӣ табдил медиҳанд. Илова бар ин, гуфтушунид оид ба мубодилаи молиявӣ низ ба забони англисй сурат мегирад.

Сониян, ин яке аз забонҳои аз ҳама омӯзонидашуда дар тамоми ҷаҳон аст, зоро 70% мактаббачагон онро меомӯзанд ва ҳама донишгоҳҳои бонуфузи ҷаҳон забони англисй мебошанд.

Сеюм, дар вақти ба кишварҳои гуногун рафтан ва донистани забони англисй, шумо набояд дар бораи мавҷудияти монеаи забон ҳавотир шавед, зоро шумо ҳамеша метавонед дар он муошират кунед.

Чаҳорум, дар айни замон на танҳо забони англисиро дар ҳама дастурҳои технология пайдо кардан мумкин аст, балки асосан дар он гузоришҳои илмӣ нашр мешаванд. {2}

Бо рушди муносибатҳои иқтисодӣ байни кишварҳо, ширкатҳо талаботро ба кормандоне, ки забони хориҷиро медонанд, зиёд карданд. Барои мутахассисони соҳаҳои молиявӣ ва иқтисодӣ, дониши қасбии забони англисй на танҳо ба кори муваффақ, балки ба болоравии мансаб ва баланд бардоштани музди меҳнат мусоидат мекунад. Зоро донистани забони хориҷӣ барои баҳодиҳии объективии вазъи иқтисоди ҷаҳонӣ ва таҳияи стратегияи баланд бардоштани самаранокии иқтисодии корхонаи онҳо мусоидат мекунад.

Фаъолияти қасбии иқтисодчиён ва молиячиён ба зарурати донистани забони англисй бо мақсади:

1) Омӯзиши назария ва амалияи тиҷорати байналмилалӣ;

2) Соҳиби лугати иқтисодии истилоҳот бо мақсади васеъ намудани дониши худ дар соҳаи иқтисод, инҷунин мутолиаи адабиёти иқтисодӣ ва коркарди маводҳо ҳангоми гирифтани маълумоти зарурӣ;

3)бо ҳамкорон озодона муошират кунад, мукотибаи корӣ ва хучҷатгузорӣ кунад;

4)Фарҳанги ҳалқҳои дигарро омӯзед ва ба ин васила муоширати байнифарҳангӣ ва ҷаҳонбинии худро васеъ намоед. {3}

Сатҳи баланди дониши забони хориҷӣ барои бисёре аз мутахассисони соҳаи молия ва иқтисод зарур аст, биёд онҳоро дида бароем.

1. Зарурати омӯзиши забони хориҷӣ барои мутахassисони гуногуни соҳаи иқтисод.

Мутахассис:Корманди бонк ва мудири молиявӣ.

Қобилияти нигоҳ доштани ҳисботи молиявӣ , назорат равандҳои бизнес, таҳлили фаъолияти идоракунӣ ва муошират бо сармоягузорон барои ҷалби маблағ ба ташкилот

Таҳлилгари молиявӣ: Мониторинг ва таҳлили бозорҳои молиявии ҷаҳонӣ, бозори қоғазҳои қиматнок, инчунин тафтиши фаъолияти молиявии ширкатҳое, ки саҳмияҳо мебароранд, таҳияи тавсияҳо оид ба ҳариду фурӯши саҳмияҳо ва тартиб додани ҳисбототҳо

Брокер: Барои таҳлили маълумот дар бораи бозорҳои асьор ва савдо, маълумоти дасти аввал дошта бошед ва ба истиснои ҳатоҳои тарҷума, қарорҳои зуд ва дуруст қабул кунед ва аҳдҳои фоидаовар ба даст оред, варақаҳои бақайдгирӣ пур кунед, бо хидматҳои дастгирӣ тамос гиред ва сатҳи касбии забони англisisiro беҳтар кунед.

Суғуртакунанда: Донистани намудҳо ва шаклҳои асосии суғуртаи байналмилаӣ, гуфтушунид бо агентҳо, кор бо ҳуҷҷатҳои хориҷӣ, истифодаи дониши касбии худ барои ҳифзи манфиатҳои давлат, ташкилотҳо ва шаҳрвандон дар арсаи байналмилаӣ

Ҳамин тарик, бо раванди босуръати ҷаҳонишавӣ аҳамияти забони хориҷӣ дар соҳаи иқтисод низ меафзояд, аз ин рӯ, барои мутахассисони ин соҳа дониши забони англисӣ барои баланд бардоштани рақобатпазирӣ, пешравии мансаб ва ҳудшиносии умумии онҳо муҳим мегардад.

АДАБИЁТ:

- 1.Латыпова Э.Р. Аҳамияти технологияҳои инноватсионӣ дар таълими забонҳои хориҷӣ. Вестник Донишгоҳи давлатии омӯзгории Челябинск , 2012, № 9. 65-74 - с.
2. Поддубная, Е.В., Белоусов А.С. Нақши забони англисӣ дар соҳаҳои гуногун:савдо, иқтисод, саноат, тиҷорат, варзиш // Олимӣ ҷавон. - 2017. - №7. 585-587 - с. URL <https://moluch.ru/archive/141/39752/> (дастрасшуда: 20/05/2018).
3. Федорина Н.Д., Кузьмина Е.А. Аҳамияти забони англисӣ дар ҷаҳони муосир // Ҷамъияти илмии донишҷӯён: ТАДҚИҚИ БАЙНИФАНИ: маҷмӯа. Моддаи. мувофиқи мат. XXXV байналмилаӣ stud. илмӣ-амалӣ конф. № 24(35). URL: [https://sibac.info/archive/meghdis/24\(35\).pdf](https://sibac.info/archive/meghdis/24(35).pdf) (санаи дастрасӣ: 05/20/2018).

Насридинов Т.Н.
муаллими калони кафедраи
забонҳои ДДТТ

**ИСТИФОДАИ УСУЛҲОИ МУОСИР ОИД БА ТАЪЛИМИ ЗАМОНҲОИ
НОМУАЙЯН ДАР ДАРСҲОИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ**
(барои донишҷуёни зинаи оғозӣ)

Ма қола таълими амали тақроршаванда ё доимиро дар мисоли як дарси таълими дар гурӯҳҳои зинаи оғозӣ (English for Beginners) баррасӣ менамояд. Қайд мегардад, ки он донишҷуёни маҳз ягон ихтисос, факултет ё курсро дар назар надорад. Он чун асос танҳо дониши англисдонии донишҷӯи - зинаи оғозиро (Beginner) ба эътибор гирифта, навишта шудааст.

Тазаккур меравад, ки азбаски донишҷуёни ин зина заминай фарогирии забони англисиро надоранд ё ин ки таҳқусиашон заиф аст, дар аввал қолаби феълҳои *to do* ва *to be* чун асос баррасӣ шудааст. Ин ба он хотир аст, ки феълҳои мазкур заминай омӯзиши замони номуайян ҳастанд. Дар мақола роҳу усулҳои шавқовар ва замонавии омӯзиши замонҳои номуайяни феъли англисӣ нишон дода шудааст, ки ба омӯзгорон дар таълими ин мавзӯй қӯмак менамояд.

Вожаҳои калидӣ: замон, номуайян, зина, оғозӣ, усул, равиш, таълим

Насридинов Т.Н.
старший преподаватель кафедры языков ТГУК

**ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ О ПРЕПОДАВАНИИ
АНГЛИЙСКИХ НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ ВРЕМЕН
(для начинающих)**

В статье рассматривается преподавание повторяющихся и привычных действий на примере одного академического урока для начинающих на основе достижений современных методов преподавания английского языка. Отмечается, что статья не имеет ввиду учащихся каких-то специальностей, факультетов или академических курсов. Она учитывает только уровень знания английского языка у учащихся, т.е. уровень начинающих.

По мнению автора, поскольку учащиеся этого уровня не имеют базового знания английского языка или имеют низкий уровень, используются глаголы «делать» и «быть» в качестве основы преподавания этой временной формы. Именно с этой целью данные глаголы являются основами обучения неопределенным временам.

Ключевые слова: время, неопределенный, уровень, начинающий, метод, подход, преподавание

Nasriddinov T.
Senior Lecturer, Department of Languages, TSUC

**USING INTERACTIVE METHODS ON TEACHING ENGLISH INDEFINITE
TENSES
(FOR BEGINNERS)**

The paper deals with teaching repeated and habitual actions in the example of one academic lesson for beginners based on achievements of modern methods of teaching of English language. It does not mean students of any specialties, faculties or academic years of 1, 2 or 3. It takes into account just the level of English of knowledge of the learners, the Beginners level.

As the learners of this level do not have English background or have poor background, the paper applies the models of “to do” and “to be” verbs as a basis. It is for the purpose that these verbs are the starting point of learning indefinite tenses.

Key words: tense, indefinite, level, beginner, method, approach, teaching

Таълими забонҳои хориҷӣ, аз ҷумла, забони англисӣ, дар вазъияти имрӯзai тара қиёти и қтисодӣ, иҷтимоӣ, рушди таълиму тарбия ва воридшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба бозори байналмилаллии таҳсилот рӯз то рӯз муҳимияти бештар пайдо намуда, барои кормандони соҳаи илму маорифи кишвар, бавижа омӯзгорони забонҳои хориҷӣ талаботи нав ба нав ва ҷиддиро ба миён оварда истодааст.

Бинобар он, масъалаҳои марбут ба таълиму омӯзиши забонҳои хориҷӣ, аз ҷумла забони англисӣ, мавриди аҳамияти ҷиддии ҳукumat ва роҳбарияти кишвар гардида, ҳатто дар ҷандин баромадҳои сарвари кишвар, муҳтарам Э. Раҳмон махсус таъкид карда шудааст. Аз аввали солҳои дуҳазорум таваҷҷӯҳи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон билҳоса, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ басо афзуд, зоро дар даврони соҳибиsti қлол гардидани Ватанамон, аз ҷониби зиёда аз 150 давлати ҷаҳон эътироф шудани он ва бар қарор шудани муносибатҳои сиёсӣ, и қтисодӣ, тиҷоратӣ ва мадании кишварамон ба мамлакатҳои муҳталифи пешрафта, инчунин раванди ҷаҳонишавӣ та қозо намуд, ки ҳарҷӣ бештар аҳолии диёрамон забони му қтадиртари ни муоширати байналмиллалӣ – англисиро омӯзанд. Вобаста ба ин моҳи апрели соли 2003 фармони Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти кишвар ва моҳи декабри ҳамон сол Қарори Ҳукумати Ҷумҳурӣ роҷеъ ба ҷораҳои такомули таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ ба тасвив расиданд. Зимнан, дар ин ҷода як қатор ҷораҳои ташкилӣ, таълимиӣ ва илмиӣ ба сомон расонида шуда, таваҷҷӯҳи сокинони Ватанамон ба омӯзиши забони англисӣ хеле афзуд, таълими он дар макотиби миёнаву олӣ ва кӯдакистонҳо ҷорӣ карда шуд, китобҳои дарсӣ, дастурҳои таълимиӣ ва аз ҳама муҳимаш омӯзгорони соҳибкасб тайёр карда шуданд. Барои иҷрои боз ҳам пурсамару натиҷабаҳши он супоришот тадқиқу омӯзиши низом ва ҳодисаҳои забони англисӣ аҳамияти илмиву маърифатӣ ва таълимидоранд.

Ма қолаи мазкур як саҳми кучаке ҷиҳати иҷрои ин амру супоришоти раҳбарияти кишвар дар ҷодаи тадқиқу омӯзиш ва таълими забони англисӣ буда, ба яке аз масъалаҳои муҳими илмиву назарии усули таълими забони англисӣ, ки ба категорияҳои замон ва намуди феъл иртибот дорад, роҳҳову усуљои таълими амали тақроршавандаву доимӣ дар забони англисӣ, баҳшида шудааст.

Ифодаи амал дар забон бо истилоҳи феъл аст. Амал аз нигоҳи забон дорои ҳусусиятҳои муҳталиф аст, ки онро аз дигар ҷузъиёти ҳастиву олами фарогирандаи инсон фарқ менамояд. Масалан:

- амал аз ҷониби касе ё ҷиҳози иҷро мешавад ва он нисбият ба миқдор дорад;
- амал дар ягон вақте ё нуқтаи вақте воқеъ мешавад;
- амал дар ягон намуде ё дар ҳудуди вақте ҷараён мегирад;
- амал ба тарзу тарикате сурат мегирад;
- амал нисбият ба воқеяят дорад.

Ин ҳусусиятҳои амалро дар забоншиносӣ бо истилоҳи категорияҳои феъл номбар мекунанд. Гарчанде намуду вақти амал аз ҳусусиятҳои алоҳидай амаланд, ба ҳар ҳол намуди давомдор ё мутлақ, тақрор ва ё доимӣ доштани амал дар партав ё дар нисбати вақте равшан карда мешавад. Бинобар он, ин ду ҳусусияти амал ба ҳам хеле робитаи ногусастаний доранд. Аммо афкори олимон дар ин мавриди гуногун аст. Вобаста ба ин гуфтаҳо тазаккур намудани андешаҳои олими рус М. Блох, ва олими тоҷик К. Усмонов, дар мавриди вобастагӣ ва тафриқаи намуду вақти амал ба фаҳмиши ин масъала равшанӣ мебахшад. Ба ақидаи олими рус М.Я. Блох (1, 238) тари қи ҷараёни амал ба вақти иҷрои он новобаста аст. Ин ақидаи ӯро олими тоҷик К. Усмонов (2, 91) дастгирӣ намуда, ибрози назар намудааст, ки андешаи ҷудонопазир будани маъноҳои замонӣ ва ҳудудии амал дар забони англисӣ ғалат аст, зоро майнои тақрорёбиву доимияти амал,

ки тавассути шаклҳои номуайян (indefinite) ифода мегардад, дар ҳар се замони феълӣ ба назар мерасад.

Ин назарияҳо ва дигар ихтилофи андешаҳоро ба эътибор гирифта, барои баррасии таълиму омӯзиши замонҳои гуруҳи номуайян қӯшиш карда шуда шудааст, ки сарчашмаҳои муҳталифи нашри ватанӣ, шуравӣ ва хориҷӣ дар ҷодаи таълими забони англисӣ омӯхта шуда, муаммоҳои марбути мавзӯи мазкур ҳарчи беҳтар ва пурратар инъикос гарданд.

Мубрамияти мавзӯи ма қолаи мазкур ғайр аз гуфтаҳои болой боз дар он аст, ки он таълими замонҳои гурӯҳи номуайянро вобаста ба талаботи муосири таълими зинавии забони англисӣ баррасӣ менамояд. Имрӯзҳо низоми зинавии таълими забони хориҷӣ дар тамоми дунё чун як усули пурсамар васеъ паҳн шуда дар қишивари мо низ ин равишро дар бაъзе марказҳои забономӯзӣ ба роҳ мондаанд.

Ма қсади ма қола аз он иборат аст, ки дастовардҳои усулҳои муосири зинавии таълими забони англисиро омӯхта, таълими амали тақроршавандӣ ё доимиро дар мисоли як дарс дар гурӯҳҳои зинаи оғозӣ (*English for Beginners*) баррасӣ намояд. Он донишҷуёни ягон ихтинос, факултет ё курсеро дар назар надорад, балки чун асос танҳо дониши забони англисии донишҷӯ-зинаи оғозиро (*Beginner*) ба эътибор гирифта, навишта шудааст.

Азбаски донишҷуёни ин зина заманаи забони англисӣ надоранд ё ин ки заманаашон заиф аст, дар аввал қолаби феълҳои *to do* ва *to be*-ро дар намуди зерин овардан лозим аст: *to do – does; to be- was, were*. Ин феълҳо заманаи омузиши замони номуайян ҳастанд. Аммо то ин лаҳза дар таҳтани синф бояд ҷонишинҳо омӯзонида шуда бошанд, вагарна ва қти пур қимати омӯзгор барои таълим бисёртар сарф мешавад. Чун яке аз роҳҳои осон метавон аз имову ишора ва расмҳо истифода бурд, то ки дониши грамматикий пайдо ё тақрор карда шавад. Одатан истифодай ҷонишини ифодакунандай ҷинси мардона (*he*) ва занона (*she*) омехта карда мешаванд. Барои ин ба худ нишон дода ё ишора карда, *I am. You are (singular). He/she/it is. We are. You are. They are (plurals)* гуфтан лозим. Шакли муҳтасари онро *I'm. You're. He's. She's. It's. You're. We're. They're.* низ бояд нишон дод. Баъдан дар таҳтани танҳо номи худ, танҳо номро нависта, аз донишҷӯён пурсидан лозим *What's my name?* Ва тақроран *What is my name?* Ҷавобҳои зиёди зеринро гирифтан мумкин: *Aisha/You are Aisha/You're Aisha/Your name is Aisha/Mrs.Aisha/Teacher Aisha etc.* Ин тари қ, аз ҳама донишҷӯён номашон пурсида мешавад. Дар ин ҷараён ба ҳар тараф ҳаракат карда, имову ишораҳоро истифода бояд бурд, то ҳаваси (мотиватсия) донишҷӯён ангехта шавад. Таъкид кунед, ки танҳо номашонро гӯянд басанд аст, ки ин ҳамдигарро ошнотар ва дӯст мегардонад. Баъдан насабро низ ҳамроҳ кардан мумкин аст. Насабатонро дар таҳтани нависед – *Ahmadzada*. Акнун жумлаи пурраро тақрор бояд намуд: *My name is Aisha Ahmadzada*. Таъкид бояд намуд, ки ин намуди ному наасаб вобаста ба меъёрҳои забони англисӣ аст, зеро маданияти ҳал қҳо гуногун аст. Масалан, дар Ҷопон аввал наасабу баъд ном меояд – *Ahmadzada Aisha*. Ин маш қ бо донишҷӯён борҳо тақрор карда шавад. *What's my name?* Инро низ тақрор бояд намуд.

What's his name? What's her name? Ин саволҳоро донишҷӯён тақрор ба тақрор байнӣ ҳам маш қ мекунанд ва баъдан аз онҳо пурсида мешавад, ки ба омӯзгор номҳои шунидаашонро гӯянд. Ин шав қовару дар ҳа қи қат амалий-коммуникативӣ буда, ҳамаро ба ҳаракат меорад. Оё онҳо он одамонеро, ки бо онҳо шинос шудаан метавонанд муаррифӣ кунанд? Ин лаҳза метавон инро тафтиш кард ва мувофи қи зарурат боз маш қ кард. Ба он мутмаин шудан лозим нест, ки ин зинаро донишҷӯён хеле тезу осон аз худ карда шудаанд, чунки каме баътар дар дарсхои оянда доим ба мушоҳида расида меистад, ки дарсхои зинаи оғозӣ аз хотири донишҷӯён тез фаромӯш мешудааст.

Аз ин лиҳоз, бо роҳҳои гуногун дониши андӯхтаро мустаҳкам намудан лозим аст. Яке аз ин роҳҳо тақрори маводи омӯхташуда ба таври ҳаттӣ аст. Mash қи даҳонии иҷрошударо бо мисолҳои ҳаттӣ амалий намудан лозим. Бо ин фаҳмиши донишҷӯёнро тафтиш намудан мумкин: *What's his name?* Шакли муҳтасари онро низ бояд дод: *His*

name is... ё He's ... Ба донишчӯён супориш бояд дод, ки бо як овоз ба саволҳо ҷавоб диханд ва ҳамзамон байн давр зада аз баъзе интихобан саволҳоро алоҳида пурсидан лозим.

Аз донишчӯён саволи зеринро оиди қасбу кор пурсидан лозим: *What do I do? What's my job?* Ҷавобро дар тахта барои байтар истифода бурдан навиштан лозим: You are an English teacher. Бигзор маш қро такрор қунанд ва артиклиро маҳсус ба таъкид нишон дихед, агар онро партофта бошанд. Аз ҳар як донишчӯй ин саволро пурсидан даркор: What do you do? Шояд баъзеҳо ҷавоб надиханд ва барои ин луғати заруриро бояд пешниҳод кард ё ки беҳтараш аз расми қасбу корҳои гуногуни қоғазиву наворшуда истифода бурд. Раҳнамой қунед, донишчӯён дуруст ҷавоб диханд ва ҷойҳояшонро дар ин ҷараён иваз карда истед, ки ҳама гурӯҳ кор қунад. Аз донишчӯён саволро пурсед ва ҷавобашонро ба ҳамаашон гӯед. Масалан, метавон ҳамаро пурсида истода, яке аз онҳоро маҳсус қайд карда, аз ҳама пурсид: *What does Michael do?* Ҷавоб: *He's an artist.* Дар ин ҷараён истифодаи артикли *a* ва *an*-ро маш қ намудан лозим.

Сипас, саволи зеринро пурсед: *Where do I live?* Аз имову ишора ё расм истифода карда, суроғай ҳонаатонро нишон дихед. Шояд донишчӯён онро надонанд. Аммо ма қсади шумо низ он аст, ки онҳоро водор қунанд саволи зеринро пурсанд: *Where do you live?* Тартиби дурусти гуфтани суроғаро дар тахта нависед: аввалан кӯча, деха/шаҳрак/шаҳр, вилоят, қишинвар. Бигзор донишчӯён инро аз ҳамдигар пурсида маш қ қунанд, ки инро намуди маш қи «миллинг» (*milling activity*) меноманд. Ҷавобҳоро гӯш қунед, ки онҳо оид ба суроғай зисти ҳамдигар ҳабар медиҳанд: *He/she lives in...* Ҳушёр бошед, ки аксаран пешояндро ё намегуянд ё мепартоянд.

Бо такя ба саволи болой метавон оид ба шуғли донишчӯй пурсид: *What do you do in your free time?* Шуғли онҳоро дар тахта нависед. Метавон аз расм ва имову ишора васеъ истифода бурда, равиши дарсро шав қовар кард. Дар ин лаҳза феълҳои *like/do/enjoy* пасиҳам дар фикри онҳо пайдо мешаванд. Ди қ қат бояд дод, ки маҳз дар ин лаҳза феъли *to be* зарур мешавад ва қолабҳои истифодаи онро додан даркор. *My hobby is football. My hobby is jogging. My hobby is dancing etc.* Бигзор донишчӯён инро аз ҳам пурсанд. Ҳушёр бошед, ки барои саволу ҷавоби байни омӯзгор ва донишчӯён ва қти зарурӣ боқӣ монад.

Барои ин саволҳоро дар якҷояй истифода бурда, мустаҳкам намудан, ҳамаи 4 саволро бо ҷавобҳои намунавӣ дар тахта нависед:

1. *What's your name?*
2. *What do you do?*
3. *Where do you live?*
4. *What do you do in your free time?*

Донишчӯёнро якҷояй ва маш қ қунонед. Савол дода, ҷавоб гиред ва баръакс ҷой иваз карда, ба саволи онҳо ҷавоб гуед ва баъзеашонро интихобан бипурсед. Бояд мутмаин шуд, ки донишчӯён 4 саволро фаҳмидаанд ва бехато ҷавоб медиҳанд. То он дарашае, ки лозим аст маш қу такрор идома дихед. Ба онҳо ҷавобҳо дода истода, тавассути мисолҳои дар тахта навишта, ҳатоҳояшонро дар сари вакт ислоҳ намоед.

Донишчӯён бояд акнун бо ҳамдигар шинос шаванд. Лаҳзаэро бо имову ишора фаҳмонед: «тасаввур қунед, ки якумин бор дар як шабнишинии шиносоӣ ҳастед. Дар он бо ҳамаи ҳамсаба қонатон суҳбат карданатон лозим аст». Омӯзгор дар ин ҷараён байни донишчӯён давр зада истода, назорат ва агар лозим шавад қӯмак менамояд, ҳатоиҳоро қайд ё ислоҳ меқунад. Бояд асосан ба равонии нутқ ди қ қат дод, на ин ки ба дуруст сухан гуфтан. Қӯшиш қунед дар ин марҳила донишчӯён озод бошанд, озодона ба ҳам муошират қунанд, садди сухан гуфтан ё ҳарф задани онҳо нашавед, танҳо истисно ҳамон вақт аст, ки ҳатоӣ хеле ҷиддӣ бошад. Боз як маротиба ҳатоиву мисолҳо дар тахта оварда шуда, баъд донишчӯён муста қилона бо истифодаи 4 саволи омӯхтаву маш қ кардаашон дар синф шинос мешаванд: *Hello. My name is... I'm ... a/an... I live in My hobby is*

Таъкид карда мешавад, ки равон сухан гуфтан меҳвари асосӣ бошад, на бехато

гуфтан. Чунки ин барои гурӯхи оғозӣ як қадами бузург ва дастоварди назаррас аст.

Интихобан аз донишҷӯён яке аз 4 саволро пурсед. Вазифаи хонагӣ дода, таъкид кунед, ки дарси оянда бо шиносӣ сар мешавад. Ва қти рафтан дар назди дар истода, аз донишҷӯён ҳангоми баромадан яке аз 4 саволро як ба як пурсед, ки ин ба онҳо эҳсоси боварӣ мебахшад.

Н.Хомский (3, 58) забони модарӣ дар майнаашон ҷойгир аст ва онро барои ҷумлесозӣ истифода мебаранд. Ҳамин тари қ, таълими замон ин таълими грамматикии забони омухташаванда аст. Донишҷӯён онро дар заминаи грамматикии забони модариашон аз ҳуд мекунанд, ки ба ғуфти забоншиноси амрикӣ Ҷар ин ҷараён малакаи забони модарӣ бо забони ҳориҷӣ иртибот пайдо мекунад. Аммо омӯзиш танҳо иртибот додан ба забони ҳориҷӣ нест ва омӯзандагӣ шояд роҳгум мезанад, хато мекунад, оғози нодуруст ё дигар падидоҳои ғайриграмматикӣ намуданаш мумкин. (11, 75) грамматикаро чун воситае мешуморад, ки тавассути он қалимаҳо ба ҳам омада, ҷумлаҳои дуруст месозанд. А. Радфорд (9, 123) бошад, грамматикаро омӯзиши асосҳое медонад, ки эҷод ва ташреҳи қалимаҳо, ибораҳо ва ҷумлаҳоро идора мекунанд. Ба андешаи Д. Кристал (4, 158) грамматикаи таҳлили мунаzzами забон аст. Замон низ ҷузъи ин низом маҳсуб мешавад. Замон бо анҷомаҳо (флексияҳо) созмон мёбад, яъне он тағйир додани шакли феъл бо илова кардан ё илова накардани ягон морфема аст. Ҷар ҷараёни таълим ҳамеша дар хотир бояд дошт, ки замон ва ва қт дар забони англисӣ синоними ҳамдигар нестанд. Истилоҳи замон ба шакли феъл сарукор дорад, на ин ки ба ва қти табии ё доимӣ (5, 50).

Адабиёт:

1. Блох, М.Я. Теоретическая грамматика английского языка./ М.Я. Блох.- М.: «Высшая школа», 1983. С. 283.
2. Усмонов, К. Грамматикаи назарии забони англисӣ./ К.Усмонов.- “Нури маърифат”. Ҳуҷанд. 2009.С.91
3. Chomsky N. Review of Skinner's Verbal Behavior./ N. Chomsky.- Language, 26-58. 1959.
4. Cyrstal ,D. An Encyclopedic Dictionary of Language and Languages. Oxford: Blackwell Publishers. 1992. P.158
5. Graver, B.D. Advanced English Practice. Oxford: Oxford University Press. 1986.P.50
6. Leech, G. and Startvik, J. A Communicative Grammar of English. New York: Longman. 1994.
7. Maris, A., Soars L. and J. New Headway Beginner. Teacher's Book. Oxford: Oxford University Press. P.6-11.
8. Maris, A., Soars L. and J. New Headway Beginner. Student's Book. Oxford: Oxford University Press. P.6-11.
9. Radford, A. Syntax. Cambridge: Cambridge University Press. 2003.P.123
10. Rivers, M. W. Teaching Foreign-Language Skills. Chicago: The University of Chicago Press. 1981.
11. Ur Penny. A Course in Language Teaching: Practice and Theory. Cambridge: Cambridge University Press. 1996. P.75

Турди-аханова И.А.

**кандидат филологических наук, докторант второго года, Национальная академия наук
Таджикистан,**

КОНЦЕПТ « HUMAN - ЧЕЛОВЕК» ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СРАЩЕНИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

В работе рассматриваются средства репрезентации концепта «Человек». Основной лексемой, представляющее данное понятие в английском языке, является «Human - Человек».

Человек определяется как существо, воплощающее высшую стадию развития жизни на земле, обладающее сложно организованным мозгом, сознанием. В своей работе в обществе он представляет собой систему, в которой формируются его жизненные способности, как способный, опытный, культурный человек. Концепт «Human - Человек» относится к полу, значение который имеет когнитивный признак. Человек характеризуется высокоразвитым интеллектом, способностью к творческой, продуктивной деятельности.

Каждый язык старается выразить и описать любые феномены в жизни человека, и естественно, его особенности (внешность, отношение к окружению, состояния физические, психологические и эмоциональные), опираясь на культуру, традиции которые сложились в обществе.

“Концепт - это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт - это то, посредством чего человек рядовой, обычный человек, не “творец культурных ценностей” – сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее”.

Ключевые слова: репрезентация, обладатель, жизненные способности, когнитивный признак, высокоразвитый интеллект, продуктивная деятельность, феномен, сознание человека, культурные ценности.

Турди-аханова И.А.

**номзади илмҳои филологӣ, докторанти соли 2-юми анъанавии Академияи миллии
илемҳои Тоҷикистон**

МАҖЛУМОТИ “ИНСОН” ДАР КОММУНИЯИ ФРАЗЕОЛОГИ ЗАБОНИ АНГЛИСИ

Дар мақола воситаҳои ифодаи мағҳуми «Инсон» баррасӣ шудааст. Лексемаи асосии ифодакунандай ин мағҳум дар забони англисӣ «Human» мебошад.

Шахс ҳамчун мавҷудоте муайян карда мешавад, ки марҳилаи олии инкишофи ҳаёт дар рӯи заминро таҷассум мекунад, майна ва шуури муташаккили мураккаб дорад. Вай дар фаъолияти худ дар ҷамъият системаро ифода мекунад, ки дар он қобилияти даётии у дамчун одами қобилиятнок, ботачриба, меднатдуст ташакқул мейбад. Мағҳуми «Инсон» ба соҳае даҳл дорад, ки маънояш як хусусияти маърифатӣ мебошад. Ба шахс интеллекти баланд инкишоффта ва қобилияти фаъолияти эҷодӣ, истехсолӣ хос аст.

Ҳар як забон қӯшиш мекунад, ки ҳар як падидай ҳаёти инсон ва табиист, ки хислатҳои ўро (зоҳир, муносибат ба муҳити зист, ҳолати ҷисмонӣ, равонӣ ва эмотсионалӣ) дар асоси фарҳангу анъанаҳои дар ҷомеа ташаккулёфта ифода ва тавсиф намояд.

«Мағҳум мисли лаҳтаи фарҳанг дар зеҳни инсон аст; ки дар шакле, ки маданият ба олами равонии одам дохил мешавад. Ва аз тарафи дигар, мағҳум чизест, ки тавассути он шахси оддӣ, як одами оддӣ, на «оффаринандай арзишҳои фарҳангӣ» ба фарҳанг ворид мешавад ва дар баъзе мавриҷо ба он таъсир мерасонад».

Калидвожаҳо: намояндагӣ, соҳиб, қобилиятҳои ҳаётӣ, хислатҳои маърифатӣ, зеҳни баланд инкишофёфта, фаъолияти истеҳсолӣ, падида, шуури инсонӣ, арзишҳои фарҳангӣ.

Turdi-akhanova I.
**candidate of philological sciences, doctoral student of the 2nd year, National academy of
sciences of Tajikistan**

THE CONCEPT OF “HUMAN” IN PHRASEOLOGICAL COMBINATIONS OF THE ENGLISH LANGUAGE

The article examines the means of representing the concept “Human”. The main lexeme representing this concept in the English language is “Human”.

A person is defined as a being who embodies the highest stage of development of life on earth, possessing a complexly organized brain and consciousness. In his work in society, he represents a system in which his life abilities are formed as a capable, experienced, cultured person. The concept “Human” refers to a field whose meaning is a cognitive attribute. A person is characterized by a highly developed intellect and the ability for creative, productive activity.

Each language tries to express and describe any phenomena in a person’s life, and naturally, his characteristics (appearance, attitude to the environment, physical, psychological and emotional states), based on the culture and traditions that have developed in society.

“A concept is like a clot of culture in the human mind; that in the form of which culture enters the mental world of a person. And, on the other hand, a concept is something through which an ordinary person, an ordinary person, not a “creator of cultural values,” himself enters into culture, and in some cases influences it.”

Key words: representation, owner, vital abilities, cognitive trait, highly developed intelligence, productive activity, phenomenon, human consciousness, cultural values.

Каждый язык старается выразить и описать любые феномены в жизни человека, и естественно, его особенности (внешность, отношение к окружению, состояния физические, психологические и эмоциональные), опираясь на культуру, традиции которые сложились в обществе.

«Концепт - это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт - это то, посредством чего человек рядовой, обычный человек, не “творец культурных ценностей” – сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» [Степанов, 1997: 40].

В работе рассматриваются средства репрезентации концепта «Человек» Основной лексемой, представляющее данное понятие в английском языке, является «Human - Человек».

Семантическое явления концепта «Human - Человек» описывается пояснительными толковыми словарями английского языка и материалы из художественных произведений и Национального корпуса английского языка (BNC), где рассматривается структура понятия «Человек» и синонимов этой лексемы на различных текстах и художественных произведениях. Анализ языкового материала показывает, что всеми словарями выделяются следующее значение понятия «Human - Человек» в английском языке:

Англо-русский словарь под редакцией А. Мюллера даёт следующую дефиницию слову «Human - Человек»:

Human adj. (прилагательное) человеческий, людской в своём первом значении, the human race - человеческий род, во втором значении свойственный человеку it's human to err - человеку свойственно ошибаться, синонимами являются: humane noun (существительное) человек, смертный, human beings люди, human kind человеческий род.

Humane adj. (прилагательное) гуманный, человечный, синонимами являются: benign, charitable, compassionate, human, humanitarian, philanthropic, sympathetic. Антонимами

являются: cruel, hardhearted, parsimonious, selfish, unkind. Humane Society общество спасение утопающих, humaneness доброта, человечность, humanism гуманизм, humanist гуманист, специалист в области гуманитарных наук, humanistic гуманистический, humanitarian гуманист, гуманный, гуманитарный; humanity человечество, человеческая природа, человеколюбие, гуманность, человечность, людская масса, толпа, (the humanities) гуманитарные науки, (the humanities) классические языки; классическая литература syn: mankind; humanize v.(глагол) очеловечивать, смягчать, облагораживать, становиться гуманным, humankind человечество syn: mankind; humanly adv. по-человечески; с человеческой точки зрения, в пределах человеческих сил, all that is humanly possible - все, что в человеческих силах [Мюллер, 1995, 898]

The «Oxford Encyclopedic English Dictionary» под редакцией Joyce M. Hawkins and Robert Allen (Clarendon Press, Oxford 1991) даёт следующую интерпретацию слова «Human - Человек»: human

1. adj. relating 1.to or characteristic of humankind the human body the complex nature of the human mind;

(связано с человечеством или характерно для него, с человеческим телом, со сложной природой человеческого разума)

2.of or characteristic of people as opposed to God or animals or machines, especially in being susceptible to weaknesses they are only human and therefore mistakes do occur the risk of human error; showing the better qualities of humankind, such as kindness the human side of politics is getting stronger;

(или характеристика людей в отличие от Бога, животных или машин, особенно в том, что они подвержены слабостям, они всего лишь люди, так как человеку свойственно ошибаться, демонстрируя лучшие качества человечества, такие как доброта, человеческая сторона политики становится сильнее)

3.of or belonging to the genus Homo, a human being; (принадлежащие к роду Homo)

4. Derivatives: humanness. (Производные: гуманность)

5. Origin: late Middle English humaine, from Old French humain(e), from Latin humanus, from homo 'man, human being'. The present spelling became usual in the 18th cent.; compare with humane.

Происхождение: поздне - среднеанглийское humaine, от старофранцузского humain(e), от латинского humanus, от homo "человек, человеческое существо". Современное написание стало обычным в XVIII в. [ОЕД, 1991, 693]

Словарь «Dictionary of synonyms and antonyms» (Синонимов и антонимов английского языка) Джозефа Девлина [Девлин, 2005, 253] определяет следующие атрибутивные сочетания к лексеме «Human - Человек»:

Джозеф Девлин. Словарь синонимов и антонимов английского языка. – Москва: - Центрполиграф.- 2005.-235с.

humane — kind, benevolent, sympathetic, merciful, pitying, compassionate, kind- hearted, human, tender-hearted, forgiving, gracious, charitable, benignant, gentle, clement, benign, indulgent, lenient.

Антонимами являются: barbarous, atrocious, uncivilized, savage, pitiless, inhuman, cruel, brutal, merciless, barbaric, barbarian, rude, uncouth, untamed, ferocious, brutish, wild, fierce, murderous, unmerciful.

Англо - русский словарь под редакцией В. Д. Аракина [АРС, 2006, 559] определяет следующие синонимы: human being, person, individual, man, actor, someone, subject, people;

Аракин В. Д., Выгодская З. С. Ильина Н. Н. Англо-Русский словарь.- Москва.- Русский язык.- Медиа.- 2006,- 870с

В национальных корпусах мы нашли следующие примеры на лексемы, входящие в поле «Human - Человек» в английском языке и их переводы на русский язык:

Лексема «Human - Человек» имеет 6 287 вхождений, обнаружено в 1189 предложений, найдено в 1 014 документах.

1."I'm talking about the great deed that will make you world - famous, and give you happiness beyond human measure."

(— Я говорю о великом подвиге, который прославит тебя на весь мир, а ты будешь безмерно счастлив, больше, чем любой другой человек на свете).

Рассмотренный пример, показывает, что человек - один из видов животного царства с высокоразвитым мозгом, который требует уважения к окружающим его людям. Существо, способное совершить подвиг. Это действие, которое человек совершает для того, чтобы помочь другому человеку. Когнитивной особенностью концепта является разумное существо и существо, обладающее духом, то есть сознанием.

2. And take it from me, somebody who has had 16 years of human resource experience, that the Joneses are perfectly nice, normal, everyday people.

(И поверь мне, человеку с 16-летним опытом работы с персоналом, что Джонсы — просто очень приятные, нормальные, обычные люди).

В приведенном примере человек определяется как существо, воплощающее высшую стадию развития жизни на земле, обладающее сложно организованным мозгом, сознанием. В своей работе в обществе он представляет собой систему, в которой формируются его жизненные способности, как способный, опытный, культурный человек. Концепт «Human - Человек» относится к полю, значение которого имеет когнитивный признак. Человек характеризуется высокоразвитым интеллектом, способностью к творческой, продуктивной деятельности.

3. Animals played key roles in many creation myths. They were viewed as equals by the humans.

(Животные сыграли ключевую роль в создании мифов. Люди смотрели на них как на равных)

Изученный материал по корпусу выявляет когнитивные признаки данного концепта - человек это биосоциальное существо, генетически связанное с другими формами жизни, человеческое существо (обычно в шутливой форме или при противопоставлении животным).

4. Today's understanding of Earth's climate and the human - induced component of climate change is the result of extremely difficult scientific work involving many thousands of scientists in all parts of the world.

(Сегодняшнее понимание климата Земли и того воздействия, которое оказывает на него человек, является результатом крайне сложной научной работы многих тысяч учёных по всему миру).

При исследовании понятия «Human-Человек» основополагающими являются представления о творце своей истории. Человек как субъект - это высшая целостность всех его сложных и противоречивых свойств, которая формируется в ходе исторического и индивидуального развития.

Для выявления когнитивных признаков синонимов лексемы «Human - Человек» обратимся к словарным дефинициям. В словаре Oxford Dictionary of English даётся следующее значение концепта «Human being»:

«Human being» noun a man, woman, or child of the species Homo sapiens, distinguished from other animals by superior mental development, power of articulate speech, and capable of producing and using tools.

(мужчина, женщина или ребенок рода Homo sapiens, отличающийся от других животных превосходным умственным развитием, способностью к членораздельной речи и способный производить и использовать орудия труда); human being человек, человеческое существо (представитель рода "человек") синонимом является: human

Лексема human being имеет в корпусе 213 вхождений и обнаружено в 102.документах. В примерах на русский язык переведено как «человеческий род».

5."But now that I know you are a human being," he would say, "I can take the trouble to explain myself.

— Но теперь, когда я убедился, что вы настоящий человек, — говорил он, — теперь я попытаюсь вам кое-что объяснить.

В пояснение следует сказать, семантическая особенность данного концепта заключается в том, что современный человек принадлежит к роду Homo (человек) и к виду sapiens (разумный) и рассматривается как разумное существо и человеческий род.

6. Concern for the human being, both as an individual and as a member of a social group, stood at the heart of social development.

(В центре любого процесса социального развития находится человек, как индивидуум и как член общества).

При анализе концепта «Human being» в качестве основополагающих выступают понятия человек как индивид как биологическое существо, представитель биологического вида Homo sapiens. В этом плане он представляет собой биологическую основу личностных и профессиональных качеств человека.

Лексема «Person» - natural or legal, a subject with property and other civil rights and obligations лицо (физическое или юридическое, субъект, обладающий имущественными и другими гражданскими правами и обязанностями). Лексема person, grantor – лицо. Это слово многозначно и используется в следующих значениях: face часть головы человека; features черты лица; to change countenance перемениться в лице; to know sb by sight знать кого-л. в лицо; official должностное лицо; clergyman духовное лицо; juridical person юридическое лицо; the right side лицевая сторона;

person лицо - грамматическая категория, выражающая отношения участников описываемой ситуации и участников речевого акта (говорящего и слушающего), in the face of danger перед лицом опасности; face to face лицом к лицу;

грамматическая категория, показывающая отношение действия к говорящему и выражаемая изменением глаголов в соответствующих формах спряжения, а также особой группой местоимений: first person первое лицо; характерный облик кого – л., чего-л., отличающий его от аналогичных предметов, явлений. Отличительная черта, особенность, составляющая сущность кого - л, чего-л., отчетливо проявляющиеся черты каких-л. грядущих, наступающих явлений жизни.

Лексема «Person» в корпусе имеет 741 вхождений и найдено 365 документах, на русский язык переводится как «лицо».

6. Helen's mother sat with folded hands, looking from one of us to the other with an expression of great patience, but I thought I detected a flush of excitement in her face.

(Мать Элен между тем сидела, сложив руки и глядя на нас с величайшим терпением, но мне показалось, что ее лицо чуть разгорелось от волнения).

В данном примере концепт «face» имеет значение часть головы человека, т.е. лицо.

7. Possibly there is some mistake. I heard through a second person that Professor Presbury of Camford had need of my services.

(Возможно, произошла какая-то ошибка, но мне передали через третье лицо, что профессор Пресбери из Кэмфорда нуждается в моих услугах).

Исследуемый пример показывает, что лексема " person " - это субъект с отличительным признаком, существо, в котором отчетливо проявляются черты будущих, жизненных явлений.

Лексема Individual индивидуум, каждый. 1.самостоятельно существующий живой организм, особь, индивид. 2. Человек как отдельная личность в среде других людей.

Лексема «Individual» в корпусе имеет 16 вхождений и найдено 123 предложений. В русских примерах переводится как индивид.

8. Any individual is free to join an association. (Любой индивидуум может вступать в то или иное объединение).

9. And on the other hand society exercises pressure on the individual by religious, moral and legal sanctions, sometimes with the object of quickening, and sometimes with that of retarding, the growth of population.

(А с другой стороны, общество оказывает на индивидуума давление религиозными, нравственными и правовыми предписаниями, иногда с целью ускорения, а иногда и с целью замедления роста населения).

В пояснении следует сказать, что человек как природное существо выступает как неидеальное существо, обладающее слабостями, существо, находящееся в подчинении.

Лексема «man» человек, мужчина, fat man толстый человек, straight man честный человек, простак, wise man мудрый человек, grown man взрослый человек;

представитель какой-л. профессии, мужчина, man of law адвокат, юрист, postman почтальон, обладатель определённых качеств, мужчина - man of ideas - man of character;

мужчина, divorced man — разведённый мужчина, single man — одинокий, неженатый мужчина;

Лексема «man» в корпусе имеет 739 вхождений и найдено 284 документах. В русских примерах переводится как мужчина.

10. A man and a woman were far below on a roof space to the southward enjoying the freshness of the morning air.

(Внизу, на городской кровле, стояли мужчина и женщина, наслаждаясь свежестью утреннего воздуха)

Анализируемый пример раскрывает человека как обладателя характеристик субъекта социально-исторической деятельности.

11. They develop and elaborate themselves as scarcely any man would ever do.

(Они ухаживают за собой и украшают себя, как, вероятно, не смог бы ни один мужчина на свете).

В данных примерах человек понимается как существо, обладающее индивидуальностью.

Концепт “Man” в произведении Шекспира и в поэтике имеет широкое употребление:

Hamlet. ... What is a man,
If his chief good and market of his time
Be but to sleep and feed? a beast, no more
Sure, He that made us with such large discourse.
Looking before and after, gave us not
That capability and godlike reason
To fust in us unusd... (W. Shake speare,Hamlet)

Гамлет. ...Что человек, когда он занят только
Сном и едой? Животное, не больше.
Тот, кто нас создал с мыслью столь обширной,
Глядящей и вперед и вспять, вложил в нас
Не для того богоподобный разум,
Чтоб праздно плесневел он...(перевод М. Лозинского)
[шекспировское выражение]

Лексема “Man” приведенная в приведенных выше примерах, показывает, что характерными чертами этого понятия является существо, обладающее сознанием. Понятие, включающее в себя признаки, отличающие человека как биологический вид от видов других живых существ. Человек отличается от животного тем, что он разумен. У. Шекспир в своем произведении сравнивает человека с животными.

Лексема «actor» - актёр, деятель, личность, субъект, действующее лицо; профессиональный исполнитель ролей в театральных спектаклях, кинофильмах; тот, кто, искусно притворяясь, старается казаться не таким, каков в действительности;

скрывает истинные чувства, настроение, отношение к кому - либо или к чему – либо; притворщик, лицедей, артист. Синонимами слова являются social actor, individual , person , human being.

Лексема «actor» обнаружена в 213 вхождений. Этот концепт относится к полу, имеющий семантический признак. В русских примерах переводится как актёр, деятель.

12. There was a waste of empty seats, then, and at the back a group of solid, prosperous, scowling burghers, with a leonine man who was an actor, a congressman, or a popular clergyman.

(Затем пустые ряды, а дальше, в глубине зала, группа солидных, состоятельных и злобно ощерившихся горожан во главе с величественного вида мужчиной - либо актером, либо конгрессменом, либо популярным проповедником).

Семантический признак этого слова - существо, которое раскрывает себя в проявлении своих потребностей в процессе жизнедеятельности. Активный человек.

13."I think," answered Inez, "that you must copy the example of that wonderful actor, the Senor Peter, and play a part as well as you saw him do, or even better, if possible."

Я думаю, – продолжала Инесса, – что вы должны последовать примеру изумительного актера, сеньора Питера, и сыграть свою роль так же хорошо, как сыграл ее он, или даже лучше, если сумеете.

Проанализированный пример показывает, что по своей природе человек является уникальным целостным биосоциальным существом, которое, унаследовав биологические механизмы жизнедеятельности от своих эволюционных предков, приобрело социальный статус феномена, т.е. биологического существа.

Лексема «Someone» - неизвестно какой человек, некто. Кто-то тебе звонил утром. Кто-то из почитателей прислал цветы. Перед дорогой все присели: кто-то на стулья, кто-то на чемоданы (без указания, кто именно);

какой-л. человек, безразлично кто, кто-нибудь. Кто-то должен взять на себя ответственность, кто-то someone, somebody кто – то, некий человек, некое существо, некто;

Местоимение someone относится только к людям, someone употребляется как существительное в контекстах, в которых возможно употребление местоимения some . Someone took my book — Кто-то взял мою книгу.

Лексема «Someone» имеет 961 вхождений, в 492 документах. В русских примерах переводится как кто-то, кто-нибудь

14. All of a sudden the lightning let go a perfect sluice of white glare, and somebody sings out: «By the living jingo, here's the bag of gold on his breast!»

Вдруг молния залила все ярко - белым светом, и кто - то крикнул:

- Ей-богу, вот он, мешок с золотом, у него на груди!

Выявленный когнитивный признак: существо, обладающее связной речью.

15. Then I realized that it was as if I were looking at them through a glass window while somebody was throwing water on the glass.

(Затем я осознал, что было так, словно я гляжу на них через оконное стекло, в то время, как кто-то поливает стекло водой).

Семантическое значение этого контекста является человек деятельный.

Subject - 1. субъект, человек 2. подданный, гражданин subject of the crown — подданный какого-л. королевства 3. субъект logical subject — логический субъект 4. вассал 5. подчинённый, находящийся в подчинении. 6. подлежащее - complex subject - compound subject - grammatical subject Gram: -Complex subject Empty subject: "it" and "there" 7. сцена, сюжет (которые разыгрываются) 8. предмет собственности 9. дело, занятие, сфера профессиональных интересов.

Лексема «Subject» имеет 126 вхождений и найдено в 214 документах.

16. If the person is really hypnotized, you won't be able to push the arm down; regardless of the force applied-even if the subject is a physically weak person.

(Если человек загипнотизирован по-настоящему, вы не сможете опустить его руку вниз, какую бы силу ни прилагали — даже если субъект является физически слабым человеком).

Когнитивный признак: социально подчиненное существо

17. The term “party” will refer to any subject from following list: user, mobile operator, aggregator, service provider, content provider, applications provider, while the term “parties” will refer to any combinations thereof.

(Под термином «участник» будем понимать любой субъект из следующего списка: абонент, оператор мобильной связи, агрегатор, сервис-провайдер, контент-провайдер, провайдер приложений, а под термином «участники» - любую их совокупность).

Когнитивный признак: носители некой социальной нормы.

“People - Люди” совокупность многих или нескольких лиц, лица, принадлежащие к какой-л. среде и характеризующиеся наличием каких-л. общих признаков; при обозначении неопределенного действующего лица; лица, используемые в каком-л. деле;

Лексема «People» был найден в 952 документах, имеет 4 472 вхождения. В русских примерах переводится как люди, народ.

18. Such people are always of limited intelligence, for they are always ready to display all that is precious in their hearts to every newcomer.

(Такие люди всегда ограничены, ибо готовы выложить из сердца всё самое драгоценное пред первым встречным)

Когнитивный признак: идеальные существа, обладающие положительными качествами.

Следовательно, в понятийную составляющую концепта “Human - Человек” входит понятие, которое относится не к отдельно взятому человеку, а ко всему человеческому роду. Богатство языка определяется не только богатством словарного запаса и грамматическими возможностями, но и богатством концептуального мира, концепт сферой, в которой, формируется национальная языковая личность.

Проведенный анализ по материалам национального корпуса английского языка, наглядно выявляет структуру исследуемого концепта в английском языке, и выделяет ядро данного концепта, ближнюю и дальнююю периферию. Ядром концепта “Human - Человек” в английском языке являются лексемы “Human - Человек”.

Ближнюю и дальнююю периферию составляют лексемы: human being, person, individual, man, actor, someone, people.

Ближняя периферия: human being, person, man, actor, someone, people.

Дальняя периферия: individual, subject

Частотность употребления синонимического ряда лексемы “Human - Человек” в английском языке на материале данных Национального корпуса английского языка.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Степанов Ю.С. Альтернативный мир, Дискурс, Факт и принцип Причинности // Язык и наука конца 20 века: Сб. статей. М.: Рос.гос. гуманит. ун-т, 1995. С. 35-73.
2. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М.: Школа «Языки русской культуры», 1997. 824 с.
3. Степанов Ю.С. Характеры народов в зеркале их собственных языков (Юбилейные заметки к 70-летию факультета иностранных языков Харьковского национального университета) // В.Н. Каразша. № 471. 2000. С. 250-254.
4. Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English A. S Hornby Eighth edition. - p1130 1820c
5. Кунин А. В. Англо - русский фразеологический словарь/Лит. ред. М. Д. Литвинова.- 4-е изд., перераб. и доп.- М. Рус. яз., 1984 - 944 с.
6. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов / Марузо Ж.- М.: Издательство иностранной литературы, 1960. - 436 с.
7. Краткий словарь когнитивных терминов / Под Кубрякова Е. Краткий словарь когнитивных терминов/ Издательство Московского государственного университета Москва, 1996. 245 с.
8. Кубрякова Е. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира /Рос.академия наук. Ин-т языкоznания. - М.: Языки славянской культуры, 2004. - 560 с. - (Язык. Семиотика. Культура)
9. Foris, 1981. Croft W. Some contributions of typology to cognitive linguistics and vice versa. In: Cognitive Linguistics... (см. №8), p.p. 61-94.
10. George A. Miller & Philip N. Johnson-Laird Language and perception. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. Pp. VIII + 760.

**Гафурова Ч.М.
муаллими қалони кафедраи забонҳои ДДТТ**

ВАЗЪИ ФАРҲАНГ ВА РУШДИ ЗАБОНИ ФОРСИИ ТОЧИКӢ ДАР НИМАИ ДУВУМИ АСРИ XVIII ВА АВВАЛИ АСРИ XIX

Мақола ба таҳлили фарҳанг, анъана ва рушди забони тоҷикӣ-форсӣ дар нимаи дуюми асри XVIII ва аввали асри XIX бахшида шудааст.

Хуносагирӣ бар авзoi гуногунпaҳlӯi чомеа, ба баррасии вазъи фарҳангӣ ва адабии он саҳt алоқаманд буда, az қадимулайём ин ду омил боиси муаррифӣ кардани ҷанбаҳои хоси ҳастӣ ва усули зисти мардумони ҳар макону қalamрави хос ба шумор мераftaаст.

Фарҳанг ва адабиёт az дидгоҳи дигар, метавонад муайянкунандai урғу одат ва тарзу равиши зиндагии инсоният ва чомеа бошад, чунон ки ба тариқи ин ду омили танзимгари расмият, урғ ва нишондиҳандai ҳувият, қавме ё миллате метавонад хусусияти фарқкунандai мадании мардумони маҳаллу маконero ба намоиш бигзорад.

Бо вуҷуди ин ҳама, дар нимаи дуюми асри XVIII ва аввали асри XIX санъатҳои ҳаттотӣ, нақошӣ, рассомӣ, саҳрофӣ, кошикорӣ, оҳангарӣ, заргарӣ, сӯзангарӣ, пинадӯзӣ, зардӯзӣ, ҳаётӣ, камонгарӣ, кулолӣ ба мисли инҳо, ки ҳанӯz дар асрҳои пешин ривоҷ ёфта буданд, ба дараҷаи баланди тараққӣ мерасанд. Соҳаҳои мазкури санъату ҳунармандӣ дар байнҳои ҳама табақоти чомеа намояндаҳо доштанд, ки дар байнҳои онҳо суханварон ҳам кам набуданд.

Тавлиди нахҳои абрешиимию паҳтагӣ ва ҳунари боғандагиу ресандагӣ, зардӯзии дастмолу ҷомаҳои гуногунранг Мовароуннаҳро на танҳо дар қalamрави худ, балки берун аз он шуҳратёر гардониданд.

Калидвожаҳо: чомеа, фарҳанг, Мовароуннаҳр, таъриҳ, ҳаттотӣ, Истаравшан, зарбулмасал, рассомӣ, мадраса, заргарӣ, мусиқӣ, ҳувият.

**Гафурова Дж.М.
старший преподаватель кафедры языков ТГУК**

КУЛЬТУРЫ И РАЗВИТИЯ ТАДЖИКСКО-ПЕРСИДСКОГО ЯЗЫКА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ И НАЧАЛЕ XIX ВЕКА

Статья посвящена анализу культуры, традиции и развития таджикско-персидского языка во второй половине XVIII и начале XIX веков.

Вывод о многогранности общества, тесно связанный с рассмотрением его культурной и литературной ситуации, с незапамятных времен эти два фактора приводили к представлению специфических аспектов бытия и образа жизни народов каждого отдельного места и территории.

Культура и язык, с другой точки зрения, могут быть определяющими обычаями и образом жизни человечества и общества, так же как эти два фактора, регулирующие процедуры, обычай и показатель идентичности, народ или нация могут демонстрировать отличительные культурные особенности местных народов.

Несмотря на все это, во второй половине XVIII и начале XIX веков рисование, живопись, кузнецное, ювелирное, рукоделие, вышивка, резьба по дереву, гончарное искусство, как это было развито еще в прежние века, достигают высокой степени развития.

Указанные отрасли декоративно-прикладного искусства имели представителей среди всех слоев общества, среди которых также было немало ораторов. Производство шелковых и хлопковых волокон, ткачество и прядение, вышивка полотенец и разноцветных одежд сделали Мовароуннаҳр популярным не только на своей территории, но и за ее пределами.

Ключевые слова: общество, культура, Мовароуннаҳр, история, каллиграфия,

Истаравшан, пословица, живопись, медресе, ювелирные изделия, музыка, идентичность.

**Gafurova J.M.
senior lecturer at the Department of Languages of TSUK**

CULTURE AND DEVELOPMENT OF THE TAJIK-PERSIAN LANGUAGE IN THE HALF XVIII AND EARLY XIX CENTURY

The article is devoted to the analysis of the culture, tradition and development of the Tajik-Persian language in the second half of the XVIII and early XIX centuries. The conclusion about the versatility of society, closely related to the consideration of its cultural and literary situation, since time immemorial, these two factors have led to the presentation of specific aspects of the existence and lifestyle of the peoples of each individual place and territory. Culture and language, from another point of view, can be the defining customs and way of life of humanity and society, just as these two factors regulating procedures, customs and an indicator of identity, a people or a nation can demonstrate the distinctive cultural characteristics of local peoples.

Despite all this, in the second half of the XVIII and early XIX centuries, calligraphy, drawing, painting, blacksmithing, jewelry, needlework, embroidery, wood carving, pottery, as it was developed in previous centuries, reach a high degree of development. These branches of decorative and applied arts had representatives from all walks of life, among whom there were also many speakers. The production of silk and cotton fibers, weaving and spinning, embroidery of towels and colorful clothes have made Movarounnahr popular not only in its territory, but also abroad.

Keywords: society, culture, Movarounnahr, history, calligraphy, Istaravshan, proverb, painting, madrasah, jewelry, music, identity.

Хулосагирӣ бар авзои гуногунпахӯи чомеа, ба баррасии вазъи фарҳангӣ ва адабии он саҳт алоқаманд буда, аз қадимулайём ин ду омил боиси муаррифӣ кардани ҷанбаҳои хоси ҳастӣ ва усули зисти мардумони ҳар макону қаламрави хос ба шумор меравад.

Фарҳанг ва ҳунар аз дидгоҳи дигар, метавонад муайянқунандай урфу одат ва тарзу равиши зиндагии инсоният ва чомеа бошад, чунон ки ба тариқи ин ду омили танзимгари расмият, урф ва нишондиҳандай ҳувият, қавме ё миллате метавонад хусусияти фарққунандай маданий мардумони маҳаллу маконеро ба намоиш бигзорад.

Агар, фаҳмиши дурусти таърихи чомеа ба ошной бар воқеот, таҳаввулот, дигаргуншавиҳои сиёсиву иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва руҳдодҳои таърихӣ иртибот дошта бошанд, пас, дарёфтани ҳулосаҳои дуруст бар ҳасту буд ва ҳувияти миллии он, метавонад ба омилҳои фарҳангӣ, адабӣ ва пос доштани урфу одат ва расмияти мардумони он алоқамандии ногусастаний дошта бошад, ки асосии бунёди давлати мустақил ва соҳиби мардумони давлатсоз низ бар ин ду рукни тамаддунсоз ва пояи мустаҳками маданий ҳамбастагии қавӣ дорад.

Ба таърихи фарҳангу адаби сарзамини Мовароуннаҳр, баҳусус дар давраи таърихии нимаи дувуми асри XVIII ва аввали асри XIX, назар андозем, маълум мегардад, ки аҷдодони мо аз қадимулайём ба фарҳангӣ ғанию воло бархурдор буда, дар ин давраи пуртажавули сиёсиву иҷтимоӣ низ самтҳои фарҳангиву маданий ва ҳунарии хешро то ҳадди зарурӣ рушду тақвият ва такомул баҳшидаанд. Аз ин чост, ки тадқиқоти илмии таърихи Мовароуннаҳр бо арзёбии дурусти он ва истифодаи эҷодии таҷрибаи ҷамъшуда дар рушди иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангии ин сарзамин аҳамияти муҳим дорад. Аз ин рӯ, имрӯзҳо иқдомоти ҳамаҷонибаи масъалаи муносибати дақиқ ва ҳақиқии таърихӣ ба омӯзиши як қатор масъалаҳои мубрами таърихию адабӣ ва фарҳангии ин сарзамин мавриди назар қарор гирифтааст, ки аз ҳар ҷиҳат муғид ва муҳим мебошад.

Дар даврае, ки ҷамъияти ба вазъияти таназзули иқтисодӣ ва то ҳадди охир фишор

овардану инкор кардани шахсияти инсон афтода, тамоми ҹанбаҳои зиндагиро таассуби динӣ фаро гирифта буд, ба рушди фарҳанг ва ҳунари мардум низ бетаъсир намемонд.

Мардуми оддии заҳматкаш аз имконияти гирифтани савод ва умуман илму адаб маҳрум буданд. Илмҳои дунявӣ бештар характери схоластикӣ гирифта, дар мактабу мадрасаҳо асосан илмҳои динӣ таълим дода мешуданд. Бо вучуди ин, ҳаёти илмӣ дар шаҳрҳо каму беш давом мекард. Дар ин давра як силсила асарҳои таъриҳӣ аз қабили «Таърихи Раҳимхонӣ»-и Муҳаммад Вафои Карминагӣ, «Гулшан-ул-мулук»-и Муҳаммад Яъқуб, «Мунтаҳаб-ут-таворих»-и Муҳаммад Ҳаким таълиф ёфтаанд. Муаллифони ин асарҳо шоҳиди бисёр воқеаҳои он давра буда, дар китобҳояшон маводи гаронбаҳои таърихиеро чой додаанд, ки барои омӯҳтани масъалаҳои гуногуни ҳаёти он давра, аз ҷумла ҹанбаҳои таърихии сиёсиву иҷтимоӣ ва фарҳангиву адабии он метавонанд мусоид бошанд.

Дар шароите, ки мамлакат аз ҷиҳати иқтисодӣ хеле ақиб монда, нуфуз ва эътибори руҳониёни иртиҷоӣ бехад пуркуват мегардид, дар бораи тараққиёти бомуваффақияти ҳаёти илмӣ, фарҳангӣ ва ҳунарии мамлакат ё қаламрав ҷои ҳарф задан ҳам набуд. Ҳусусан, замони ҳукмронии амирони манғитӣ, бавижа давраи зулму истибоди ворисони амир Шоҳмурод аз тирратарин давраҳои таърихии адабиёт, илму фарҳанг ва ҳунарии ҳалқи тоҷик ба шумор мерафт.

Бо вучуди ин ҳама, дар нимаи дуюми асри XVIII ва аввали асри XIX санъатҳои ҳаттотӣ, нақошӣ, рассомӣ, саҳҳофӣ, кошикорӣ, оҳангарӣ, заргарӣ, сӯзангарӣ, пинадӯзӣ, зардӯзӣ, ҳаётӣ, камонгарӣ, кулолӣ ба мисли инҳо, ки ҳанӯз дар асрҳои пешин ривоҷ ёфта буданд, ба дараҷаи баланди тараққӣ мерасанд. Соҳаҳои мазкури санъату ҳунармандӣ дар байни ҳама табақоти ҷомеа намояндаҳо доштанд, ки дар байни онҳо суханварон ҳам кам набуданд.

Тавлиди нахҳои абрешиимию паҳтагӣ ва ҳунари боғандагию ресандагӣ, зардӯзии дастмолу ҷомаҳои гуногунранг Мовароуннаҳро на танҳо дар қаламрави худ, балки берун аз он шуҳратёر гардониданд.

Дар ин сада соҳаи санъати ҳалқи тоҷик баъзе комёбиҳо ва дастовардҳои ҳунарӣ ба мушоҳида мерасанд. Масалан, дар ин давра ду навъи намоишномаҳо - намоишҳои кӯчагии ҳунармандони масҳарабоз, дорбоз ва намоишномаи луҳтакбозон мавҷуд буданд, ки ба тариқи намоиши онҳо ҳунарпешагон кору кирдорҳои нодурустӣ амалдорони давлатӣ, қозиён, рӯҳониёро зери тозиёнаи танқид мегирифтанд.

Дар байни аҳолӣ асбобҳои мусиқӣ най, сурнай, танбӯр, дутор, сетор, ғижжак ва дойраву нагора паҳн шуда буданд. Оҳангозону мутрибон ба воситаи чунин асбобҳои мусиқӣ оҳангҳои муракқаб ванаӯамотро эҷод карда, ҳофизону машҳоқон дар рӯзҳои иду тӯйҳо ҳунари овозхонӣ ва санъати худро ба мардум муаррифӣ менамуданд.

Санъати меъморӣ дар Осиёи Миёна, аз ҷумла Мовароуннаҳр, нисбатан кам тараққӣ карда буд. Алалхусус, дар бобати соҳтмони биноҳои бошукуҳ дар давраи мавриди тадқиқ назар ба асри гузашта хеле поён рафт. «Дар нимаи асри XVIII бинокориҳои азими Бухоро аз ҳаракат бозмонд, гӯё ки мавҷудияти худро қатъ карда бошад: дар шаҳри валангор биное соҳта намешуд. Ҳатто дар лаҳзаҳое, ки аз охирҳои аср кори соҳтмон дубора ба роҳ даромад, тараққиёти он ҳамоно дар савияи нисбатан паст ҷараён мейфт»[10].

Биноҳое, ки аз охири асри XVIII то миёнаҳои асри XIX дар Хева ва баъзе дигар шаҳрҳои хонигарии Хева бо вусъати тамом соҳта шудаанд, аз ҷиҳати меъморию таъриҳӣ гуногунранг ва ҷолибтаранд. Дар ин ҷо қасрҳо, корвонсароӣҳо, дарвозаҳои шаҳр, мадрасаву масcidҳо, мақбара ва манораҳо ба вучуд омада буданд.

Дар хонигарии Ҳӯқанд низ бинокорӣ вусъати зиёде пайдо карда буд. Дар ин давра, дар мавзеъҳои гуногуни ин хонигарӣ бисёр иморатҳои муҳташам: қасрҳо, корвонсароӣҳо, ҳаммомҳо, қалъаву манораҳо, инчуни масcidу мадраса ва мақбараҳо соҳта шудаанд.

Соли 1841 яке аз сайёҳони рус Писарчик А.К. навишта буд: «Қасри ҳони ҳозира бинои дуошёнаи хиштӣ ва хеле зебоест, ки дар маркази шаҳр воқеъ гардида, атрофаш

бо боғхову иморатҳои ба он тааллуқ дошта ва деворҳои баланди гилӣ иҳота гардидааст» [9,124]. Чунон ки аз хотираҳои таъриҳӣ маълум гардидааст, новобаста аз гирудори ҷоҳталаబӣ ва зулму истибоди амалдорони вакт, дар ин сарзамин устодони сафолсози Андичон, Ҷӯст, Намангон, Ӯротеппа, Риштон маҳорати хубе нишон дода бошанд ҳам, мақбараи Модари хон ва Даҳмаи Шоҳонро дар Ҳӯқанд тақлидкорона соҳта, рӯйкашии ин биноҳоро аз ҳад зиёд рангоранг оғарида, ба таносуби онҳо риоя накардаанд. Дар ин давра аз ёдгориҳои меъмории Бухоро масҷиди Болои Ҳавз, маҷмуи иморатҳои қисми ғарбии шаҳр - масҷид, мадраса, мазорҳои Халифаю Ҳудойдод ва аз ёдгориҳои Ӯротеппа мадрасаси Рустамбек ҷолиби дикқат мебошанд.

Дар ин давра, заргарон ва мисгарон низ осори бисёр нағиси ҳунарӣ оғаридаанд. Асарҳои шоистаи кандалорону ҳаккокон, боғандагону дӯзандагон, қулолон ва соири ҳунармандони забардаст аз он башорат медиҳанд, ки санъат ва ҳунари ҳалқ дар ин давра ҳам мавҷудияти худро давом дода, комёбиҳои муҳимро ноил гардидааст.

Этнографҳо ва мутахассисони таърихи меъморӣ, алалхусус А.К. Писарчик [8, 25], В.Л. Воронина [3,82] ва П. Ш. Зоҳидов [4,175] мактаби меъмории Ҳоразм, Бухоро ва Фарғонаро бо тамоми навъҳои маҳаллиаш, инчунин манзилҳои аз онҳо тамоман фарқунандай тоҷикони қӯҳистонро мавриди тадқики ҳамаҷониба ва хеле дақик қарор дода бошанд ҳам, аммо баррасии ҳунари меъморӣ ва наққошиву кандалорӣ дар чӯб, ки як ҷузъи фарҳанг ҳунари мардумони Истаравшанро ташаккул медод, низ қобили таваҷҷуҳи олимону донишмандони зиёде қарор гирифтааст.

Дар ҳамин давра, дар Ҳуҷанд, Ӯротеппа, Ҳисор, Панҷакент ва дигар шаҳрҳо низ иморатҳои зиёд соҳта шудаанд. Саҳми муарриҳон, ҳоваршинносон, бостоншиносон ва муҳаққиқони таърихи меъморӣ дар таҳқиқу омӯзиши санъати бинокорию меъморӣ, рассомӣ, ҳунари наққошии бадеию ороишии рӯйи чӯб, кошикорӣ дар девор ва зарфи рӯзгор, ороишоти занона ва дигар фарҳангӣ моддии Истаравшан бузург аст.

Маҳорати шаҳрсозию меъморӣ ва бинокории Ӯротеппа, пеш аз ҳама, дар сарчашмаҳои таъриҳӣ, ҷуғроғии таъриҳӣ инъикос ёфта, ва бояд қайд кард, ки ахбори овардаи муарриҳон доир ба Ӯротеппа ба ҳамдигар шабоҳат дошта, маълумотҳо тақорори яқдигар буда, доир ба санъати шаҳрсозию меъмории он дар сарчашмаҳои таъриҳӣ хеле кам баҳс менамоянд.

Ёдгориҳои меъмории Ӯротеппа бинои мадрасаси Рустамбек, ки мутаассифона то замони мо бοқӣ намондааст, қобили тавсиф будааст. Ҳамчунон, аз соҳтмонҳои қалони онвақтаи Ӯротеппа мадрасаси Намозгоҳ, айвони тиллокории пойғаҳи қароргоҳи ҳоким дар болои Муғтеппа, ҳаммом ва корвонсаройро, ки аз ҳиҷти пухта бино ёфта будаанд, метавон зикр кард.

Бояд зикр намуд, ки дар ин давра омӯхтани барномаи таҳсил дар мактабу мадорис бо омӯзиши илмҳои назарӣ ва амалии динӣ, аз қабили фикҳ, тафсири «китобҳои муқаддас» ва шарҳи кутуби дарсии динии асрҳои вусто ривоҷу равнақи фавқулодае ёфта буд. Муҳлати таҳсили мадраса ниҳоят дароз шуда, боиси аз донишҳои дунявӣ маҳрум мондани фарзандони омма ва суханварони боистеъдод дар ин давра гардид.

Дар мадрасаҳо дуҳтаронро қабул намекарданд ва, агар қабул ҳам мекарданд, бо ҳатми мактаб таълимгирии онҳо қатъ мегардид. Мактабҳои дуҳтарон ҷудо буданд ва дар онҳо бибихалифаҳо, ки одатан занҳои муллоёну мударрисон буданд, дарс мегуфтанд. Дар Бухоро таҳсил бо забони форсии тоҷикӣ, дар Қӯқанд бо ду забон – тоҷикӣ ва ўзбекӣ, дар Ҳева бошад, бештар забони ўзбекӣ ва туркӣ густариш меёфт.

“Забони тоҷикӣ дар ин давра ҳамоно аҳамияти аввалияни худро дар дастгоҳи давлатӣ нигоҳ дошта, чун давраҳои пешин ҳам дар риштаи адабиёт ва ҳам дар корҳои идоравӣ мавқеи асосиро ишғол мекард. Дар мактабҳо таълиму тадрис бо ин забон ба амал меомад. Вале дар мадрасаҳо қариб тамоми дарсҳо ба забони арабӣ гузаронида шуда, забони тоҷикӣ танҳо барои шарҳ ва тарҷумаи баъзе дарсҳо хизмат менамуд» [9,40].

Сокинони шаҳрҳои Мовароуннаҳр дар ин давраи таъриҳӣ ҳам бо забони тоҷикӣ

гуфтугӯ мекарданد ва дар мактабҳо низ дарсҳо бо забони тоҷикӣ мегузашт. Вале дар баробари ин таълимоти динӣ бо забони арабӣ низ гузаронида мешуд. Мадрасаҳо дар Самарқанд, Бухоро, Панҷакент, Конибодом, Қаршӣ, Кӯлоб, Ҳуҷанд, Ӯротеппа ва Ҳисор мавҷуд буданд, ки дар ҳар қадоми онҳо 40-50 нафар муллобача таҳсил мекард. Муҳлати таҳсил муайян набуд.

Муҳтавои барномаҳои таълимии мадрасаҳо омӯхтани илмҳои динӣ, инчунин донишҳои умумӣ ташкил медод. Бештар толибиљмон вақти худро ба фарогирӣ масъалаҳои баҳсовари нозарур сарф карда, ҳатто тафсири Қуръону ҳадис барин асосҳои шариатро намемӯхтанд. Дар баробари қоидаю қонунҳои дини ислому шариат, дар мадрасаҳо, ки аслан фарзандони рӯҳониёну одамони доро таълим мегирифтанд, чор амали риёзӣ низ омӯхта мешуданд.

Мардуми оддии заҳматкаш аз имконияти гирифтани савод ва умуман илму адаб маҳрум буданд. Омӯхтани адабиёти бадӣ, илми баён, ҳаттотӣ, риёзиёт ва ҳунари ҳаттотӣ, ки ниҳоят барои омӯзиш зарурият доштанд, аз барномаи таҳсили мадрасаҳо берун монда, аслан, ба назар гирифта намешуданд. Танҳо қисме аз ҳавасмандону талабгорон имкон доштанд, ки бо ин шуғло ба тарики худомӯзӣ вокиф шаванд.

Боиси зикр аст, ки дар ин давра мақсади сайқал баҳшидани ҳунари хушҳатӣ ва мақомхонӣ мактабҳо ба мисли бедилхонӣ, лавоҳӣ, саҳҳоғӣ ва ҳаттотӣ дар маҳфилу доираҳои адабӣ мисли доираи адабии Истаравшани ин давра роҳандозӣ шуда буд. Шоирон-ҳаттотон ба мисли Оҳунди Мирхусайн, Мирзо Шарифи Дабир, Сайд Авлиёҳони Уроқи Ӯротеппагӣ, Юнусҳоҷаи Ҳичлат, Муҳаммадназар Ибни Бокимуҳаммади Истаравшани, Мавлавӣ Абдулло ибни Незматуллои Ӯротеппагӣ, Ҳасанхӯҷа ибни Абдулвадуд, Муҳаммад Юсуф, Мирзо Бобокалон, Оҳунҷони Истаравшани, Тӯраҳоҷаи Истаравшани, Мирсолех, Мирзикриё Маҳдуми, Ӯротеппагӣ, Пошоҳӯҷаи Истаравшани, Раҳимқулбек, Мулло Садриддин, Мирзо Сиддики Фано, Миряъқуб ва Қорӣ Оҳунҷон, ки ба навиштани 36 навъи ҳати арабӣ ҳамчун дастпарварони мактаби ҳаттотии ҳавзаи адабии Истаравшан ба ҳисоб мерафтанд, дар замони худ машҳур гардида буданд [11].

Ҳалқияти адабиёти ин давра дар пайвастагии талаботи рӯҳи маънавӣ ва завқи адабию эстетикии табақаи поёни иҷтимоӣ оҳангҳои фолклорӣ, банду бастҳои фолклорӣ ва воқеаҳои таърихию ривоятҳои ҳалқӣ муроҷиат кардани шоирони замон яке аз ҳусусиятҳои намоёни адабиёт мебошад.

Мазмун ва сюжетҳои аксари ҳикоятҳои низ ба эътибори ривояту қиссаҳои омиёнаи ҳалқӣ таълиф ёфтаанд ва ин ҳусусияти ҳалқӣ дар маснавиҳои номбурда ба ҳубӣ нигоҳ дошта шудаанд.

Маснавии «Ҳайратангез»-и Носеҳи Ҳатлонӣ [7], «Рубоёти ирсол –ул – масал»-и Нозили Ҳӯҷандӣ [6] ва «Зарбулмасал»-и Гулханӣ ҳам дар ҳамин давраи адабиёт ба эътибори мақолу зарбулмасал ва нақлу ривоятҳои латифи ҳалқию бузургони гузашта эҷод шудаанд. Дар ин асарҳо мақолу зарбулмасал қиссаю ҳикоятҳои зарифи ибратбахш бо ҳамдигар ба таври ҳосаи бадӣ табақабанд шудаанд. Нозили Ҳӯҷандӣ [6] дар мисраҳои сеюм ва чоруми 33 рубой ӯ («Рубоёти ирсол –ул – масал») бадоҳатан мақол ё зарбулмасалеро истифода бурдааст.

Чунончи:

Хуш гуфт Тирозӣ ин суханро бишнав,
«К-овозаи Рустам бувад аз Рустам бех» [6,152a].

Дар феҳристи заҳираи зарбулмасалҳои фолклори тоҷик ин зарбулмасал дар шаш варианти бо андаке тағиیر омадааст.

Зарбулмасал ва мақолҳои ҳалқӣ дар маснавиёти Носеҳи Ҳатлонӣ низ хеле зиёд истифода шудаанд. Чунончи дар яке аз ҳикояҳои маснавии «Ҳайратангез» зарбулмасали зерро овардааст:

Ҷавонро гуфт, эй фарҳунданоме,
Ҳӯрем аввал таом, он гоҳ қаломе [7,466].

Ҳамаи ин далелҳо аз робитаи бо эҷодиёти ҳалқ ва рӯҳияву мароми ҳалқ хеле наздик будани эҷодиёти шоирони ин марҳила гувоҳӣ медиҳанд.

Бояд тазаккур дод, ки дар ин давраи таърихӣ, новобаста ба таҳаввулоти пайвастаи сиёсиву иҷтимоӣ, вазъи фарҳанг ва адаб дар холати афзоиш ва рушду такомул қарор доштааст ва нуктаҳои дар боло зикргардида метавонанд шаҳодат бар гуфтаҳои мо бошанд.

АДАБИЁТ:

1. Айнӣ, Садриддин. Таърихи хонадони Манғитияи Бухоро. Тошканд: 1923 . с. 10-14.
2. Бабаджанов Б. М. Власть и религия в кокандском ханстве (по сочинениям местных историков). - Автореферат дис. на соискание ученой степени док.ист.наук.- Ташкент, 2011.- 40 с.
3. Воронина В.Л. Народная архитектура Северного Таджикистана Москва, 1959.
4. Фафуров Б. Тоҷикон. Иборат аз ду мӯчаллад. - Ҷилди 2. / Бобоҷон Фафуров. – Душанбе: Ирфон, 1989.
5. Зоҳидов П. Ш . *Самаркандская школа зодчих. XIX - начало XX века.* Издательство: Ташкент: Наука, Узбекской ССР. Переплет: твердый; 175 страниц; 1965 г.
6. Нозил Авазмуҳаммад. Девон. №1033. Дш.вв.11а, 152 б, 172 а.
7. Носеҳи Ҳатлонӣ. Ҳайратангез. Нусҳаи фонди дастхатҳои шарқии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, рақами 837
8. Писарчик А.К. Народная архитектура Самарканда. Душанбе. 1975.
9. Улмасова Замира. Двуязычие как важнейшая форма таджикскоузбекских литературных взаимосвязей. Автореферат дис. на соискание ученой степени канд. фил. наук. –Худжанд, 2098 – 24с.

Манбаи электронӣ:

10. <https://donishju.net/so-ai-i-timoii-ajotiamijat/>
11. <https://donishju.net/so-ai-i-timoii-ajotiamijat/>

**Чураева Х.Ч.
муаллими қалони кафедраи забонҳои ДДТТ**

МАВҶЕИ КОРҲОИ МУСТАҚИЛОНА ДАР БАЛАНД БАРДОШТАНИ ШАВҚМАНДИИ ДОНИШҔҮЁН БА ОМӮЗИШИ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ

Дар ма қола дар бораи мав қеи корҳои муста қилона дар баланд бардлштани шав қмандии донишҷӯён ба омӯзиши забони англисӣ сухан меравад.

Истифоди корҳои муста қилона ба андозаи инкишофи муста қилият, инкишофи имкониятҳои во қеии эҷодии донишҷӯён, дар таҷрибаи фаъолияти эҷодӣ, ташаккул меёбад.

Кори муста қилона ба инкишофи чунин хусусиятҳои он, ба мисли мутамараказият, устуворӣ, шиддатнокӣ, мусоидат меқунад, ки идрок, фаҳмишии ани қ ва мукаммали маводи таълимӣ, инчунин дар хотиргирии нисбатан тез, устувор ва муддати дароз дар хотира нигоҳ доштани онро, таъмин менамояд.

Дар натиҷаи иҷроиши босамари кори муста қилона, маҳорати таҷдидкунии донишҷӯён, малакаи дарк намудани вазифаи таълимӣ, ани қ намудани пайдарҳамии иҷрои вазифа, ғун кадани далелҳои асосӣ ва усулҳои амал, бо усули о қилона иҷро намудани вазифа, ба таври мувофи қ баҳо додан ба натиҷаҳои фаъолияти худ, ба миён меояд.

Калидвожаҳо: шав қмандӣ, инкишофи муста қилият, фаъолияти эҷодӣ, мутамараказият, устуворӣ, шиддатнокӣ, таҷдидкунӣ, хотиргириӣ.

**Джураева Х.Ж.
старший преподаватель кафедры языков ДДТТ**

ПОЗИЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПОВЫШЕНИИ ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

В статье рассматривается роль самостоятельной работы в повышении интереса студентов к изучению английского языка.

Использование самостоятельной работы формируется как развитие самостоятельности так развитие реального творческого потенциала студентов, в практике творческой деятельности.

Самостоятельная работа, способствует развитию таких особенностей как концентрация, стабильность, интенсивность, которые обеспечивают ясное и полное понимание материала, а также, его относительно быстрой, стабильной и долговременной памяти.

В результате эффективного выполнения самостоятельной работы, навыки самостоятельности студентов, умение понимать учебное задание, уточнить последовательность задач, собрать основные факты и методы действий, выполнять задачи рациональным образом, правильно оценить результаты своей работы, развиваются.

Ключевые слова: интерес, развитие независимости, творческая активность, концентрация, устойчивость, интенсивность, обновление, память

**Juraeva Kh.
Senior Lecturer at the Department of Languages of DDTT**

POSITION OF INDEPENDENT WORK IN INCREASING STUDENTS' INTEREST IN STUDYING ENGLISH LANGUAGE

The article examines the role of independent work in increasing students' interest in learning English.

The use of independent work is formed both by the development of independence and the development of the real creative potential of students in the practice of creative activity.

Independent work contributes to the development of such features as concentration, stability, intensity, which provide a clear and complete understanding of the material, as well as its relatively fast, stable and long-term memory.

As a result of effective implementation of independent work, students' independence skills, the ability to understand an educational task, clarify the sequence of tasks, collect basic facts and methods of action, perform tasks in a rational manner, correctly evaluate the results of their work, develop.

Key words: *interest, development of independence, creative activity, concentration, stability, intensity, renewal, memory*

Бозсози маориф ва воридшавӣ ба фазои ягонаи таҳсилот нишондиҳандай онанд, ки донишҷӯён асосҳои илмро хуб омӯзанд, дар рӯхияи ватандӯстӣ тарбия ёбанду ба камол расанд, меҳнатдӯст, поквичдон, ростгӯ, рост қавл ватанпарвар бошанд.

Вазифаи ҳар як фанни таълимӣбарои амалий гардониданитаработи замонтарбияи мутахассисони забондону баландиҳтисос равона карда шудааст, зоро оянда бар души онҳоест, ки имрӯз дар паси мизи донишгоҳ нишастаанд.

Барои таълиму тарбияи мутахассисони давраи и қтисодиёти бозоргонӣ, омӯзгорон бояд худафрӯз бошанд. Танҳо омӯзгоре, ки устоди қасби худ аст, ҳамаи нозукиҳои қасбиро сарфаҳм меравад, дар дили донишҷӯён меҳри донишомӯзиро бедор карда метавонад. Омӯзгор бояд ҳамеша дар ҷустуҷӯ бошад аз усулҳои навини таълимӣ самаранок истифода намояд[8, с.27-42].

Яке аз усулҳои тарбияи мутахассисони дараҷаи баланд, ин инкишофи муста қилияти донишҷӯён, ташаккули маҳорати ичрои корҳои муста қилона дар ҷараёни дарс ва берун аз дарс мебошад.

Ташкили ма қсадноки фаъолияти таълимӣ – ин раванди ташаккули муста қилияти таълими донишҷӯён аст. Вай аз амалҳои та қлидкуни дар зинаи фаъолияти якҷояи омӯзгор ва донишҷӯ оғоз мегардад. Тавассути марҳилаи пайдоиши идрок ва мустақилият, марҳилаи амалҳои азхудкуни ба марҳилаи фаъолияти эҷодӣ мегузарад[1, с.21-25].

Се давраи муста қилият мавҷуд аст, ки донишҷӯ дар рафти омӯзиш онро аз сар мегузаронад:

- репродуктивӣ-та қлидӣ;
- ҷустуҷӯй-ичроиши;
- эҷодӣ.

Вобаста ба ин, се намуди кори муста қилона чудо карда мешавад: таҷдидкуни, тағиیرдиҳӣ ва эҷодӣ. Дар марҳилаи ибтидоии омӯзиши забони хориҷӣ, намудҳои асосии кори муста қилона – таҷдидкуни донишҷӯён ба ҳисоб мераванд[2, с.11-19].

Онҳо барои муста қилияти репродуктивӣ-та қлидӣ ва ҷустуҷӯй-ичроиши донишҷӯён мусоидат мекунанд ва барои гузариш ба зинаҳои миёна ва болоии кори муста қилона дар шакли эҷодӣ, асос мешаванд.

Ташаккули муста қилияти репродуктивӣ-та қлидӣ фаъол намудани функцияҳои оддитарини а қлиро пешбинӣ менамояд: мушоҳида, идрок, фаҳмиш, таҳлил ва му қоиса, ки амалиётҳои шинохтан, му қоисакунӣ, та қсимкуни дар хотирдоштани аломатҳои асосии объектро дар бар мегиранд. Дар натиҷаи ичроиши бо самари кори муста қилона, намуди таҷдидкуни донишҷӯён, малакаи дарк намудани вазифаи таълимӣ, ани қ намудани пайдарҳамии ичрои вазифа, ғункардани далелҳои асосӣ ва усулҳои амал, бо усули о қилона ичро намудани вазифа, ба таври мувофи қ баҳо додан ба натиҷаҳои фаъолияти худ, ба миён меояд[6, с.27-42].

Ба ҳаминтари қ, шароит барои гузариши донишҷӯён ба ичрои вазифаҳои дараҷаи баландтари муста қилият – кори муста қилонаи тағиیرдиҳӣ фароҳам оварда мешавад. Дар ин дараҷа ташаккули муста қилияти ҷустуҷӯй-ичроиши ба амал меояд. Донишҷӯён

маҳорати гузаронидани амалиёти интихоб, гузориш, васеъкунӣ, трансформатсия, омехтақунӣ, қабул намудани вазифаи таълимӣ ва ҷустуҷӯ намудани роҳҳои ҳалли онро пайдо мекунанд. Шарти ҳатмии бо мувафа қ қияти кори таълимӣ, ди қ қат мебошад. Кори муста қилона ба инкишофи чунин хусусиятҳои он, ба мисли мутамарраказият, устуворӣ, шиддатнокӣ, мусоидат мекунад, ки идрок, фаҳмишии ани қ ва мукаммали маводи таълимӣ, инчунин дар хотиргирии нисбатан тез, устувор ва муддати дароз дар хотира нигоҳ доштани онро, таъмин менамояд. Ба инкишофи ди қ қати донишҷӯ дуруст фаҳмидани маводи таълимӣ, донистани усулҳои иҷрои маш қҳо, мусоидат мекунад[5, с.12-20].

Бо истифодаи усули абстраккунонӣ, донишҷӯён на ба намунаи мушаххас, балки ба таври васеъ амал намуда, дорои маҳорати даркунии вазифаи таълимӣ мегарданд. Фаъолияти донишҷӯён аз доираи таҷдидкунанда берун мебароянд ва ба раванди эҷодӣ наздиқ мешавад.

Истифодаи самараноки намунаҳо ба таври абстрактӣ дар шакли амсилаҳо – на қшай диалогҳо, амсилаҳои гуфторӣ, мақсадноканд.

Азбаски на ҳамаи донишҷӯён метавонанд ба таври якхела ва бо як суръат таъинотро иҷро кунанд, пешниҳод намудани дастурамал ба таври тафри қавӣ –« қадам ба қадам» ё «мачмӯӣ», шифоҳӣ ё дар шакли «ёддоштҳои» ҳаттии дарҷшуда, мувофи қи ма қсад мебошад. Таъинотҳои охирин амали донишҷӯёни дараҷаи омӯзишашон гуногунро дар иҷрои корҳои мустақилона, ҳам дар дарс ва ҳам дар хона осон менамояд [1, с.20-27].

Вале аксаран кор дар асоси системаи муффасали такягоҳҳо, ва қти хеле зиёдро мегирад, ки барои амали муста қилона ва дарки мавзӯъва қт кам мемонад. Дар ин маврид дар донишҷӯён зарурияти муста қилона дар хотира фаъол намудани воситаҳои забонӣ, андеша намудан оид ба гуфтори худ, қӯшиш намудан барои фаҳмидагирии сухани гӯндапайдо мешавад.

Бо ин мақсад, дар давраи аввали омӯзиши забони хориҷӣ, дар ҳар дарс ба таври васеъ такя намудан ба иҷроиши корҳои муста қилона муҳим аст, ки барои фаъол намудани маводи забонӣ дар амалҳои коммуникативӣ мусоидат менамояд. Корҳои муста қилонаро дар маҳфилҳои забони англисӣ, дар викторина, ё дар бозиҳои мусоби қавӣ, истифода бурдан мақсаднок аст[5, с.10-13].

Ба андозаи инкишофи муста қилияти, инкишофи имкониятҳои во қеии эҷодии донишҷӯён, дар таҷрибаи фаъолияти эҷодӣ, ташаккул меёбад.

Барои ташкил намудани кори муста қилона, маводҳои маҳсусан таҳия шудаи дидактикӣ лозиманд (маводи та қсимшаванда, маш қҳои гуногун, вара қаҳо, супориш барои кори ҷуфтҳо ва гурӯҳӣ, лаҳзаи филмҳо, сабтҳои видеой). Ба онҳо такя намуда донишҷӯён имконияти иҷро намудани ми қдори кофии амалу амалиётҳоеро пайдо мекунанд, ки барои шаклгирӣ ва тақмили малакаҳои забонӣ ва маҳорати нут қ, инчунин инкишофи ди қ қат, тафаккур ва хотира заруранд.

Барои шаклгирии муста қилияти репродуктивӣ-та қлидӣ беҳтараш маводро тарзе тартиб додан лозим аст, ки донишҷӯён на фа қат чӯгуна иҷро намудани вазифаро донанд, балки барои назорат намудани дурустии амалҳои иҷрошаванда бо ёрии мифтоҳ имконият пайдо намоянд. Барои кори муста қилонаи намуди таҷдидкунанда, чунин маш қҳо: «Гӯш кун ва тақрорнамо», азёд кардани суруду шеърҳо бо фонограмма, маш қҳои дар CD сабтшуда, барои ҳосил намудани малакаи шунавоӣ ва фаҳмишу даркунӣ муғиданд.

Барои дар донишҷӯён ташаккул додани қобилияти пешгӯии эҳтимолӣ ҳангоми гӯшкунӣ ва хондан, истифодаи маш қҳо бо тақроршавии тез-тези маводи лексикӣ ва нут қӣ, инчунин супоришҳое ки донишҷӯёнро ба амалиётҳои таҳлилию натиҷагирий водор намоянд, мақсадноканд.

Барои таъмин намудани устуворӣ ва равонасозии ди қ қат, мундарашаи мавод бояд ба қобилияти донишҷӯён мувофи қ бошад, барои онҳо дастрас ва шав қовар буда, ба таҳлил ва хулосабарорӣ мусоидат намояд.

Вазифаи муаллим ба донишҷӯён кумаке расонидан аст, ки хусусияти

равонакунанда, шарҳдиҳанда, ташкилкунанда ва тасҳеҳкунандаро дорад, Барои супоришро чӯгуна ичро кардан, пайдарҳамии ичрои маш қҳоро ёд додан, шароити зарурӣ фароҳам овардан, тавсияҳои зарурӣ додан лозим аст[6, с.17-21].

Дар ташкили муста қилияти донишҷӯён фаъолияти самараноки таълимӣ амалӣ мешавад, ҳамкории иштирокчиёни раванди таълим, рафтори одамдӯстонаи муносибатҳои корӣ ва шахсии онҳо амалӣ мегардад, раванди ҳосилшавии малакаҳое тезонида мешавад, ки дар он худ танзимкуни донишҷӯён на қши муҳим мебозад. Ма қсаднок гузаронидани ҳамдигар назораткуни ҳудназораткуни на фа қат омӯзишро фаъол мекунад, балки масъулиятнокии донишҷӯёнро баланд мебардорад. Он ҳатто дар чунин ҳолатҳо зохир мегардад, ки омӯзгор дар пеши худ чунин вазифаҳоро нагузошта бошад.

Таҳлили таҷрибаи пеш қадами педагогӣ ба он имконият медиҳад, ки кори муста қилонаи ба таври о қилона ташкил кардашудаи донишҷӯён барои аз худ намудани донишҳои амиқу мустаҳкам, инкишофи қобилиятҳои маърифатӣ ва фаъолияти давомноки а қлонӣ, усулҳои о қилонаи кори муста қилонаро ёд гирифтани донишҷӯён, имконият медиҳад.

АДАБИЁТ:

- 1.Бабинский Л.М. Опорные схемы для обучения английскому языку. //Иностранные языки в школе. - 2000. - №2.
- 2.Внеклассная работа по иностранным языкам как органическая часть системы обучения. - Йошкар-Ола, 2007.
- 3.Шоев Н.Н. Вариативные воспитательно-образовательные технологии и инновационные модели обучения в высшей школы. – Душанбе: Издательство «Ирфон», 2005. – 310 с.
- 4.Шарипов Д. Дидактические основы формирования навыков самостоятельной работы студентов в процессе обучения. Авторефдокт.пед.наук.-Душанбе, 1997. -50 с.
5. Умарова, Б.Х. Усиление роли и эффективности самостоятельной работы обучающихся при кредитной системе обучения.//Материалы международной конференции, посвященной Дням русского языка и культуры в РТ //«Актуальные проблемы филологии и культурологии», 2009, с.230-235.
- 7.Маджидов Х., Мирзоев Р.Р., и др. Самостоятельная работа студентов (методическое пособие на тадж. яз.). Душанбе, 2009. «Эр-граф» 70 стр.

**Абдуназарова О.А.
муаллими қалони кафедраи забонҳои ДДТТ**

**АНДЕШИДАНИ ТАДБИРХОИ СУДБАХШ БАРОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ
ДАРАЧАИ МАХОРАТИ КАСБИИ МУАЛЛИМ**

Омӯзгор ва нақши ў ҳамчун “ҷавҳар” дар додани дониш ва тарбия дар вучуди ҳар як фард ба хисоб рафта, дар мукаммалгардонии савод, барои муҳайё кардани муҳити солим дар ҳаёт, омӯхтани касб ва мутахассиси хуб ба воя расонидан ба ў бараъло мушоҳида мегардад.

Аз ин рӯ, дар ҳар ҳама давру замон мақом ва манзалати омӯзгор новобаста ба ҳолат ва авзои чомеа нигоҳ дошта мешавад. Ба хотири оне, ки ў на танҳо донишро аз насл ба насл мерасонад, балки ҳамзамон дар тарбияи ахлоқии шаҳс низ таъсири беандоза расонида метавонад.

Калидвожаҳо: омӯзгор, манбаъ, файл, веб-саҳифа, слайдҳо, иттилоот, донишҷӯ, нақш, фаъолият, салоҳият.

**Abdunazarova O.A.
Senior Lecturer, Department of Languages, TSUC**

**TAKING BENEFICIAL MEASURES TO IMPROVE THE LEVEL OF PROFESSIONAL
EXCELLENCE OF THE TEACHER**

The teacher and his role as a "material" in imparting knowledge and education is considered in the life of every individual, it is clearly observed in the improvement of literacy, to create a healthy environment in life, to learn a profession and to raise a good specialist.

Therefore, at all times, the status and position of the teacher is preserved regardless of the state and status of the society. Because he not only transmits knowledge from generation to generation, but at the same time, he can have an immense influence on the moral education of a person.

Key words: teacher, resource, file, web page, slides, information, student, role, activity, competence.

**Абдуназарова О.А.
старший преподаватель кафедры языков ТГУК**

**ПРИНЯТИЕ ПОЛЕЗНЫХ МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГА**

Преподователь и его роль как «воспитание души» в передаче знаний и образования учитываются в жизни каждого человека, это отчетливо наблюдается в повышении грамотности, создании здоровой среды в жизни, освоении профессии и воспитании хороших специалистов. Поэтому во все времена статус и положение преподователь сохраняется независимо от состояния и статуса общества. Потому что он не только передает знания из поколения в поколение, но в то же время может оказать огромное влияние на нравственное воспитание человека.

Ключевые слова: преподаватель, ресурс, файл, веб-страница, слайды, информация, ученик, роль, деятельность, компетентность.

«Такмили маҳорати касбии омӯзгор ва фарҳанги шаҳсии ў барои ноил шудан ба натиҷаҳои пайвастаи мусбӣ дар раванди таълим ва сифати принципи нави таълим дар шароити татбиқи Стандарти федералии давлатии таълим». Суханронии омӯзгор – ташкилотчии бехатарии ҳаёт Е.И. Бакланов: «Муҳимтарин шарти кори муваффақияти ҳар як муаллим мунтазам баланд бардоштани савияи касбии ў мебошад». • Баланд

бардоштани маҳорати касбии омӯзгор тавассути баланд бардоштани тахассуси фаннӣ дар системаи таълими курсӣ амалӣ карда мешавад; – такмили ихтисоси фанниистемаи кори илмию методии муассисаи таълими; • такмили ихтисоси фаннӣ тавассути худомӯзӣ. Касби педагогӣ тавассути мағҳуми «маҳорати педагогӣ» муайян карда мешавад, ки бори калони маънӣ дорад. Бартарии педагогиро метавон ҳам ҳамчун идеали кори педагогӣ, ҳавасмандгардонии омӯзгор ба худтакмилдидӣ ва ҳам стандарте, ки баҳодиҳии самаранокии фаъолияти омӯзгориро дарбар мегирад, арзёбӣ кард. Илова бар ин, маҳорати омӯзгорӣ аксар вақт ҳамчун муҳимтарин сифати касбии шахсияти омӯзгор дониста мешавад.

Пеш аз ҳама меъёрҳои маҳорати педагогиро муайян кардан лозим аст. Яке аз муҳимтарин меъёрҳои маҳорати педагогӣ дар педагогикаи мусоир самаранокии кори омӯзгор ба ҳисоб меравад, ки дар сифати баланди дарсхои хонандагон ва шавқи онҳо ба фан зоҳир мегардад. Муаллим устод аст, агар ў бидонад, ки бидуни истисно ба ҳама кӯдакон чӣ гуна таълим дихад. Маҳорати касбии муаллим бештар дар натиҷаҳои хуби он талабагон зоҳир мегардад, ки умуман онҳо ҳоҳиш надоранд, намехоҳанд ва ё наметавонанд, ки азхуд кунанд. Тафйироти иҷтимоию и қтисодии қишивар ва дар натиҷа навсозии таҳсилоти умумии миёна муносибати навро ба салоҳияти касбии омӯзгор та қозо мекунад. Маҳорати касбии омӯзгор омили ҳалкунанда дар таъмини сифати таълим ва мағҳуми «салоҳияти касбӣ» як омили асосӣ мегардад. Мағҳуми «салоҳияти касбӣ» синоними мағҳумҳои «касб», «таҳассус» буда, ҳамчун як ҳӯлаи донишҳои умумӣ ва касбӣ, малакаҳои амалӣ, хислатҳои аз ҷиҳати касбӣ муҳими шахсият, ки фаъолияти бомуваффақияти омӯзгорро таъмин менамояд, ба ҳисоб меравад.

Салоҳияти касбӣ – соҳаи фаъолияти касбии омӯзгор дар таълим, тарбия ва инкишофи хонандагон. Салоҳияти омӯзгор маҷмӯи салоҳиятҳои касбӣ ва педагогӣ мебошад: салоҳияти иҷтимоӣ-психологӣ, ки бо омодагӣ ба ҳалли масъалаҳои касбӣ алоқаманд аст; муоширати касбӣ; салоҳияти касбии умумии педагогӣ (психологӣ, педагогӣ ва методӣ); салоҳияти фаннӣ; худшиносии касбӣ.

Сифатҳои касбии муаллим иборатанд аз: қобилияти ташкилотчиӣ: ба иштироки баланди талабагон ба системаи машгулиятҳои берун аз синӣ мусоидат мекунад; тақсимоти самараноки масъулияты дар байни донишҷӯён; ташкили босифати фаъолияти муштараки синӣ; ба нақшагарии касбӣ ва ташкили фаъолияти якҷояи синӣ; истифодаи маводи ташхисӣ ва назоратии худӣ ҳангоми омӯзиш; ташаккули малакаҳои умумии таълими: ба фаъолияти эҷодии мустақили маърифатӣ мусоидат мекунад; ташаккул додани малакаҳои худдорӣ ва худбаҳодиҳӣ дар байни донишҷӯён; инкишофт додани майлу ҳоҳиши худтаълим ва худтанзимкунӣ.

Салоҳияти психологии педагогии омӯзгор: фароҳам овардани микроқлими бароҳат дар раванди таълим; ташаккул додани муносибати масъулиятынок ба таълим дар байни хонандагон; ҳоҳиши нигоҳ доштани шумораи донишҷӯён; қобилияти сари вақт огоҳ кардани волидон дар бораи мушкилоти пайдоиши донишҷӯ; муомила бо талабагон: ба назар гирифтани шавқу ҳаваси шаҳеъ ҳангоми фаъолияти якҷояи таълими; кори ислоҳӣ бо донишҷӯён; сифатҳои шахсии коммуникативии муаллим: маҳорати нутки образноки эмотсионалӣ; муоширати салоҳиятнок ва мусоир бо аъзоёни гуногуни дастаи синӣ; қобилияти ташкили муколама бо донишҷӯёни сатҳҳои туногуни таълим; оҳанги самимию дустона дар муколама бо талабагон, баҳои одилона ба имкониятҳои ҳар як талаба, серталабӣ; малакаҳои таълими ва методӣ: қобилияти восех шарҳ додани маводи таълими; фароҳам овардани вазъияти муваффақият барои донишҷӯ; дониш ва малакаи бевоситаи муаллим дар доираи фанни таълими.

Ҳамаи гуфтаҳоро ҷамъбаст намуда, мо намунаи омӯзгори мусоир, муҳа қ қи қ – омӯзгор – эҷодкор – инсонпарварро тасаввур кардан мумкин аст: ба талаботи категорияи таҳассусӣ ҷавобгӯ буда, арзишҳои умумибашариро тарғиб менамояд, вазифаи ахло қиро дар назди ҳар як хонанда дарк мекунад, дараҷаи баланди салоҳият ва дониши фарҳангии умумӣ, ба муколамаи шарикӣ табӣ бо донишҷӯён ворид мешавад, тафаккури фасех педагогӣ, дорои сатҳи баланди касбӣ, маҳорати касбии педагогӣ, дараҷаи баланди заковати педагогӣ, муҳити рушди эҷодӣ ба вуҷуд меорад ва ташкил менамояд. , педагогикаи кооперация ва якҷоя эҷодиро азхуд мекунад, фаъолияти таълими ва илмии мактабро роҳбарӣ мекунад, лоиҳаҳои илмии худро эҷод мекунад: дар навсозии мундариҷаи таълим фаъолона иштирок мекунад, дорои сатҳи баланди салоҳияти методӣ мебошад. Таъмини илмию методии ташаккули салоҳияти касбии омӯзгор ташаккули ҳавасмандии ў ба рушди касбӣ, тасҳехи мундариҷа ва ташкили кори методиро дар бар мегирад. Он ҷизе, ки имрӯз лозим аст, на омӯзгор - «адаптер», ки медонад, ки чӣ гуна ба талаботи ҷомеа

мутобиқ шавад, балки муаллим - «оффаринанда», таҳияри фаъолияти касбии худ аст.

Меъёрҳои таълими аъло кадомхоянд? Пеш аз ҳама, шахсияти омӯзгор, ки ба эҷодиёти педагогӣ қодир ва дорои маҳорати педагогӣ мебошад. Муаллим бевосита бо одамон, гайр аз ин, бо бачагон алоқа дорад. Оё исбот кардан лозим аст, ки то чӣ андоза доштани салоҳияти равонӣ барои шахсе, ки ҳар рӯз рӯ ба рӯ, баъзан дар ҳолатҳои душвор бояд муҳити аз ҷиҳати инсон қобили қабул ва бароҳат фароҳам оварад, ҷанҷолҳоро пешгирӣ кунад, таваҷҷӯҳи самимиро ба ҳодисаи руҳдода бедор кунад ва ба он ҷизе, ки ба вуқӯъ мепайвандад, зарур аст. Ҳамкорӣ ва ҷамъият дар колектив, тавонистан хеле муҳим аст аз ҷиҳати равонӣ босаводона нигоҳ доштан на танҳо оҳанги атрофиёнро, балки инчунин некӯаҳволии худро танзим кунед.

Аммо бештари маврид муҳаққиқон таъкид мекунанд, ки дар он саҳтҳои фаъолияти аз ҷиҳати иҷтимоӣ аҳамиятнок, ки зуҳури сифатҳои шахсӣ дар соҳаи маориф шарти ҳатмист, муҳимтарин омили рушди инноватсионии соҳа сифатҳои муайянӣ шахсият мебошанд. Бо ин факти равшан розӣ нашудан мумкин нест. Аммо дар баробари ин бояд таъкид кард, ки қадом сифатҳо, пеш аз ҳама, барои ташаккули фарҳанги навоваронаи омӯзгор заруранд. Ҳусусиятҳои зерини шахсияти муаллимро қайд кардан лозим аст:

- 1) муносибат ба бачагон ҳамчун субъектҳои инкишофёбанда;
- 2) фарҳанги муоширати одамон;
- 3) муносибат ба худ ҳамчун субъекти инкишофёбанда.

Агар ду ҳосияти аввал дар бораи он бештар сухан ва навишта шавад, пас дарки муаллим дар бораи худ ҳамчун як фарди қодир ба рушд танҳо дар истилоҳи қасбӣ гуфта мешавад. Бо вуҷуди ин, ба худ ҳамчун як шахсе, ки ба сӯи беҳтар инкишоф меёбад, пурмазмун ва мақсаднок ба даст овардани тағиироти мусбӣ, қобилиятҳои нав ва хислатҳои хислатҳо хеле муҳим аст. Таҷдиди ҳаёти атроф бе навсозии худ аз афташ ғайриимкон аст. Инҳо равандҳои ба ҳам алоқаманданд.

Ҳамаи суханони гуфташударо ҷамъбаст карда, гуфтаниам, ки меҳнати муаллим на ҳамеша зуд ба назар мерасад. Аксар вакт он дар сифатҳои шахсии донишҷӯён ҷанд вакт пас аз он зоҳир мешавад. Мувофиқи таърифи А.В. Луначарский, муаллим шаҳсест, ки ояндаро ташаккул медиҳад; вай ба андозаи зиёд омили ин оянда аст. Танҳо шахсият метавонад шахсиятро тарбия кунад. Аз ин ҷо маълум мешавад, ки инкишofi худи муаллим, вай сифатҳои интеллектуалий, аҳлокӣ ва қасбӣ бояд аз дараҷаи муҳити ҷамъиятӣ пеш бошад. Ин ба шарте имконпазир аст, ки муаллим аҳамияти ҷамъиятии худ, масъулияти баланд, фаъолияти маърифатӣ, ҳудта-ҳлили доимии объективӣ ва кори мураттаби худ оид ба такмили худ дошта бошад. Дар айни замон муаллимон имконият доранд, ки микдори зиёди усулҳои ба назария ва моделҳои гуногун мувофиқро истифода баранд. Тарзи таълими дарс бештар самараи онро муайян мекунад. Бисёре аз онҳо самараноканд, аммо ин на ҳамеша кофӣ аст. Илова бар ин, ҳар як муаллим медонад, ки баъзе малакаҳо ва машқҳо метавонанд аз дигарон беҳтар кор кунанд. Ё онҳое, ки дар баъзе шароит мувофиқанд, барои дигарон комилан мувофиқ нестанд.

Омӯзгорони қасбӣ мӯъчизор мекунанд, аммо онҳо намефаҳманд, ки чӣ, чӣ гуна ва бо чӣ сабаб рӯй медиҳад. Таҷриба ба онҳо имкон медиҳад, ки вазифаҳои гузашташударо бо истифода аз маҷмӯи усулҳои самараноки корӣ ба таври зебо иҷро кунанд. Барои бисёриҳо ин як қашфиёт аст, ки маҳоратро метавон таҳлил кард, дубора тавлид кард ва ба дигарон ҳамчун таҷриба интиқол дод.

Модел кардани фаъолияте, ки ба даст омадааст мукаммал, шумо бояд натиҷаҳои худро мубодила кунед, онҳоро дар ҳарчи бештари ҳолатҳо санҷед ва онҳоро ба кори худ дохил кунед. Гайр аз ин, дар соҳаҳои гуногуни фаъолият истифода бурдани онҳо имкон медиҳад, ки одамон маҳорати қасбӣ ва маҳоратро баланд бардоранд. Не, ҳатто технологиям пешқадам ҳам ҳамсӯҳбати зиндаро иваз карда метавонад, илҳом мебахшад ё ба материали омуҳташаванда шавӯъ ҳавас дорад. Ҳар як воситаи техникии таълим, ҳатто навтарин ва ояндадортарин ҳам, танҳо ёрдамчии вафодори муаллим, асбоби ёрирасон аст. Ҳеч ҷиз ҷои сухани зинда ва эҳсосотии муаллимро гирифта наметавонад.

Тасаввур кардан душвор аст, ки чи тавр ҳатто машинаи донотарин ба тарбияи маънавию аҳлоқии талабагон машгул мешавад ва ё дар онҳо майлу ҳоҳиши худ эҷод карданро бедор мекунад. Демократиконии педагогӣ ба муаллимон барои эҷодиёти худ имкониятҳои бештар фароҳам меоварад. Дараҷаи ғидокорие, ки ба одамони ихтисоси мо хос аст, дер ё зуд аз тарафи аҳли ҷамъияти оянда баҳои сазовор ҳоҳад гирифт. Танҳо муаллими бомаърифат метавонад шогирдро ба олами зебоиҳо ҳидоят намояд; танҳо муаллими қасбии дилҷасп метавонад бачаҳоро ба кори онҳо шавқманд кунад.

АДАБИЁТ:

1. Владимирова Л. П. Интернет на уроках иностранного языка. ИЯШ, №3, 2002. с 33-41.
- 2.Донцов Д. Английский на компьютере. Изучаем, переводим, говорим. М., 2007.
3. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам М., 2000.
5. Карамышева Т. В. Изучение иностранных языков с помощью компьютера. (в вопросах и ответах). СПБ., 2001.
6. Карпов А.С. Интернет в подготовке будущих учителей иностранного языка. ИЯШ, №4, 2002. с. 73-78.
7. Лебедев О. Е. Компетентностный подход в образовании // Школьные технологии. - 2004. - № 5. - С.3–21
7. Нигай Л. С. Использование ИКТ для формирования коммуникативной компетентности на уроках английского языка [Текст] / Л. С. Нигай // Педагогическое мастерство: материалы III междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2013 г.). - М.: Буки-Веди, 2013. - С. 117-119.

Чурақулов Б.Р.

дотсенти Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ

ХУСУСИЯТҲОИ ТАРҶУМАИ ИСТИЛОҲОТИ НАҚЛИЁТ АЗ ЗАБОНИ АНГЛИСӢ БА ЗАБОНИ ТОҶИКӢ

Истилоҳҳоти нақлиётро метавон бо роҳҳои гуногун дар илмӣ забоншиносӣ тарҷума кард. Яке аз роҳҳои тарҷума ин калка мебошад. Мағҳуми калка ин калима ва ибораҳои аз забони дигар ба забони модарӣ айнан тарҷумашуда, (аз қабили худталқинкунӣ, яхшикан, роҳи оҳан, ки тарҷумаи таҳтулафзии калимаҳои ибораи русии «самокритика», «ледокол» ва «железная дорога» мебошанд), чартабардорӣ.

Тарҷумаи айнан ба истилоҳи калка як усули иқтибосоварӣ аст, ки тавассути он намунаи соҳтории калима ё ибора ба ҳисоб гирифта мешавад. Ҷузъҳои калима ё ибораи қабулшуда дар раванди калка алоҳида тарҷума ва мувофиқи намунаи калима ё ибораи забони англисӣ якҷоя карда мешаванд [1,с.18].

Мутобикшавии калка, ки ин як мағҳуми мураккаб буда, метавонад ба таври диаҳронӣ баррасӣ карда шуда, ва бо як қатор омилҳои иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва доҳилизабонӣ муайян гардад. Масалан, агар ифодай ибораи калка бо сабаби тафовути назарраси системаҳои лексикӣ-семантиқӣ барои фарҳангӣ додашуда бегона бошад, пас калка ҳатто дар забон паҳн шуда бошад ҳам, «экзотикӣ» боқӣ мемонад. Дар ин ҳолат, ибораи калкавӣ метавонад аз ҷониби шаҳсони истифодабарандагони забон мавриди ҳадаф ҳамчун ғайриоддӣ ё ҳатто вайрон кардани меъёрҳои ин забон қабул гардад [2,с.36].

- *coolant* – таҷхизоти хунукдиҳанда
- *gear shift* – қуттии идоракунандай муҳаррики нақлиёт
- *glovebox* – қуттии ҳӯҷатҳо
- *tyre* – ҷарҳ
- *moonroof* – боми ҳавобарорӣ
- *parking brake* – истгоҳи боздорӣ

Дар ин мисолҳо, усули тарҷумаи истилоҳоти нақлиёт аз забони англисӣ ба забони тоҷикӣ баррасӣ гардидааст.

1. The coolant protects the engine and does not allow it to overheat.
2. Моддаи хунуккунӣ, ки муҳаррикро муҳофизат мекунад ва ба аз ҳад зиёд гарм шудани он имкон намедиҳад [3,с.21].
1. There are different types of gearbox, but the most common are the automatic and manual gearbox.
2. Якчанд намуди қуттиҳои идоракунандай муҳаррик мавҷуданд, аммо маъмултаринашон қуттии идоракунандай автоматӣ ва дастӣ мебошанд. [3,с.26].

1. As a rule, in the glovebox are kept the operation manual, insurance and small personal items.
2. Аз рӯи қойда қуттии ҳӯҷатнигорӣ дастури амалиётӣ, сӯғурта ва ашёи хурди шаҳсӣ нигоҳ дошта мешавад.
 1. Winter and summer tires differ in their composition.
 2. Шинаҳои зимистона ва тобистона аз рӯи таркибашон фарқ мекунанд.
1. Some cars are equipped with a moonroof that is used to ventilate and cool the car's interior.

2. Баъзе мошинҳо бо боми моҳтобӣ мӯчаҳҳаз шудаанд, ки барои шамол додан ва хунук кардани дохили мошин истифода мешавад.

1. The parking brake is used for extra safety when parking the car.

2. Тормози таваққуфгоҳ барои бехатарии иловагӣ, ҳангоми таваққуфгоҳи мошин истифода мешавад. [3,c.31].

Тарҷумаи тавсифӣ ва тавзехӣ

Тарҷумаи тавсифӣ-тафсирӣ як навъи интиқоли воҳиди луғавии ғайримуодил аст, ки маъни воҳиди луғавии аслиро бо ёрии ибораҳо, тавсифи муфассале, ки хусусияти мӯҳими падидаи муайянкардаи воҳиди луғавии додашударо ошкор мекунад.

Бартарии асосии тарҷумаи тавсифӣ ҳамчун усули истифодаи истилоҳи забони англисӣ ба забони тоҷикӣ, бартараф кардани фаҳмиши нопурраи моҳияти падидаи тавсифшуда мебошад, ки ба усулҳои дигар хос аст. Аммо ин усули тарҷума гоҳо дарки воҳиди навро душвор мегардонад, аз як тарф ҳодисаҳои дигар чудо кардани ҳодисаи даҳлдори воқеяят ва мустақкам намудани мағҳуми онро дар шуури забони тоҷикӣ душвор мекунад.

1. **dashboard** - "торпедо", панели пешӣ (дар дохили нақлиёт)

• *The front panel in the car's interior plays an important role, as it controls the car.*

• *Панели пешӣ дар дохили мошин нақши мӯҳим мебозад, зоро он нақлиётро идора мекунад.*

2. **dipstick** – асбоби маҳсуси муайян барои ҷен кардани равғани муҳаррики нақлиёт

• *Oil dipstick - this part helps to know the amount of oil in the engine and, if necessary, top up.*

• *Нишондиҳандай равған - ин қисм барои донистани миқдори равған дар муҳаррик ва дар ҳолати зарурӣ пур кардан қўмак мекунад.*

3. **estate car** - умумӣ (намуди кузови нақлиёт)

• *The body type estate car is chosen by people who need practicality, since it is suitable for families with children and people carrying something.*

• *Мошини амволи навъи баданро одамоне интиҳоб мекунанд, ки ба амалия эҳтиёҷ доранд, зоро он барои оилаҳои қўдакдор ва одамоне, ки чизе доранд, мувофиқ аст.*

4. **Intercooler** - турбоагрегатдор, ки барои хунуккунӣ ба воситаи ҳавоӣ пешбинӣ шудаанд.

• *Intercooler is installed on turbocharged cars, which are designed for racing.*

• *Дар мошинҳои турбоагрегатдор, ки барои пойга пешбинӣ шудаанд, интеркулер наасб карда шудааст.*

5. **power locks** – қулфи автоматӣ

• *Modern cars are equipped with locks with electric drive unlike their predecessors.*

• *Мошинҳои замонавӣ дар муқонса бо пешгузаиштаҳояшон бо қуфлҳо бо гардонандай электрикӣ мӯчаҳҳаз шудаанд.*

6. **seat belt** – тасмаи бехатарӣ

• *The seat belt is a very important element of the car, which in the event of an accident can save lives.*

• *Камарбанди бехатарӣ як унсури хеле мӯҳими мошин аст, ки дар сурати садама метавонад ҳаёти одамонро наҷот дихад.*

7. side mirror - оинаи тараф

- *The side rear view mirror is necessary for backing up the vehicle.*
- Оинаи пахлӯи ақиб барои пуштионии мошин зарур аст. [4,c.69-86].

Транскрипсия/транслитератсия

Транслитератсия ё транскрипсия (пурра ё қисман) истеъмоли бевоситаи калимаву вожаро, ки истилоҳро ифода мекунад (одатан наввожа) ё решай он дар ҳарфҳои забони худ ё дар якҷоягӣ бо пасвандҳои забони худ корбаст мегарданд.

1. Filter - фільтр

There are several types of filters in the car: interior filter, engine air filter, oil filter and fuel filter. They fulfill their task, and they also require regular replacement. For example, a interior filter cleans air that gets into the car from the outside and does not allow dust and dirt to enter the interior, radiator and air conditioning.

Дар мошин якчанд намуди фільтрҳо мавҷуданд: фільтри доҳилӣ, фільтри ҳавои муҳаррик, фільтри равған ва фільтри сӯзишворӣ. Онҳо супорииҳи худро иҷро мекунанд, инҷунин ивазқуни мунтазамро талаб мекунанд. Масалан, фільтри доҳилӣ ҳавоеро, ки аз берун ба доҳили мошин ворид мешавад, тоза мекунад ва имкон намедиҳад, ки ҷангӯ лой ба доҳили хона, радиатор ва кондитсионер ворид шавад.

2. Garage - гараж.

For every motorist, the garage plays a significant role, someone uses it as a car storage place and various supplies of products. And for someone, the garage is something more, for those who like to spend a lot of time repairing a car, upgrading it for racing, make it comfortable and cozy.

Барои ҳар як ронанда, гараж нақши муҳим дорад, касе онро ҳамчун ҷои нигоҳдории мошин ва захираҳои гуногуни маҳсулот истифода мебарад. Ва барои касе, гараж ҷизи дигаре аст, барои онҳое, ки вақти зиёдро барои таъмири мошин, такмил додани он барои поїга сарф кардан меҳоҳанд, онро бароҳат ва бароҳат гардонанд.

3. Bumper - Бампер

Nobody thought about the fact that the bumper plays an important role in the the car. Firstly, it protects the engine, from various environmental factors, and secondly it is an element of design that gives uniqueness to the car.

Дар бораи он ки бампер дар мошин роли қалон мебозад, касе фикр намекард. Якум, вай двигательро аз омилҳои гуногуни муҳити зист хиҷӯз мекунад, сониян он унсури конструк-цияест, ки ба мошин ҳусусияти беназир мебахшад.

4. Cruise control - Назорати круиз

Cruise control is a very interesting system that helps the driver on the road for long distances. The driver does not need to keep all the way to the gas pedal, he can set the required speed and the car will support it, but in case of danger itself will start to brake.

Круиз-контрол як системаи хеле ҷолибест, ки ба ронанда дар роҳ дар масофаи дур кӯмак мекунад. Ба ронанда лозим нест, ки тамоми роҳро то педали газ нигоҳ дорад, вай суръати заруриро мукаррар қарда метавонад ва машина онро дастгирӣ мекунад, вали дар суръати ба амал омадани ҳаҷӯз худи вай тормоз медиҳад.

5. Cylinder block – Блоки цилиндр

The cylinder block is an engine casing made partly of aluminum and cast iron, without integral internal parts, such as: cylinder head, piston, connecting rod, crankshaft, flywheel, etc. [6,c.61-73].

Блоки цилиндрӣ корпуси муҳаррикест, ки қисман аз алюминий ва оҳани чуян соҳта шудааст, ки бе қисмҳои ҷудо нашавандай доҳилӣ, аз қабили: сари цилиндр, поршен, штанга, вал, маховик ва ғ.

Ҳангоми истифода аз ин анвои тарҷума, бояд дар хотир дошт, ки хатари ғалат

ҳангоми тарчумай як категорияи маҳсуси калимаҳо - «дӯстони бардуруғи тарчумон» [5,с.22].

Дӯстони бардуруғи тарчумон ё омонимҳои байнизабонӣ (паронимҳои байнизабонӣ) як чуфт вожаҳое мебошанд, ки дар ду забон, аз ҷиҳати имло ва/ё талаффуз ба ҳам монанд, аксаран бо пайдоиши умумӣ, вале аз ҷиҳати маъно гуногунанд.

Масалан, агар мо бо калимаи “**поршен**” дар матн рӯ ба рӯ шавем, онро метавон чун воҳиди поршен тарчума кунем, ҳолати мазкур низ бо вожаи таваққуф, ки суспензия тарчума мешавад, қобили қабул аст. Дӯстони бардуруғи тарчумон метавонанд боиси нофаҳмӣ ва дар натиҷа тарчумай нодуруст шаванд. Як вакт дар натиҷаи он ба вучуд омадаанд, ки пас аз иқтибосоварӣ маънои калима дар яке аз забонҳо тағйир ёфта, ва дигар калимаҳои иқтибосшуда нашудаанд, вале ҳангоми истифодаи решай муштараки бაъзе забони қадимӣ истифода шудааст, аммо маъноаш гуногун аст ва ҳамоҳангӣ як тасодуф аст. Истилоҳи «дӯстони бардуруғ»-ро соли 1928 М.Кёслер ва Ҷ.Дероккини ба вучуд овардаанд [5,с.19].

Адабиёт

1. Авербух К.Я. Общая теория термина. - Иваново: Изд-во Ивановского государственного университета, 2004. - 252 с.
2. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. М.: Высшая школа, 1986. - 295 с.
3. Бархударов С.Г. О значении и задачах научных исследований в области терминологии // Лингвистические проблемы научно технической терминологии. - М.: Наука, 1970. С. – 7-10.
4. Борисова Л.И. Лексические трудности перевода научно технической литературы с английского языка на русский: (Метод, пособие) / Под ред. Комиссарова В.Н. - М.: ВЦП., 1979. - 135 с
5. Борисова Л.И. Ложные друзья переводчика: Общенаучная лексика: Английский язык. - М.: ПВИ-тезаурус, 2002. - 210 с
6. Винокур Г.О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии // Тр. Моск. Ин-та истории, философии и литературы. Филол. ф-т. М., 1939. Т. V: Сб. статей по языковедению. С– 3-54.

МУНДАРИЧА

	Сах.
Пешгуфттор	3
1. Расулов С.М. Ҷанбаҳои назариявии ибора дар забони ҳозираи тоҷик	9
2. Абдулазизова З.С. Развитие русского языка в образовательной среде - как средство расширения межкультурных связей	14
3. Насриддиниён Б.Ҳ. Нақши забон дар ташаккули ҳуввияти миллӣ (дар осори Ҷалолуддини Балхӣ)	18
4. Рахмонқулов М. Усулҳои инноватсионии таълими забони англисӣ	23
5. Акрамов Ф.М., Насриддиниён Б.Ҳ. Аҳамияти омӯзиши забони арабӣ дар омода намудани мутахассисҳои баландпоя	28
6. Қаҳҳоров М.М. Омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва мубрамияти он дар замони муосир	33
7. Мирзоева С.Н. Меры по повышению уровня профессионального мастерства учителей русского языка	40
8. Алиев С.М. Истифодаи технологияҳои бозӣ дар дарсҳои забони англисӣ	44
9. Алиева З.И. Истифодаи тик ва салоҳиятмандии омӯзгор дар дарси забони англисӣ	52
10. Имаева М.А. Усулҳои инноватсионии таълими забони русӣ	55
11. Odilova I.K. The feature role of the literary translation interpretation	59
12. Самадов М.А. Аҳамияти забонҳои хориҷӣ дар муносибатҳои иқтисодӣ	62
13. Насриддинов Т.Н. Истифодаи усулҳои муосир оид ба таълими замонҳои номуайян дар дарсҳои забони англисӣ (барои донишҷӯёни зинаи оғозӣ)	65
14. Турди-аханова И.А. Концепт «HUMAN - ЧЕЛОВЕК» во фразеологических сращениях английского языка	70
15. Ғафурова Ҷ.М. Вазъи фарҳанг ва рушди забони форсии тоҷикӣ дар нимай дувуми асри XVIII ва аввали асри XIX	78
16. Чураева Х.Ҷ. Мавқеи корҳои мустақилона дар баланд бардоштани шавқмандии донишҷӯён ба омӯзиши забони англисӣ	84
17. Абдуназарова О.А. Андешидани тадбирҳои судбахш барои баланд бардоштани дарачаи маҳорати касбии муаллим	88
18. Чуракулов Б.Р. Ҳусусиятҳои тарҷумаи истилоҳоти нақлиёт аз забони англисӣ ба забони тоҷикӣ	92